

СамДУ ҳузуридаги педагог
кадрларни қайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш
минтақавий маркази

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ТОЖИК АДАБИЁТИ МУАММОЛАРИ

модулидан ўқув-услубий мажмуа

САМАРҚАНД-2021

Модулнинг ишчи дастури Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 7 декабрдаги 648-сонли буйруги билан тасдиқланган ўқув дастури ва ўқув режасига мувофиқ ишлаб чиқилган ҳамда СамДУ Илмий кенгашининг 2020 йил «28» декабрдаги 4 -сонли қарори билан тасдиқланган.

Тузувчи:

СамДУ Тожик тили ва адабиёти кафедраси доценти, ф.ф.н.
С.Хўжақулов

Тақризчи:

СамДУ Тожик тили ва адабиёти кафедраси профессори ф.ф.д.
Ж.Хамроев

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР.....	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	7
III. НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАР	13
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ.....	101
V. ГЛОССАРИЙ.....	102
VI. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....	104

КИРИШ

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорларида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш кўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қиласди.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг мутахассислик фанлар доирасидаги билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

**Фанинг мақсади ва вазифалари
Ҳозирги замон тожик адабиёти муаммолари
фанинг мақсади ва вазифалари:**

- педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчиларида XX аср бошларидағи тарихий шароит ва тожик адабиётидаги ўзгаришлар, жадид адабиётининг шаклланиши ва асосий хусусиятлари, шўролар даври адабиётининг майдонга келиши ва бадиий адабиётнинг янги йўналиши, мафкуравий тазиик ва адабий жараён 20-30 йиллар адабиётининг ғоявий йўналиши, мавзулари ва йирик вакиллари, социалистик реализм ижодий методи ва унинг бадиий адабиёт тақдиридаги ўрни бўйича қўп сонли тадқиқотлар ҳақидаги фан – ҳозирги замон тожик адабиёти муаммолари ҳақида тасаввурни шакллантиришдан иборат. Шунингдек тингловчиларга миллий мустақиллик мафкураси ва ҳозирги адабий жараённинг асосий тамойиллари, мустақиллик даври адабиётининг асосий хусусиятлари, мавзу ва ғоявий йўналиши, ҳозирги адабий жараёндаги сифат ўзгариши ва унинг

ифодаланиш шакл ва жанрлари, ҳозирги адабий жараёнга хос қонуният ва бадиий –эстетик кашфиётлар, ҳозирги тожик адабиётининг ғоявий йўналиши, мавзулар доираси ва жанрий хусусиятларидаги янгиланишларнинг усуллари ва ютуқларини ёритиб беради;

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Ҳозирги замон тожик адабиёти муаммолари” фани тожик адабиёти муаммоларини ҳал қилишда, адабиётшунослик, лингвокультурология, математика ва тизимли таҳлил усулларидан фойдаланади. Фан юзасидан тайёргарлик – адабиётга оид муҳим ахборотни олиш мақсадида шеърият структурасига доир экспериментал маълумотларни таҳлил қилиш учун компьютер технологияларидан назарий ва амалий билим ва кўникмалар олиш имкониятини беради. Шу боис тингловчилар уни тўлиқ ўзлаштиришлари учун XX аср бошларидаги тарихий шароит ва тожик адабиётидаги ўзгаришлар, жадид адабиётининг шаклланиши ва асосий хусусиятлари, шўролар даври адабиётининг майдонга келиши ва бадиий адабиётнинг янги йўналиши, мафкуравий тазиқ ва адабий жараён 20-30 йиллар адабиётининг ғоявий йўналиши, мавзулари ва йирик вакиллари, социалистик реализм ижодий методи ва унинг бадиий адабиёт тақдиридаги ўрни, миллий мустақиллик мафкураси ва ҳозирги адабий жараённинг асосий тамойиллари, мустақиллик даври адабиётининг асосий хусусиятлари, мавзу ва ғоявий йўналиши, ҳозирги адабий жараёндаги сифат ўзгариши ва унинг ифодаланиш шакл ва жанрлари, ҳозирги адабий жараёнга хос қонуният ва бадиий –эстетик кашфиётлар, ҳозирги тожик адабиётининг ғоявий йўналиши, мавзулар доираси ва жанрий хусусиятларидаги янгиланишлар содир бўладиган мураккаб жараёнларни умумлаштириш учун етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Республикамизнинг иқтисодиёти ижтимоий фанларнинг ривожланишига ва унинг ютуқларига ҳам боғлиқ. Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг мутахассислик фанлар доирасидаги билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин. Шу сабабли ҳам ушбу модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар ҳозирги замон тожик адабиёти муаммолари фанини амалда қўллаш ва тожик тили соҳасидаги мавжуд муаммоларни баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Кўчма машғулот	
		Хаммаси	Аудитория ўқув юкламаси			Назарий		
			Жами	Жумладан	Назарий	Амалий машғулот		
1.	Муқаддима	2	2	2				
2.	Адабиёти маорифпарварӣ. Адабиёти давраи муборизаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мағкуравӣ (1917-1929).	2	2	2				
3.	Даврони инкишофи суннатҳо ва мерос	2	2	2				
4.	Насри бадеии адабиёти ниммаи аввали аспи XX	2	2	2				
5.	Дараҷаи ташаккули насли бадеии тоҷикӣ аз солҳои 60 қарни XX- то имрӯз	2	2	2				
6.	Трилогияи Чалол Икромӣ	2	2			2		
7.	Мавқеи достон дар эҷодиёти М.Турсунзода	2	2			2		
8.	Сотим Улуғзода ва таърихият дар осори й	2	2			2		
9.	Инкишофи жанри достони манзум дар эҷодиёти М. Қаноат	2	2			2		
10.	Тасвири проблемаҳои ахлоқӣ иҷтимоӣ, қувватгирифтани психологиязми тасвир, вусъати монологи ботинӣ	2	2			2		
	Жами:	20	20	10	10			

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қўйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);

- давра сухбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хуносалар чиқариш);

- баҳс ва мунозаралар (loyihalar echimi bўyicha daliillar va asosli argumentlarни taқdim қилиш, эшитиш ва muammolarni echimini topish қобiliyatiini rivojlanтириш).

II.

МОЛУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

“SWOT-таҳлил” методидан фойдаланиш

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласди.



Намуна: Анаънавий ва замонавий таълим шаклларини “SWOT-таҳлил” методида таҳлил қилинг.

	Оддий маъruzada маъruzachi talabalari, tингловчиларга кўп маъlumot bera oladi	Muammoni maъruzada kamroq maъlumot beriladi, biroq ular talabalari ongiga singdirib beriladi
	Ўқитувчи асосан ўзи ва аъlochi, қизиқувчи talabalari bilan gaplashadi, jauni darsda oz sonli talabalari kamrab olinadi	Muammoni maъruzada kўp sonli talabalari, tингловчилар қамrab olinadi
	Оддий маъruzada faqat ўқитувчи режа асосida va tayёрlab kelgan maъlumotlari atrofida gaplashiladi	Muammoni maъruzada muҳokama жараёнида янги-янги масалalari, muammolari юзaga чиқishi, foylar tuхiliishi mumkin.
	Ўқитувчи учун асосий тўсиқ – дастурдан чиқиб keta olmaslik, talaba учун қизиқmasa ham ўқитувчини эшишиб ўтириш mажбуuriyati	Keng muҳokama учун vaqtning chegaralanganligi, талabalarni mavzudan четга буришга intiliшlari

Резюме, Веер методидан фойдаланиш

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда мухокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма



ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва

Намуна:

Филологиядан малака талаблари					
Собиқ стандартлар		Амалдаги стандартлар		Такомиллаштирилган стандартлар	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги
Хулоса:					

“ФСМУ” методидан фойдаланиш

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хуносалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хуносалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хуноса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна.

Фикр: “Филологиядан малака талабарини халқаро андозалар асосида тақомиллаштириш ва сертификатлаштириш таълим самарадорлигининг энг муҳим омилларидан биридир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.


Вен Диаграммаси методидан фойдаланиш


Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик групкаларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан груп аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргаласиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Намуна: Филологияни турли йўналишларда ўқитишнинг фарқли жиҳатлари ўзига хоссликлари





Үқув жараёнида муаммолар ва муаммоли вазиятларни ечишга йўналтирилган интерфаол методлар

“*CWOT*-универсал таҳлил”

“Дебат”,

Муаммоли вазият яратиш”

“Резюме”,

“Т-чизмаси”,

“Венн диаграммаси”,

“Органайзер”,

Хар хил чизмалар, жадваллар ёрдамида амалга ошириладиган интерфаол методлар:

III. НАЗАРИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР

Мавзүи 1

Муқаддима

Маърӯза

Нақша:

1. *Мағнұмы адабиёти мұосири тољик*
2. *Муаммоўои адабиёти навини тољик, ҳамчун давраи тоза ва сифатан нав.*
3. *Муаммоҳои адабиёти навини тољик ва алоқаи он бо фанъюи дигар.*
4. *Омилъои асосии ташаккул ва пайдоиши адабиёти навини тољик*
5. *Марњилањои асосии инқишифи адабиёти навини тољик*

Таърихи адабиёти ин ё он халқро маълмойи адибон ва осори онҳо ба ҳам меоварад. Агар таърихи адабиётро дар ҳамин контекст баррасй кунем, зокири ходисаҳои адабӣ фурӯзгор шуда, моҳияти аслии онҳо ошкор мегардад. Воқеан ҳам, ба қавли мунаққиди баръастай рус В.Г.Белинский «Бе китоб, бе нависанда ва бе хонанда ҳель адабиёт вуљуд дошта наметавонад, ҳамчунон ки театр бе сахна, бе репертуар, бе актёр ва тамошобин, vale танҳо китоб, нависанда ва хонанда ба сари худ адабиётро тарқ намедиҳанд: онро рӯҳи халқ, ки дар таърихи он лъорист, меофаринад».

Ба назари мо, аз ҳамин мавқеъ бояд ба танзими барнома ва таълими курси «Таърихи навини адабиёти тољик» шурӯй кард. Дар ин замана омили муҳимтарин ташаккули тољиконро чун халқи соҳибзабону соҳибфарҳанг бояд дар назар дошт. Беш аз ин пайдоиш ва ташаккули адабиёти сифатан наверо, ки хоси ин халқ ва муҳити маънавии он аст, низ ба инобат гирифтан ба мақсад мувоғиқ аст.

Имрӯз равшан гардид, ки вақт ба тарҳсозихои қаблии мо дасти таҳрири саҳех ворид кард. Дарҳамшикани империяи шуравий ва дар ҳудуди он таъсиси ёфтани давлатҳои мустақил, минъумла йумхурии Ўзбекистону Тољикистон, назари моро ба воқеият дигар кард. Акнун бояд, ки воқеияти таърихи навини адабиёти тољикро аз дидгоҳи дигар тарҳ ва танзим кунем. Тамоюлҳо, ҳадафҳо

ва марҳилаҳои инкишофи онро аз ҳамин назаргоҳ санъем ва муайян кунем. Танҳо ба хотири он ки ин таърих бо ҳама печухамҳояш, сафедиву сиёҳиҳояш аниқ ва саҳех арзёбӣ шавад.

Барномаи таърихи навини адабиёти тоълиқро мо наметавонем дар контексти ягонаи адабиёти форсӣ тарҳ диҳем. Зоро сарфи назар аз алоқаҳои кӯтоҳи адабӣ ин адабиётҳо билкул ҳар заминаҳои мутафовит марҳилаҳои инкишофро тай намудаанд. Ҳамчунин, муҳимтар аз ҳама, савия ва ҳадафҳои адабиёти Эрону Афғонистон ва Тоълиқистон дигар будаанд, ки ин воқеият пазируфтаний аст. Дар ин замана мола аз пайвандҳои бунёдӣ ва алоқаҳои адабӣ сарфи назар карданӣ неstem. Ин масъалаҳо, албатта бояд мавриди омӯзиш қарор гиранд.

Назари мо ба даврабандии ин таърих низ комилан дигар аст. Ба фикри мо адабиётро танҳо аз рӯи тамоюлоти тааллуқоти ҳизбиву сиёсӣ ва замонӣ наметавон даврабандӣ кард. Дар ин равиш моҳияти аслии дигаргуниҳои сифатии ғоявию бадеии адабиёт бояд мавриди назар бошад. Чунин дигаргунӣ дар адабиёти тоълиқ аз нимаи дуюми асри XIX ба мушоҳида мерасад, ки ҳодисаи қонунмандии инкишофи он аст. Тағйирот ва дигаргуниҳои минбаъдаро, ки бояд асоси даврабандии адабиёти навинро муайян кунанд, низ лъустуљӯҳои ғоявӣ ва бадеи муайян мекунанд.

Ҳадафи аслии барнома ва таълими курси «Таърихи навини адабиёти тоълиқ» ҳамоно баррасӣ ва арзёбии маҳсусиятҳои ин адабиёт мебошад, ки тақозои вақт аст. Вобаста ба мақсади омӯзиши курси «Таърихи навини адабиёти тоълиқ» худуди маводи таълимии онро низ бояд муайян кард. Ин фан толибонро бо муҳимтарин равишҳои инкишофи адабиёти ин давр ошно карда, бурду боҳти онро ба онҳо нишон медиҳад, лъараёнҳои манфию мусбатро тафовут медиҳад, дар бораи шахсиятҳои эльодие, ки дар адабиёти ин давра мақоми шоён доранд, маълумоти лъомеъ таҳия мекунад.

Аз ин мавқеъ, мо мундариљаи ин барномаро дар заминаи дигар андешидҳо оид ба адабиёти навини тоълиқ таҳия кардем. Ҳангоми танзими

барнома «сари таърихи адабиёти нави тольик»-ро бо назардошти дигаргуниҳои ғояйӣ ва бадеии ин адабиёт нимаи дуюми асри XIX шинохтем ва дар ҳамин замина марҳилаҳои инкишофи ин адабиётро чунин тавсиф кардем:

Дар маврадҳое аз ин барномаҳо истифода кардем ва дар лаҳзаҳое аз концепсияи муаллифон сарфи назар кардем, ки танҳо ба тақозои воқеяяти адабӣ буд. Таърихи адабиёти навин лъузъи таърихи адабиёти њазорсолаи тольикӣ буда, маҳсусиятъои адабиёти ин давраро ифода меқунад. Барои амиқ доностани њодисањои таърихи адабиёт ва дарёфти заманањои воќеъии инкишофи он омӯзиши даврањои ташаккули он нињоят муњум мебошад.

Мундариљан барнома дар ҳамин замина шарҳ ёфт ва таълими дарсҳои назарӣ ва амалиро ҳальми соат дар назар дорад.

Хангоми таҳияи ин барнома нашрҳои қаблии «Программаи адабиёти советии тольик (се нашр), барномаи нашркардаи Х.Асозода (1989) ва ниҳоят барномаи нисбатан мукаммали Х.Асозода ва А.Раҳмонӣ «Адабиёти садаи XX-и форсии тольик» зери дасти мо буд.



Бинобар ин ба ифодаи устод Айнӣ мо «сари адабиёти навини тоълиқӣ»-ро пештар бурдем. Адабиёти маорифпарвариро, ки замони пайдоиш ва ташаккули он нимаи дуюми асри XIX аст, ибтидои ин адабиёт донистем, ки ин далели худро дорад. Дар ин равиш дигаргунињои ғоявию бадеии адабиёти нимаи дуюми асри XIX мањакаи асосии таќсимбандии мо қарор дошт. Чунин таќсимбандӣ зоњиран шартӣ ба назар ояд ъам, воќеан аломатњои хоси адабиёти навини тоълик на дар дањсолаи аввали асри XX, балки дар нимаи дуюми садаи пешин ба зуњур омад. Аз ъамин мавќеъ мо доир ба маҳсусиятњои адабиёти маорифпарварӣ ва сарнавишти инсониву ъунарии намояндагони саршиноси он тавальъуњ кардем. Дар ин замина ба шахсиятњое эътибор додем, ки сарнавишти ъунариашон воќеияти адабии даврро то андозае тафсир мекунанд. Дар шинохти ин гуна шахсиятњо ъаќиқати ъунарӣ мањак ва меъёри арзёбӣ буд.

Устод Айнӣ ба далели он ки «Ањмад маҳдуми Дониш дар боби адабиёти мансура хеле роњи нав ва услуби тозаро бо иљоми дањо ва истеъоди фитрии худ эълод карда» (1,529), ин даварро ъангоми таќсимбандии адабиёт тафовут додааст. Бо вуљуди таъкид маҳсусиятњои ъунарӣ ва равишњои тозаи эъодиёти Ањмади Дониш, ки «то 1905-и милодӣ, яъне оғози адабиёти нави тоълик намедонад, Айнӣ «сари таърихи адабиёти нави тоълиқро соли 1905 ба ин далел шинохтааст, ки «ваќте ки инќилоби мазкур ба вуќӯъ омада, чопи рӯзномаъот ва китобњои тоза дар Бухоро ва Туркiston умумият гирифт, соњибқаламони тозанавис лъо-лъо сар бароварданд»

Дар тадќикотњои қаблӣ адабиёти ин давра аз назари ильтимоъгарӣ таълилу таъќик шуда, воќеияти аслии ъаёти адабӣ сарпечида тафсир мешуд ва гоњо барғалат маънидод мегардид. Кӯшише рафт, ки дар ин росто сарнавишти нависандагӣ ва инсонии намояндагони адабиёти ин давра чун Ањмад маҳдуми Дониш воќеъбинона баррасӣ шавад.

Агар мо сари ин сухани Айнӣ истодагарӣ кунем, аз ъаќиқати ъаёти адабӣ

то андозае сарфи назар мекунем. Воќеият ъамон аст, ки худи Айнї иќрор кардааст. Ањмади Дониш нафаќат «дар роњи адабиёти мансура хеле роњи нав ва услуги тозаро» эльод кард, балки мазмуни адабиёти ин даврато дигар сохт. Вай аќибмондагии ильтимоију сиёсї ва иќтисодии Бухоро ва барномаи мадорисро сахт танќид карда, «роњњои тараќќии замонии сарзамини тољиконро муайян намуда буд» (113,111). Ин далелњо кофї буд, ки мо суханро аз адабиёти навини тољикї мањз аз эльодиёти Ањмади Дониш шурӯъ кунем.

Воќеан ъам санадњои адабиёт гувоњанд, ки тафаккури бадеї на фаќат баъди инќилоб, балки пештар аз он дигар шуда ва ин дигаргунї дар адабиёти тољикї аз нимаи аспи XIX, яњне аз замони пайдоиши адабиёти маорифпарварї оѓоз шуда, минбаъд таќвият ёфтааст. Аксари муњакќиќон лъиддитарин натиљањои эстетикии ин марњиларо ба замони баъди Инќилоб мањсуб медонанд, ки ба назари мо сањењ нест. Балки ъанўз аз замони фаъолияти эльодии Ањмади Дониш ва баъд мазмуну шакли адабиёт ба суръат дигар мешуд. Дар ин марњила дар радифи осори Ањмади Дониш, хоса «Наводир-ул-ваќоєъ»-и ў осори дигаре, монанди «Тўњафи ањли Бухор»-и Мирзо Сироли Йаким, «Мунозира», «Баёноти Сайёњи ъинндї», «Рањбари наљот»-и А. Фитрат, маснавињои Сайд Ањмадхольи Альзї «Миръоти ибрат», «Анљумани арвоњ» ва ғайра ба майдон омаданд, ки пайки наве дар ъяёти адабї буданд.

Яке аз шохањои адабиёти маорифпарварї адабиёти лъадида буд. То замони бозсозї адабиётшиносї дар заминаи шуури эстетикии ильтимогаро ва сотсиологизми вулгар шакл гирифта буд, ва ъаракати лъадидия низ монанди бисёр ъодисањои адабї ғайривоќеї тафсир мешуд. Дар ин боб солњои охир муњакќиќон на танњо сухани тоза гуфтанд, балки бисёр номњое, ки ба таќозои сиёсати зуровар аз ёд рафта буданд, ва ё ањён-ањён ёдоварї мешуданд. Акнун имкони воќеї пайдо шуд, ки дар бораи Фитрат, Альзї ва Мањмудхольи Бењбудї барин намояндагони таърихи адабиёти навини тољикї ъарфи воќеї гўем.

Зикри номњо ва шахсиятњои баргузида дар ин таърих бозгўи воќеияти ъяёти адабии замони шўравии тољик аст. Дар ин равиш мо воќеъияти

таърихии ъяёти адабиро бо дар назардошти тамоюлъо ва равишњои эльодї баррасї кардем. Вале тавальљўњ бештар ба лъињатњои мусбати адабиёт воќеъ шуд. Дар ин замина асосан арзишњои бадеи эльодиёти ин ё он адиб мавриди назар буданд.

Албатта, хонандаи огоњ ба ќадри арзишњои воќеии бадеї новобаста ба шароити ба вуљудоии онњо мерасанд ва ба онњо мустаќиман бањо медињанд. Вале таърихи лъараёни адабї ин гуна санадњоро наметавонад фурӯ гузорад. Мутаассифона, адабиётшиносии замони шўравии тољик дар ин замина роњи мустаќиман надошт. Вай асосан тобеъи зургўињои давлат ва ъазби эльодгари идеалогияи расмї ва зўровар буд. Мањз дар ъамин замина адабиёти тољик чун сањнаи фаъолияти чеърањои баргузай адабї шинохта шуда, эльодиёти намояндагони он дар ќиёс боа намондагони ъамин гуна шахсиятњои адабиёти иттифоќ таълилу тадќиќ мешуд. Яъне адабиётшиносии ќиёсї низ мушкилоти худро дар зери таъсири лъараёни идеологии зургў вазъ карда буд.

Таъсири ъамин равиш буд, ки адабиёти сирфан беарзиши замонї аз навсозињои соҳтмони сотсиалистї чун намудњои баргузидай ъунар тавсиф шуда, осори бисёр шахсиятњои эльодкор, ки воќеан осорашон арзишњои бадеї ва маънавї дошт, аз назарњо дур мемонд. Ин гуна, чеърањо аз ёдњо рафта ва ё ќурбони дасисањои сиёсии зургўёни ваќт мешуданд.

Чунин муносибатро мо дар тамоми даврањои таърихи адабиёти навини тољик мушоњида мекунем. Дар ъама ъолатњо арзиши маънавї ва мавќеи фаръянгии адабї сарфи назар мешуд. Таъсири ъамин гуна афкор буд, ки ъянўз ъам адабиётшиносї сухани ба арзишманд ва воќеие дар боби шахсияти инсонї ва ъайсияти адабии Айнї, Фитрат, Беъбудї ва нафарони дигар нагуфтааст. Албатта дар ин замина ишорае аз лъониби донишманди адабиёт Муњаммадљони Шакурї воќеъ шуд (114,106). Вале дар маъмуръ ин мушкилот ъал нашудааст. Ба ъамин сабаб на ъар адабиётшинос тарафњои айниро эътироф мекунад, балки маќоми лъараёни лъадидия ва намояндагони он Фитрату Беъбудї, ки ба навъе ифодагарони рӯњи илмї буданд, низ хамчунон мавриди тавальљўњ амиќ ќарор намегиранд. Ўол он ки бисёр шахсиятњои

адабиёти ибтидои аср дар энёи миллї ва таърихии халќ хидмати арзандае доштанд.

Шахсияти пурғонљоиши Айни лъадид, Айни солноманависи «қадамњои қатъи сотсиализм», Айни сирфан миллатдўсту ватанпараст дар маъмуръ мутааллик ба таърихи лъараёни адабии ин давра аст. Як соњай фаъолияти ъунарии ў – адабиётшиносӣ низ тальдиҳи назар меҳоњад. Вай шояд аз аввалин ва охирин касоне буд, ки таърихи адабиёти пешинро ба хизмати муосирон қашид. Ифтихороти маънавиро дар пешрафти миллат арзишманд шинохт. Лобалои ъама гуна арзишњои сиёсӣ пайвандњои таърихӣ ва маънавии халќњои миллатњоро таъкид кард.

Интихоби номњо ва осори бадеӣ, арзиши онњо аз мушкилоти мављуд ва ъалнашудаи таърихи адабиёти навин аст. Ўанўз ъам шахсиятњои маъмул ва осори онњо дар китобњои дарсӣ бо фаъмиши кўњна зикр ва тафсир мешаванд. Вале муњим он аст, ки дар ин замина ъель кас ба шахсияти сарнавиштсоз будани Айнӣ шўбња надорад, вале пањлўњои сафеду сиёни фаъолияти ў бояд аз мавќеи адабиёти асил арзёбӣ шавад.

Дар солњои фошгўии бозсозӣ низ мутаассифона консепсияи фаъмиши лъомеъ ва амиќи адабиёт дар адабиётшиносии мо рўй кор наомад. Шояд таъсири ин ъодиса буд, ки имрўз низ адабиёти тольик сањнаи хандахези эльоди асарњои косибона аст. Махсусан, ъолати инкишофи наср таассуфовар буда, ъувваияти эльодии адибон энъосос намешавад. Дар солњои бозсози тамоюли шинохти ъакиқати ъунарӣ, бешак, зиёд буд. Вале дар ин равиш низ ъадшиносӣ меъёри нигоњи мунакидону адабиётшиносон набуд. Яъне, Айнӣ ва осори ў халалнопазир шинохта шуда, Турсунзодаро санг задан раво дониста мешуд. Шахсиятњои дигар сирфан мавриди назар қарор намегирифтанд. Дар ъама ъолатњо номњои Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, Ёалоло Икромӣ, Фотеъ Ниёзӣ пеши назар буданд.

Таасуфангез ин аст, ки дар адабиётшиносӣ мо чунин консепсияе вуљуд намуда, ки асарњои ба арзиш ва беарзиши бадеиро ташхис дода бошад. Мо лъуръат намекунем ба хонанда талќин кунем, ки осори фалон адиб арзиши бадеӣ ва ильтимоӣ надорад ва баръакс фалон асарњо дорои арзиши бадеӣ ва

омӯхтанист.

Дар асаръои бা�ъзе аз муњаќќиќон таъкиди маќоми дастнорасии ин ё он адиб низ ба гўш мерасад. Чунон ки назари интиќодии Рањими Мусулмониёнро муњити адабї напазириуфт ва аз «шахсияти бенуќси сарояндаи сулњу амонї» нимоя лъуст. Умуман то ба имрўз бозгўи дастоварду камбудињои адибони «дастнорас» расм нашудааст. Илова бар ин адабиётшиносон дар гуфтани сухани воќеї дар ъаќќи қаламкашони нисбатан лъавон, ки ъарфашон бевазн аст, истињола мекунанд, ки ин ъама назари хонанда маҳсусан донишомӯзонро тирра медорад.

Ин гуфторро мо барои донишомӯзон тањия намуда, қўшиш кардем, ки назари сатњи ва як тарафаро ба осори адабї, аз лъумла, эъодиёти ин ё он адиб ба қадри қудрат ислоњ кунем. Аз рўи дастуръои адабиётшиносӣ бояд, қабл аз ъама кам ё беш дастоварди бадеии соњибони каломи бадеъ тафовут дода шавад. Аз ъамин мавќеъ дар интихоби номъо низ мо меъёръои қаблии адабиётшиносиро то ъадде шикастем. Дар ин замина меъёри назар завќи ъунарии соњибони каломи бадеъ буд.

Мавзӯи 2

Адабиёти маорифпарварӣ. Адабиёти давраи муборизаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мағкуравӣ (1917-1929).

Маъруза

Нақша:

1. Муҳимтарин заминаҳои инкишиофи адабиёт дар нимаи дуюми асри XIX;
2. Равишҳои адабии ин аҳд; Адабиёти маорифпарварӣ;
3. Марҳилаи лъадидия; Пайвандҳои адабӣ.
4. Инқилоби Феврали соли 1917 ва акси садои он дар кишиварҳои Туркистон ва аморати Бухоро.
5. Шикасти гояҳои миллӣ-озодихоҳӣ ва шакли дигари амалий қасб кардани он.
6. Афзоиши тазиикҳои мағкуравии ҳизбӣ. Инқилоби Бухоро ва иштироки чадидҳо дар он.
7. Оқибатҳои фочианоки ин инқилоб. Ташиклиёбии республикаҳои мустақил.
8. Равишҳои асосии инкишиофи назму насри ин давра ва вакилони он.

Нимаи дуюми асри XIX дар роњи инкишиофи афкори иљтимоӣ ва раванди таърихии ташакулли таърихи адабиёти тољик маръилаи муњим мебошад ва

муњимтарин ъодисае, ки дар ъаёти фаръангии Осиёи Марказии нимаи дуюми аспи XIX воќеъ шуд, зуњури лъараёни маорифпарварӣ аст. Пайдоиши ин лъараён ъодисаи тасодуфӣ набуда, балки зуњури он диди ањли назарро ба воќеият, шароити иљтимоӣ ва вазъи ъаёти лъомеаи аморати Бухоро таѓир дод.

Табиист, ки ъама гуна падида дар фазои холӣ пайдо намешавад ва барои арзи ъастӣ намудани он ангезае лозим меояд. Аз ъамин нуктаи назар метавон гуфт, ки харобињое, ки сулолаи манѓитиён дар иќтисод ва фаръангги кишвар ворид сохта буданд, оқибатњои фольгаангезе ба бор оварда дар зиндагӣ бори гароне бар дўши мардум гардид. Ва мањз заманањои иљтимоӣ шароити аввалӣ буд барои пайдоиши ин лъараёни маорифпарварӣ. Зимнан бояд гуфт, ки равия ё худ лъараёни маорифпарварӣ дар адабиёти тольк қабл аз ъама дар заманаи анъанањои худӣ зуњур ва рушд кард, сониян инкишофи ин лъараён аз таъсири тамаддуни ғарбӣ низ бархурдор будааст.

Дар асоси маводи дастрас мо ба хулосае омадем, ки лъараёни маорифпарварӣ дар нимаи дуюми аспи XIX шомили ду равии будааст. Намояндагони равии аввал асосан пайгари ақоиди озодандешона дар заманаи адабиёти пешин ва ахлоқи исломӣ будаанд, ки дар ин роњ фаъолияти Шоњину Њайрт ва Возењро метавон ба қадр шинохт. Равии дувуми ин лъараён, ки Ањмади Дониш сарвари бебадали он буд, дар тањлили иљтимоӣ ва илмии муњити лъомеъ сањми ҷашнгар дошт. Сарманшаи тозаљӯйињои ин равии ъаёти пурвоқиаи замон буд.

Моњияти ин равишро донишманди маъруфи таърихи адабиёт Муњаммадъон Шукуров хеле возеъ тавсиф кардааст. Ў менависад, ки «равшангарон нисбат ба муњофизакорони кӯњнапараст, нисбат ба қадамиён худро лъадид номиданд ва хостанд лъомеъаро нав кунанд, миллатро аз гирдоби ъуруфоту таасубот берун оварда, ба шањроњи тараќќии илму фанни замон бароранд, то ки миллат аз фаръангиги тозаи аспи мо, аз дастовардњои илму маорифи нави даврон бањра бардорад» (113,111-112).

...адабиёт комилан мазмуни иљтимоӣ пайдо кард ва адабиёти миллӣ шуд, на танъю дар бораи инсон, балки бештар дар бораи миллат сухан меронд, сарнавишти миллатро, имрӯзу фардои онро ба андеша гирифт ва агарчи он гоњ дар бораи миллату миллият тасавурот ъанӯз чандон мушаххас набуд, ба ъар ъол адабиёт ба ташаккули худшиносии милӣ мусоидат кард» (М.Шакурӣ).

Хусусияти дигари ин лъараён иборат аз он буд, ки ғояњои равшангароӣ ба шеър ба вальњи устувории анъанањои адабӣ камтар ворид мешуд, vale дар наср ба зудиву бонатиља амалӣ мегардид. Њарчанд ъукумати ваќт барои рушди ъамалонибаи мактабу маориф ва илму адабиёт имконоти лозимаро муњайё накарда буд, чењрањое арзи вульуд карданد, ки бо хидматњои адабӣ дар таърихӣ адабу фарњанги тољик зинда монданд.

Ањмади Дониш аз баргузидаи ин таърих ва маорифпарвари бузурги тољик аст, ки сухани воќеиро оид ба таърихи садаи XIX Бухоро гуфтааст. Вай аз шахсиятњое буд, ки барномаи таълиму тарбияро саҳт танқид карда, роњњои нальотро аз ақибмондагии ильтимоиву сиёсӣ нишон дода буд. Аз ин лъињат навиштањои Ањмади Дониш сањифаи тоза дар таърихи адабиёти тољик мањсуб мешаванд. Мањз ба кӯшиши Ањмади Дониш ва ъаммаслакони ўдар ин давра мазмуну шакли адабиёт то ъадде дигар шуд.

Муњаќќиќони таърихи адабиёт Ањмади Донишро чун сарвари насли аввали маорифпарварони тољик тавсия кардаанд. Мањз бо таъсири фаъолияти насли якуми маорифпарварон аз оѓози садаи XX насли дуюми маорифпарварон ба майдон омаданд, ки Њайрат, Альзӣ, Асирӣ, Сањбо, Фитрат, Айнӣ, Мирзо Сироль ва дигарон ворисони ин насланд. Аз ъамин давра мазмуну шакли адабиёт комилан дигар шуд. Асарњое таълиф гардид, ки роњу равиши тозаеро дар адабиёт ифтитоъ карданд. Дар ин раванд асари Мирзо Сиролъиддини Њаким «Тўњафи ањли Бухоро» (1911), аввалин асарњои Абдуррауфи Фитрат «Мунозира» (1909), «Баёноти сайёњи ъинди» (1912), «Рањбари нальот» (1915), маљмӯаи шеърњои ў «Сайња» (1910), маснавињои Сайд Ањмадхольяи Альзӣ «Миръоти ибрат» (1913) ва «Анъумани арвоњ» (1913), маљмӯаи ғазалиёти ильтимоии ў «Ганљинаи ъикмат» (1913) ва «Айн-ул-адаб» (1916), ашъори Тошхўльяи Асирӣ, баъзе нигоштањои Айнӣ, осори Мањмудхольяи Бењбудӣ ва дигарон буданд. Воќеан, дар чунин навишатњо доираи мавзўу масъалањо комилан нав буд. Бори аввал устод Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тољик» ба ин масъала ишора карда, аз лъумла навишта буд, ки мавзўи ин гуна осор «ба эътибори умумият ватан, миллат, дин, илм ва маориф буда, ташвиќ ба муќобили ъукумати мустабида зимнан, ъульум ба

уламо сароњан аз мавзўюи муњимми ин давра ба шумор мерафт» (1,529).

Ана дар ъамин равиш адабиёти равшангари тольик, ки адабиёти лъадида низ як шоҳаи он аст, зуњур кард ва инкишоф ёфт. Мутаасифона, солиёни дароз адабиёти лъадида ъамчун зуњуроти манғӣ дар таърихи адабиёт зикр мешуд. Дар асл лъараёни лъадида дар таърихи адабӣ тольик мақоми мусбат дошта, дар замонааш рисолати бузурги ильтимоиро бар дӯш дошта будааст.

Воќеан ъам лъадидон меҳостанд миллатро аз чанги вомондагӣ рањо бахшанд. Бинобар ин ъам таъкид мекарданд, ки «аввалин наъотдињандай мо илм аст». Дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX назм инкишофи зоњирӣ дошт. Кӯшиши амирони манѓит дар роњи лъалби ањли адаб ба дарбор чандон натиљанок набуд. Бо вуљуди он ки Бухоро маркази лъомеъи фарњангӣ ба назар меомад, рушди неруњои адабӣ ба ъоли худ буд. Муњаќќиќон ду равия, яъне адабиёти дарборӣ ва берун аз дарбор – ба истилоъ мухолифро дар адабиёти ин давр зикр кардаанд, ки ба назари мо чандон муњим наменамояд.

Умуман адабиёти ин давраро вобаста ба пешрафти лъамъият бояд баррасӣ кард. Танъо ба ъамин васила арзиши аслии осори адибон муайян хоњад шуд. Яъне арзиши аслии осори маддоњона ва адлъўёна танъо дар қиёс равшан мешавад. Мукоиса нишон медињад, ки шеър дар ин давра чандон рушд надоштааст. Њатто дар эльодиёти Шоњин барин шоири тавоной ин ањд мо таъаддудхоњиро намебинем, лъустульўюи озодихоњона ва равшангароёнаи ўаз заминаи суннатюи мављудаи адабиёти пешин берун намеравад. Аммо таѓироти чашмраси адабиёти ин давр дар бештарин ъол ва рушди наср вобастааст. Дар ъамин замина насри ин давраро як навъ давраи бедорӣ ва худшиносии он низ метавон таъбир кард. Ин адабиёт танъо дар ъамин замина ъамвора бо вазъи пурошӯби замона муќовимат карда, бешак дорои хусусиятюи тоза гардид.

Чунон ки таъкид шуд, агар дар даврањои пешин асосан шеър бештар инкишоф ёфта бошад, дар ин ањд наср мақом ва манзалати хос пайдо кард. Дар рушди беътарин фазилатюи адабиёти ин давр хизмати мутафаккирони бузург Ањмад маҳдуми Дониш зиёд аст. Ањмади Дониш бо таъифи як силсила осор адабиётро аз худҳоњӣ берун овард, рӯи онро лъониби лъомеа гардонид.

Махсусан, асаръои ў «Рисола ё таърихи муҳтасари сулолаи мангития» ва «Наводир-ул-вақоэъ» дар ин раванд бесобиқа буданд. Аз намояндагони пешкадами адабиёти ин ањд Шамсиддин Шоњин, Абдулқодирхольи Савдо, Музтариб, Исо Маҳдум, Дилкаш, Писандии Самарқандӣ ва ғайраро метавон зикр кард. Як шоҳаи тозаи адабиёти маорифпарварӣ – адабиёти лъадида маънз дар њামин замина зуњур ва рушд кард. Мутаассифона, дар адабиётшиносии мо кам қасоне ин њаракатро сањеъ арзёбӣ кардаанд. Њатто баъди бозсозию ошкорбаёнӣ низ афкори муњити адабӣ нисбат ба ин равия ва намояндагони он бетаѓийир монд. Њатто мо фаъмиши ғалатро доир ба лъадидия дар муќаддимае, ки дар китоби Мирзо Сироли Њаким «Тўњафи ањли Бухоро» омадааст низ мебинем. Муаллиф барғалат миёни маорифпарварӣ ва лъадида муҳолифат мебинад ва таъкид мекунад, ки «аммо баръакси лъунбиши лъадидизм, ки бо ғояњои исломпаратстӣ ва туркпаратстӣ пайваста буда, дар байнин синфњои истисморкунандай мамолики Шарқ интишор ёфта буд, њаракати маорифпарварӣ чун дар замони фаъолияти Ањмади Доњиш бењтарин хусусиятњои худро нигоњ медошт: қўшиши хидмат кардан ба мардум, танқиду мазаммати аморат, тавальъўњ ба Россия ва кишварњои пешкадами Аврупои Гарбӣ» (47,4). Ин тафсир билкул ғалат аст, зоро моњияти равияи лъадида чунин набуд. Лъадидон барномаи комили навсозии маорифпарваронаи лъомеаро ба миён гузашта буданд. Дар нигоњи ин гурӯй бозъусти роњи фардо бо танқиди соҳти воќеияти замонї њамроњ мерафт. Интиқоду ифшогарӣ аз хусусиятњои аслии адабиёти ин равия буд. Ормонњои олии маорифпарварии навхоњон дар асаръои Фитрат, Алъзи, Бењбудӣ барин намояндагони ин равия равшан ба назар мерасад. Дар ваќташ Фитрат кальфањмињоро дар шинохти мароми лъадидон хеле равшан тафсир карда буд, ки имрӯз низ арзиш дорад. Ў сабаби ихтилофоти лъадиду қадимро шаръ дода таъкид карда буд, ки «миллати наљибаи Бухороро пўшида наҳоњад буд, ки муддатест ихтилофи лъадид ва қадим, ки мабдаъаш ба лъуз иштибоњкорӣ ва фасодати баъзе хоинони миллат чизи дигаре нест, Ватани муќаддаси моро фаро гирифта, лъамоъаи муттањидаи ањолиро ба унвони лъадид ва қадим -ду фирмка ва њар кадомро нохушнудони дигар намуд.

Бадењист, ки сабаби умдаи хорї ва харобии мусулмонон нест магар ъамин ихтилофоти маъно! Бинобар он ъаър ки худро ходими дини мубини ислом медонад, меқўшад то ин ихтилофи хонабарандозро аз миёни мо Бухориён бардоранд» (101,7).

Мутаассифона, назари нодуруст нисбат ба моњияти ин равия то имрўз идома дорад. Дар асл бо навиштањои маорифпарварон афкори ильтимої қадаме бузург гузашта ва шуури шинохти зебої хеле таѓийир ёфта бошад, бо зуњури лъадидия ва афкори лъадидон мафъумъои «Ватан», «Миллат», «Ислом» ва «Ватандорї» маънои тозаи ильтимої касб карда, асли адабиёт қарор ёфт.

Дар ин замина, воќеан ъам:

«Дар бораи миллату миллият» тасаввуроти «њанўз чандон мушаххас» надоштаи лъадидон аз барномаи воќеии онъо сарманша мегирад. Ислом рукни идеологии лъадидон буд. Танъо дар заминаи ахлоќ ва афкори исломӣ, на ъуруфот онъо барномаи амалашонро мураттаб сохта буданд.

Маълум аст, ки ислом ба ъамаи аќвоми муслим қадр ва манзалати мусовирро қоил аст. Ана дар ъамин заминаи муњум њуввияти кулли муслимин буд, ки «миллати Бухоро» лъузъе аз он аст. Намояндагони адабиёти лъадида ъамин ақоиди бунёди мањаки амали хеш шинохта, дар ин замина Туркияро чун «паногоњи афкору ормонъои хеш» мешинохтанд. Аз ъамин манша муносибати лъадидия ва пантуркизмро муњаќикон матрањ кардаанд, ки дар баъзе мавридњо воќеан хилофкорињое доштааст.

И.С.Брагинский менависад, ки «дар асл лъадидияи Осиёи Миёна нисбат ба маорифпарварї қадаме ба пас буд» (19, 441). Ин хулоса низ ба сабаби тањќими мафкураи ғалат нисбат ба ин равия ба миён омадааст. Дар асл ъаќ ба лъониби Муњаммадъони Шакурист, ки дигаргунињоеро, ки дар оѓози садаи гузашта пеш, аз инќилоби 1917 дар адабиёти форсии тольикӣ рўй доданд, дигаргунињои кулли шинохта, даври рушди адабиётро ба он вобаста медонанд.

Воќеан ъам танъо аз навиштањои барномавии Абдуrrауфи Фитрат «Рањбари нальот» ва «Оила» пайхас кардан мумкин аст, ки лъадидон сарфи назар аз ихтилофъои ғоявӣ, ъадафъои волои маърифатӣ ва ватанҳои

доштаанд ва адабиёти таъаддудхони лъадидия низ ъамин гуна маќсаду маромро ифода мекард. Муњимтарин ъадафи ин адабиёт таблиғи худшиносии миллӣ, халқпарварӣ ва ватандӯстӣ буд.

Бо таъсиси аввалин рўзномањову бунёди чопхонањо вазъи интишори афкори лъадидия дар кишвар рў ба афзоиш буд. Танъо дар давоми солњои 1906-1917 беш аз 10 номгўи рўзномаву маъаллот арзи вульуд кард. Аз рўзномаи «Ўрта Осиёнинг умр гузорлигї» сар карда, ба баъд нашрияњои зер ба чоп мерасид, ки муњимтарини онъо – «Тараќќӣ» (нахустин рўзномаи хоси лъадидон), «Хуршед», «Шўњрат», «Осиё», «Бухорои Шариф», «Тўрон», «Самарқанд», «Оина», «Садои Фарғона», «Садои Туркистон», «Шарќӣ» мебошанд. Бояд гуфт, ки аксари ин нашрияњо аз забонъои ўзбекӣ ва туркӣ лъо мешуданд. Дар ин миён танъо рўзномаи «Бухорои шариф» маҳсус ба забонъои тольикӣ ва ўзбекӣ нашр мешуд. Муњаќќиён сарчашмаи ғоявии лъадидия ва адабиёти онро ба се манбаъ таъин кардаанд: Нахуст манбаи он ақоиди лъадидони тоторӣ Поволже будааст; манбаи дигарпанисломизим ва пантуркизми Шарқ, хосса Туркия; сеюм, манбаи равияи маорифпарварии нимаи дуюми асри XIX Бухорост.

Њангоме ки дар бораи адабиёти лъадида сухан меронем, мо бояд маводи дар рўзномањову маъаллањои ин давр чоп шуда, ъамчунин васоити таълимии барои мактабњои нав таълифшуда ва муњимтар аз инъо адабиёти бадеиро ташхис дода тавонем.

Чунонки ишора шуд лъадидон барномаи мушаххаси ислоњоти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавиро пайгирӣ мекраданд. Дар ин замина онъо таќозои лъиддиро дар таѓири таълиму тадрис дар макотиб ва мадорис доштанд. Онъо меҳостанд дasti таътир ба сиёсати ваќт, усули идораи амирӣ ворид созанд, бунёди иқтисод ва тильорати рў ба инкишоф, бењдошти шароити зиндагӣ мардум аз наќшањои айнулваќти эшон буд. Рушди тильорат, бунёди корхонањои бузурги саноें аз муњимтарин ъадафњои ин равия буд. Ормонъои идеологии онон исломи рошидӣ буда, ъама гуна ъуруфотро мањкум мекарданд. Ин армонъо дар осори намояндагони адабиёти ин давра инъикос мешуд.

Боиси таассуф аст, ки тамоми фаъолияти адабони лъадид дар тахърихи адабиёти мо то ба имрӯз алоқаманд бо «идеологияи зиёнвари лъадидия» мањкум шудаанд. Дар асл ъаќиќати ъол чунин набуд. Дар уфуќи аморати Бухоро ќабл аз инќилоб лъадидон власин пайки умеди мардум дар роњи рушди мањнавию ильтимої буданд. Лъадидон меҳостанд исломи рошидиро ба сањнаи сиёsat оваранд, ки он ъуввияти фард, ватан, дин ва миллатро воло медонист. Онњо исломи расмиро, ки ъукумати ваќт ба воситаи он ғаразњои хешро пиёда месохт, саҳт танќид мекарданд ва таъкид менамуданд, ки ин усули пайравї аз ислом оммаи ҳалќро дар торикї, нодої ва танги иќтисодї нигоњ дошта, дари рушду камолро ба мардум мебанданд.

Њадафњои ғоявии адабиёти ин равия низ дар ъамин замина шарњ ёфтааст, ки муњимтаринаш озодии шахсият, рафоњияти рўњ, бењдошли мактабу маориф, шароити зиндагии лъомеъа, озодии занон ва ғайра будааст.

Муњаќќиќон Садри Зиё, домулло Икром, Садриддин Айнї, Мирзо Сироли Йаким, Абдурауфи Фитрат, Мањмудхольи Бехбудї, Йабиулло- ъни Авњадї, Йайрат, Мунзим, Йамдї ва дигаронро намояндагони саршиноси адабиёти лъадидия шинохтаанд, ки ъар қадоми онон дар ин замина хизмате доштаанд.

Осори адабиёти лъадиди бешак як сањифаи пурмўњтавои таърихи адабиёти навини тольик аст. Ин адабиёт аввалин идомбахши бењини майлонњои адабиёти ъазорсолаи мо, минљумла адабиёти маорифпарварї буда, ъамчунин аз лињози ғояву бадеият аз адабиёти дањањои баъди инќилоб, хоса солъои бист волотар аст. Илова ба ин адабиёти лъадидия ифодагари мафкураи судманди табаќаи пешќадами лъомеъаи ибтидои садаи бист аст, ки ъадафњои пурагиши ватанхонї доштанд ва озодии ватану миллатро муњимтарин рисолати хеш медонистанд. Гузашта аз ин, таърихи дину миллат барои адабони лъадид арзиши бузург дошта, ба назари онон ин ба суннатњои неки ахлоќиву фаръангии гузаштагон роњи мустаќиме буд, ки лъомеаро аз ќасодии ахлоќиву мањнавї мерањонад.

Дар ин замина онон ба воќеият аз равзанаи адабиёт нигариста, камбудињои муњити ахлоќї ва мањнавии лъомеаро ошкор менамуданд ва

муосиронро ба ислоњи он во медоштанд. Зимнан бояд гуфт, ки ин адабиёти билкул воќеанавис набуд, балки арзиши хоси бадеј низ дошт. Ќарфи намояндагони он шираи адабиёти љазорсоларо дошт, суханашон вазну тамкини хосе доро буд, њусне дошт, јьне аз бадејат орї набуд. Дар ин замина ба тамаддуњои дигар эњтироми хосро ќоил буданд. Бар фарњанг ва адабиёти Аврупо арљ додани онњо низ далели пешрав будани ин льараён аст.

Адабиёти дарсии лјадидия низ мањз дар хамин замина таълиф гардида буд, ки билкул хусусияти маърифатї ва равшангарої дошт. Дар ин замина аз «Гулдастай адабиёт»—и Шакурї, «Устод»—и Абдулмаљидзода, «Рањбари најот» —и И. Рањматуллоев ва ѓайра метавон ном бурд. Ин асарњо илова ба моњияти тарбиявї арзиши бадеј низ доштанд.

Барои бисёре аз намояндагони ин равия љадафњои фарњангї нисбат ба ормонњои сиёсї арзиши бештаре дошт. Мањз бо шинохти ин мушкилот онњо ба таълиму тадрис ва маърифатнок кардани мардум бештар тавальљуњ мекрданд. Баъди инќилоб мањз љамиин тамоюл равнаќи тоза касб кард.

Додгоњи танќидї ва воќеият баъди инќилоб намояндагони адабиёти лјадидиро ба иќдомњои лъиддитар во дошт. Махсусан, равияи танќидии ин адабиётро баъзе намояндагони он ба хизмати ваќт кашиданд. Худи инќилоб ба инкишофи ин равия имконият фароњам овард, «дидигоњи тозае эльод кард» (114). Вале танќид низ љадафи сиёсї дошт, на истилоњотхоеј. Гузашта аз ин нишонаи асосии танќид буд. Замони гузашта ва бозмондањои он мавриди накўњиш ќарор мегирифт. Мањз дар љамиин равия дидгоњи воќеъашиносие тарњ ёфт, ки минбаъд боиси коњиш ёфтани принципњои асиљ адабиёт гардид ва адабиёти асиљро аз маљрои воќеии инкишоф берун бурд, арзишњои ғоявию бадеии онро коњиш дод.

Аз баррасии иљмоли ин мавзўъ хулосаи дигаре бармеояд: оњангњои таблиѓии адабиёти маорифпарварии оѓози сада, ки бунёди он бар ватандўстї, миллатпарварї буд, пас аз соли љабдањ идома ёфт ва мазмунан дигар шуд. Муњимтарин љадафњои ин равия даъват ба мактабу маорифи шўравї, фаъолиятмандии ильтимої, озоди занон, мубориза барои бунёди лъомеъаи бесинфу табаќа шинохта шуда буд. Назар ба пайбурди донишманди адабиёт

Муњаммадъони Шакурї «оњанги маорифпарваронаи тарѓибу ташвиќи адабї дар замони шўравї зуд аз байн рафта, льои худро ба таблиғи сиёсї, ба таблиғи урёни инќилобї дод, бо тарѓиби лъангльўёнаи табаќотї, зидди дин, зидди анъанањо ва урфу одати миллї бо тарѓибе, ки моњиятан зидди шахсият ва миллат равона гардида буд, иваз шуд» (113,113). Бисёре аз намояндангони адабиёти лъадидия дар ин гирдоб ғўтавар шуда, ъадафъюи аслии ғоявию бадеии хешро фурӯ гузоштанд, ки баъдтар ин муросокорї гурӯйе аз онъоро аз доругири солњои Истолинї наљот набахшид.

Зимнан чанд мушоњидаи дигарро оид ба адабиёти ин давр, даврабандии он ва тааллуќоти ин ё он ба ин даврањо бояд зикр кунем.

Чунон ки гуфтем, ки бар хилофи пиндошти Айнї мо сари адабиёти навини тољикро нимаи дуюми асри XIX шинохтем ва дар ин росто чанд далелро пеш гузоштем. Воќеан ъам агар ба моњияти воќеањои адабї тавальъўњ кунем мебинем, ки адабиёт асри XX бо Ањмади Дониш ва пайравони вай дар охири садаи XIX зуњур кард. Чењраи Ањмади Дониш табдилнашаванда аст. Вай бо тафаккур ва иќдомоти адбию ислоњотхонъияш дар саргањи таъладдуҳоњињои асри баъд меистад. Махсусан, хидмати ў дар роњи эњёи насли комилан нав ба қадр аст. Роње, ки ў падид овард, пайравон пайдо кард, ки минбаъд боиси эњёи равишњои тоза ва судманди адабї гардид. Гузоришоти ў дар «Наводир-ул-ваќоеъ» диди сарењи бадеї ва лъомеашиносии ўро собит мекунад. Ўам дар шеър ва ъам дар наср ў лъонибдор ва тањкимбахши майлњои тозакориву таъладдуҳоњї буд.

Муњим он аст, ки таърибаи Ањмади Дониш барои равияњои баъдии адабиёт, хоса адабиёти лъадидия натиљанок омад. Њатто ин таърибаро яке аз чењрањои саршиноси адабиёти шўравии толик Садриддин Айнї амалан дар эъодиёташ корбаст намуд. Ба ин тариќ сарњади адабиёти нав тољикро мо аз назари принсипи идеологї таъин карда будем, ки ба воќеият рост намеояд. Вале имрўз равшан гардид, ки адабиёти бадеї ва сарњади онро аз рўи меъёрњои идеологї ва ъатто сиёсї наметавон муайян кард. Вале ин омиљоро инкор кардан ъам намешавад. Бо таъсири метологияи сиёсї (на илмї) адабиёти як халќ, як муњит бо шохањо таќсим карда мешуд, моњияти ин адабиёт дар

ягонағї таńќик ъ намешуд: ташхиси адабиёти дарборї ва опозитсионї дар таърихи навини адабиёти тольк аз чунин тамоюлъои номатлуб аст. Инќилоб адабиётро танъо аз мавќеи сиёсї таќсимбандї кард. Амалан пайвандъои адабии форсизабон, ки як адабиёт ва фарњангї лъомеъаро пайгир буданд, гусаста шуд. Ёудои бузург солъои баъди инќилоб рух дод. Дар дохил табаќабандї ва тафриқаандози идеологї бо суръат оѓоз гардид, ки оќибатъои он барои халќи тольк фольиабор омад. Дар адабиёт ононе имтиёз доштанд, ки воќеан «адиби пролетарї» шинохта шуда буданд. Дар шинохти эшон арзишъои ъунариро тамоюли идеологї иваз мекард. Завќи ъунарї низ чандон коршоям набуд. Ин равия заминае гузошт барои равнаќи адабиёти косибона ва бењунаrona ва низ имкони дигареро фароњам овард, ки бисёр шахсиятъои тавонои адабиёти лъадидия лъисман ва ё маънан «безарар» карда шаванд. Амалан аз он солъо ба баъд адабиёти мамнўъ ва эътирофшуда рўи кор омад. Номи адабони осорашон мамнўъ буда, дар таърихъо чун далели «рањуми идеологї» зикр мешуд. Мутаассифона, идеологияи расмї ба «адабиёти пролетарї»-е аръл медод, ки танъо аз лъињати идеологї хизмати замонро ильро мекард. Дар асл ин адабиёт арзиши ғоявї ва ъунарї надошт.

Њамин тариќ, аз нахустин солъои Инќилоб сар карда, адабиёт тадрильян давраи гузаришро ъам аз лињози шакл, ъам мазмуну мундариља аз сар гузаронд. Ин адабиёт акнун ба адабиёти солъои ќабл аз инќилоб ъамвазн набуд. Шеър мавќеъ ва маќоми аввалаашро аз даст дод. Вай номаи рўз гардид. Наср мавќеи бештаре пайдо кард.

Дар шаклъои шеърї таѓироти лъиддие ба вульуд омад. Суннатшиканӣ ба хотири фарогирии мавзўи рўз бо суръат идома пайдо кард. Устувории ќоғия ва вазни шеър зина-зина аз байн рафт. Адабиёти нав ритми замонаи навро таќлид мекард ва асаръои ъамвазни «иншоотъои бузурги аср» ба майдон меомаданд.

Аз ибтидои солъои бист асолати ъунарї дар адабиёт муњим шинохта намешуд. Камбаѓалии маънавї аз ъамин солъо шурӯъ гардид ва то солъои панъюн бо суръат идома ёфт. Аз шоирони тавонои тольк Пайрав дар ин равиши зарбањои сахте дида, худ ъунарашро ќурбони принсипъои соддай

адабиёт карда, нињоят худро низ дар ин роњ бохт.

Як њодисаи басо таассуфовар дар адабиёти ин давраи тольик он аст, ки дар асръои ӯабдӣ, ъатто асри XIX шоирону нависандагони косибию беънуар ба даралъае, ки дар адабиёти замони шӯравӣ пайдо шуданд, набуданд. Ъатто агар он эроди Лъомиро ба шеъри замонааш лъиддан мукоиса кунем, дар меёбем, ки он шоирон маъзулшинохтаи Лъомӣ аз лињозӣ завқи ъунарӣ аз бисёре аз аъли ӯалами саршиноси солъои бист ва баъд маъкоми волотаре доштанд.

Пас аз Инќилоб дар адабиёти тольик усули реалистии тасвирро пайгир шуд ва аз лињози жанру услугуб низ дигаргунињои лъиддӣ ва мусбиву манфӣ рух дод. Наср аз назм пешсафттар гардида, маҳсусан достонњои кӯчак, румон ва достонњои миёна равнаќ пайдо карданд. Пайдоиши дром ба зуњури театри миллӣ мусоидат кард.

Пас аз Инќилоб дар адабиёти тольик усули реалистии тасвирро пайгир шуд ва аз лињози жанру услугуб низ дигаргунињои лъиддӣ ва мусбиву манфӣ рух дод. Наср аз назм пешсафттар гардида, маҳсусан достонњои кӯчак, румон ва достонњои миёна равнаќ пайдо карданд. Пайдоиши дром ба зуњури театри миллӣ мусоидат кард.

Аз солъои баъди инќилоб дигаргунињои шакливу маънавӣ дар назм ба вульуд омад. Дар раванди дигаргунињо адабиёти рус бештар таъсири худро гузошт ва ин таъсир шакли тақлидиро ба худ гирифт, ки натиљањои мусбӣ ъам дошт. Фурӯ гузоштани шаклъои адабиёти худӣ ва ъамзамон рӯ овардан ба жанру равияњои эльодии адабиёти рус натиљаи ин тақлиду пайравињо буд. Ба мушоњидаи Муњаммадъони Шақурӣ «адабиёти русӣ ъаар лаъза ба адабиёти тольикӣ наќше мегузошт. Ин наќшњо гоњ хосияти мусбат доштанд, гоњ хосияти манфӣ, гоњ ба адабиёти тольикӣ рангъои наву лъолиб меоварданд, гоњ онро аз вожагињои миллиаш мањрум месохтанд. Бешак, риволи роману повест ё ъикояњои реалистӣ, шаклъои нави достони манзум ё ӯофиябандињои тоза, пайдоиши навъои муҳталифи намоишнома – дром, фолья, мазъака ва бисёр навпардозињои дигар, ки дар адабиёти тольикӣ пайваста сурат мегирифтанд, ъамаро рӯёдоди муњиме ба шумор бояд овард. Мо дар ин роњ аз адабиёти руси намуна мегирифтем ва аксаран нависандагони рус моро дар

роњњои нав ва бозъуст мебурданд. Ин роњњо ноњамвор буданд, кальу килеби зиёд доштанд ва баъзан мо бъа сўи кўчањои бумбаст рањнамунї медиdem. Дар чунин мавридио на адабиёти русї, ки яке аз адабиётњои бузургї лъањон аст, балки баъзе нависандагон дурусттар он ки режими шўравии томравоио истеъморї, идеологияни ъизбї гунањкор буд» (113,113).

Боиси таасуф аст, ки адабиёти навини тољикї аз рўзњои аввали баъди Инќилоб роњи саренни инкишофро аз даст дод. Методи реализми сотсиалистї, ки ба гардани ин адабиёт бор шуд, бисёр нависандагонро аз роњи мустаќими инкишофи эльодї берун бурд. Йатто дастовардњои ин адабиёти қадим дар роњи шинохти воќеият ва дарки фалсафии ъяёт зери пардаи иштибоњоти сотсиализми вулгар монд. Чунон ки равшан аст адабиёти садай XIX бо насли Ањмади Дониш дар оѓози асли нав бо осори Абдурауфи Фитрат усули тозаи воќеигароиро пеш гирифта буд ва ин маљроро реализми маорифпарварї шинохтаанд. Сиёсати зўровар адабиёти тољикро на фаќат ба роњи барғалати дарки воќеият ъидоят кард, балки аз бозъустњои қаблии маънавият низ мањрум соҳт.

Савол ва супоришот:

1. *Вазъи адабу фарҳанги тољик дар нимаи дуюми қарни XIX.*
2. *Таблицы гояҳои худшиносии миллӣ, ҳалқпарварӣ ва ватандӯстӣ аз љониби намояндагони ин лъараён.*
3. *Услуби бедилий ва муносибати намояндагони равияҳои адабии ин аҳд ба он.*
4. *Мавқеи зиёйёни Кафкоз дар интишори ақоиди лъадидия дар Осиёи Марказӣ.*
5. *Мавқеи матбуоти ин давра дар таблицы гояҳои лъадидӣ.*
6. *Намояндагони ин адабиёт: Садри Зиё, домулло Икром, Садриддин Айнӣ, СаҶдакмадхочаи Васлий, Сиддиқии Аъзӣ, Тошхолъаи Асирий, Мирзо Сироли Ҳаким, Абдурауф Фитрат, Маҳмудхолъаи Беҳбудӣ, Ҳабибуллоҳи Авҳадӣ, Ҳайрат, Мунзим, Ҳамдӣ ва дигарон.*
7. *Арзии осори адабии давраи лъадидия.*

Накша:

1. *Адабиёти давраи муборизаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мағкуравӣ*
 2. *Инқилоби Феврали соли 1917 ва акси садои он дар кишиварҳои Туркистон ва аморати Бухоро.*
 3. *Шакли амалий гирифтани муборизаҳои истиқлолиятҳоӣ дар адабиёти бадеӣ.*
 4. *Шиддатёбии зиддиятҳои қадимиёну ҷадидҳо.*
 5. *Адабиёти навини тоҷик ва оғози ташаккули он.*
 6. *Марњилаи инкори суннат ва мерос дар адабиёти тоҷик.*
- Моњияти асосии адабиёти марњилаи мавриди назар.*

Сиёсати саффок ва террорписанди ъюкумати Россияи подшоњӣ бо маќсади пиёда сохтани ъадафњои геполитикӣ дар Осиёи Марказӣ меҳост аморати Бухороро ба воситаи худаш аз байн барад. Бо ин маќсад шароити сиёсиро омода соҳт. Баъди нокомии инқилоби аввали рус бедории равшанфирони Бухоро барои ин кор шароити мусоидеро фароњам овард. Наќшай зидди равшанфирони Бухоро дар зинаи аввал тартиб ёфт. Сонӣ, амир кори худро бо аксари онњо тамом кард. Арафаи Инқилоби большевики шароити мусоидеро барои ин амал муњайё соҳт. Амир дастгирони ғоявиашро аз даст дод ва нерӯи низомиаш низ коршоям набуд. Ин ъама боиси фурупошии аморат ва минбаъд таъкими ъюкумати большевикии рус дар Осиёи Марказӣ гардид.

Ҷукумати нав заминаи мусоиди идеологиеро дар кишвари мусулмонӣ фароњам овард. Бо барангехтани як низоъи фарогири идеологӣ миёни уламои ислом ва рӯшанфирони Бухорои лъанги сард ва худфурӯширо вусъат бахшид. Аз майдони ин муборизаи шадид якта-нимта зинда мондањоро лъудо кард, ба онњо «хильъат» пӯшонд ва заминаеро барои «фаръянги нави миллӣ», ки идеологӣ большевикиро пазиро бошад, омода соҳт.

Нахустин вассофони сустнињоди Инќилоб муаллифони китобу рисолањои тараннумї гардиданд. Ана ъамиин замонаро аксар адабиётшиносон замони тавлиди адабиёти шўравии толик шинохтаанд. Ин адабиёт дар оғоз рисолати вассофиро бар ўњда дошт. Удабо асосан ба васфи Инќилоб ва дастовардъои он машѓул буданд. Дар ин замина рўњия ва маслаки сарфи назар кардан аз гузашта тадрильян боло мерафт, ки минбаъд ба авъл гирифтган ва решарондани нигилизми миллї боис шуд. Дар ъамиин шароит аввалин гурӯњњо ва ѡамъиятњои адабї ба вульуд омад.

Дар аксари адабиётњои илмї ибтидои солњо бистро бо сабаби набудани матбуоти толикї давраи холигии адабиёт гуфтаанд. Албатта чунин бањо натильаи ноогоњї аз вазъият буд. Ягона касе, ки ъаддалимкон ба омўзиши юульъатњои адабии ин давра машѓул шуда буд, донишманди фаќид Холик Мирзозода мебошад. Ин марди огоњ соли 1965 бо номи «Муносибати партия ба адабиёт ва тарбияи кадръои адабї» мақоле чоп кард, ки дар он оид ба ѡамъиятњо ва қуввањои нахустин адабї сухан меравад. Муаллиф аз будани қуввањое хабар медињад, ки барои ба вульуд овардани ташкилоти адабии толикї саъй доштаанд. Дар натильаи кўшиши чунин гурӯњњо нахустин ташкилоти адабї соли 1922 дар Самарқанд бо номи «Лъамъияти шоирон» таъсис шуда будааст, ки муассиси он Абулқайюми Қурбии Самарқандї ва роњбаронаш Васливу Тамъид буданд. Назар ба маълумоти Х.Мизозода соли 1925 низ дар Самарқанд аввал «Лъамъияти муњаррирон» ва баъд (соли 1930) сексияи толикии ташкилоти адабии нависандагони толикзабони Ўзбекистон бо номи «Қалами сурх» амал мекарданд.

«Қалами сурх» бештар лъамъияти сиёсї буд ва мањз дар заминаи ъамиин ташкилот «соли 1930 (7 феврал) сексияи нависандагони шўроии толик» таъсис шуд. Соли 1931 бошад ба лъои ин сексия (ассотсеатсия)-и нависандагони пролетарии Толикистон ташкил шуд ва соли 1932 ин лъамъият барњам дода шуда, дар заминаи он Иттифоќи нависандагони шўроии Толикистон таъсис гардид.

Иттифоќи нависандагони Толикистон нависандагони пролетарио лъамъ


карда ба аъзогии худ қабул мекард ва бо ин адабиёти пролетарио тараќкӣ медод, барномаи амалашро дар асоси нишондодъои партия ва роњбари он Сталин тартиб медоду амалӣ месоҳт. Дар њамин давраи мураккаб тозакуни сафи аъзоёни Иттифоќи нависандагон шурӯъ шуд, ки дар ин маърака гурӯъњои «Содик њар ќадар тавонистан, муќобили «њамсафарон» - онњое, ки ба идеалњои сотсиализм садоќати комил надоштанд, мубориза карданд. Дар ин таошњои синфӣ дањњо тан адибони тољик заарарњо дид, ќисме аз онњо дар зиндонњои сталинӣ нобуд шудаанд. Аз шоирони баркамоли тољик Пайрав Сулаймонӣ низ дар ин муборизањо зиёни бисёр қашидааст».

Ин давра замони оғози адабиёти Шўравии тољик аст. Бинобар ин њам њар чизе ки дар адабиёт ба вульуд омад, зери таъсири сиёсати давлати нав ва сиёсати барои муњити маънавии халќњои Осиёи Марказӣ комилан нав шакл мегирифт. Табиест, ки адабиёт, аз лъумла, назм низ зери таъсири идеологияи расмӣ шакл мегирифт ва назми дар ин давра ба вульуд омада, аз лъињати шакл бо шеъри гузашта наздикӣ дошта бошад њам, аз лъињати мазмуну мундарилья чизи тамоман нав буд. Ба ин маънӣ, муњаќќиён санаи даќиқи тавлиди шеъри советии тољикро соли 1918 мелодӣ донистаанд. Дар ин давра Айнӣ, Мунзим, Њамдӣ, Розӣ, Зеънӣ, Њилмӣ барин шоирон бо шеърњои таранnumии инќилобӣ баромад карда, аввалин ќадамњои инќилоб ва ъюнимияти навро таъассум кардаанд.

Дар солњои аввали ташкили давлати нав барои ањли ќалами тољик вазъияти ногуворе фароњам омад. Солњои 1922-1924 амалан матбуоти тољик вульуд надошт. Ба њамин сабаб аз рӯзи баста шудани маъаллаи «Шўълаи инќилоб» (моњи декабри соли 1921) то нашри рӯзномаи «Овози тољик» (25 августи соли 1924) ягон шеъри тољикӣ чоп нашудааст.

Дар саргањи адабиёти нави тољикӣ Садриддин Айнӣ меистод. Аввалин шеъри ба истилоњ нави тољикро низ ў гуфтааст. Ин шеър «Суруди озодӣ» ё худ «Марши ъурурият» ном дошт ва соли 1919 дар шумораи 23 маъаллаи «Шўълаи инќилоб» ба чоп расид. Ин шеър ба маънои томаш нахустин шеъри ильтимоии тољикӣ буд, ки мардумро ба қиёми синфӣ даъват мекард. Айнӣ шояд

аз аввалин шахсиятъои адабї буд, ки маќсаду сиёсати давлати навро нисбат ва Осиёи Марказї амиќ дарк кард. Айнї роњи дигар ъам надошт, лъз хизмат ба инќилоб ва сиёсати русъо. Чунки мањз аксарони инќилобии рус баъди 75 дарра хўрданаш нальотбахши ў шуданд ва зери никоби «табааи Россия» ба Самарқанд паноњ бурда зинда монд. Бо он ъама ъаводисе, ки Айнї аз сар гузаронида буд, бо таасуроти тира ва дањшатборе, ки аз соҳти мустабиди аморати Бухоро дошт, наметавонист овозашро бар зидди «бедоду ситам» баланд накунад. Оњанги эътиroz ва нафрати Айнї зидди ъукумати Амирї дар шеъри дигар ў, ки баъди аз тарафи лъаллодони амир ёатл гардидани бародараши Сирольиддин гуфтааст, ёавитар садо медињад. Ин шеър моњи августи соли 1918 навишта шудааст. Ин фаќат марсияи oddї набуда, балки сурурди нафрат, дуои аламгири Айни шоир нисбат ба онъое буд, ки «хонаи бедоду ситам» сохта, сабабори бадбахтии ъязорон бевафою бечора гашта буданд.



Дар шеърьое, ки Айнӣ солъои бист чоп қард, асосан инқилоб ва дастовардъои он мадъ шудаанд. Шеърьои ин давраи Айнӣ оъянгъои ильтимоӣ, таблиғӣ дошта, таблиғи дониш, тасвири табиат ва ғайрато дар бар мегирифтанд.

Дар қатори Айнӣ шоирони дигар, аз қабили Тўрақул Зеънӣ, Абдувоњиди Мунзим, Фитрат, Йамдӣ ва дигарон низ дар ин давра шеър гуфтаанд, ки мавзӯи осорашон табрику тавсифи Йокимияти Советӣ ва истиқболи хуш аз таълиму тарбияи маъбурӣ дар мактаби Шўравӣ буд. Бештари ин шеъръо дар шакли суннатии қасида навишта шуда бошанд ъам, аз лъињати бадеӣ суст буданд.

Баъди нашри қарори машњури КМ РКП (б) «Дар бораи сиёсати партия дар соњаи санъату адабиёти бадеӣ» (18 июня соли 1925) бисёр шоиру нависандагоне, ки як навъ хомӯшӣ ихтиёр карда буданд, аз нав ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки Мунзим, Йамдӣ, Сарвар, Пайрав, Ноил Шерзода, Зеънӣ, Пинадӯз, Альзӣ, Муинзода, Лъавњарӣ ва сонитар Рањимию Сулаймонӣ ва Аминзода аз қабили онъо буданд.

Яке аз шоирони пурқудрати ин давра Пайрав Сулаймонӣ нахустин шеъръояшро маъз дар ъамин давра гуфтааст. Пайрав низ чун Айнӣ Инқилоби Бухороро бо шеъри «Ба муносибати Инқилоби Бухоро» (1920) муборакбод гуфт. Йарчанд фаъолияти Пайрав дар боби гуфтани шеъръои ишќӣ дар ин давра аз лъониби танқиди расмӣ саҳт сарзаниш шуда бошад ъам, вале ин шеъръо аз лъињат ва тасвиркории шоирона аз беътарин оғаридањои ин давраина Пайрав маъсуб мешаванд.

Муњакќиќони таърихи адабиёти тољик эльодиёти яке аз щоирони кўњансоли ин давра Зуфархони Лъавњариро «љолиби диќќат» (96, 34) шинохтаанд. Лъавњарӣ, ки қабл аз инқилоб шеъръои ирфонӣ мегуфт низ Инқилобро хушњолона истиқбол қард ва дар ситоиши замони нав бо шаклъои анъанавӣ қасидањо гуфт. Вале шеъръои ин давраинаи ў аз лъињати ъунари шоирона бо ашъори қабл аз инқилобиаш ъамвазн нестанд (94, 5-26).

Аз шоирони дигари ин давра, ки дар таърихъо ёд шуда ва то инқилоб аосан дар таблиғи илму дониш ва мактабу маориф шеъръо гуфтааст, Мирњайдари Сарвар мебошад. Сарвар ибтидои солъои бист асосан хомӯш

буда, фаќат соли 1925 баъд аз даъвати ъюкумати Толькистон бо номи «Адабиёт» шеъре гуфтааст.

Яке аз намудъои шеър, ки ин солњо хеле риволь ёфт, ашъори ъаљвӣ мебошад. Дар ин намуд беш аз ъама Суњайлӣ, Альзӣ, Аминзода, Муинзода, Шерзода, Ализода ва дигарон шеър гуфтаанд.

Мазмуни асосии шеъръои солњои бистро лирикаи ильтимоӣ, таблиғи илму дониш ва мактабу маориф, ишќ ва тасвири табиат ташкил медињад.

Дар лирикаи ильтимоии ин солњо мавзӯи асосӣ инќилоб ва тараннуми ғояњои он буд. Шоирон мекӯшиданд, ки Инќилобро чун оѓози давраи нави созандагӣ дар таърихи башар маънидод кунад. Ва дар ин мавзӯй чунин ки ишора шуд, Айнӣ аввалин шеърро гуфт. Баъд шеъръои дигаре аз қабили «Ба шарафи Инќилоб» (1921) ва ғайрањоро эльод кард, ки асосан истиќболи хуш ва қаноатмандии ўро аз Инќилоб ва соҳти Шўравӣ ифода мекарданд. Ин шеъръои Айнӣ ду нишона доштанд: яке зидди дунёи истибодод буд ва дигаре пазириш ва истиќбол аз «воќеаи Уктабар». Ёън шеъръои Айнӣ низ мағнумъои синф, пролетар, музdur оъиста-оъиста решаш гирифт ва Айнӣ шеъръое гуфт, ки ъадафъои сиёсию ильтимоӣ доштанд.

Ин шеъръо даъвати рўйрост ба синтез ва Ѽанг алайњи синфи муќобил доштанд. Ба ин маънӣ, адабиёти ин давр, хоса шеър дар зери ливои Инќилоб заминаи таблиғиу ғоявие Ѽанги ъамватаниро дар Осиёи Марказӣ омода соҳт. Ин мавзӯи муќовиматљуї дар шеъри ин давра рўз аз рўз густариш пайдо мекард. Фаќат Пайрав дар баъзе аз шеъръои ин ваќт гуфтааш, аз Ѽумла «Ба муносибати Инќилоби Бухоро» (1920) оъянги қасосу кинаро фуру гузошта, фаќат Ѽавононро даъват кардааст, ки дар бунёди ъаёти нав сањм гиранд:

Њон, мужда шуд озодии Ѽумъурии моён,

Эй Ѽамъи Ѽавоно.

Шуд навбати моён!

Шуд байраки сурх аз дару девор парфшон,

Чун меңру дурахшон,

Њар сў шуда тобон...

Мазмуни ильтимоии шеъръои Ањмадъони Њамдї «Хитоб ба факирони Бухоро» (1920) ва «Асари омол» (1920) он буд, ки вай «бо қувваи камоли бадеї» (6, 8) халќъо «ба қиёми умумї» (њамон лъо), лъанги табаќотии зидди њамдигар даъват мекард:

Хезад, дўстони киромї, ғазо кунед!

Бо золимони миллати худ мольаро кунед!...

Яке аз мазмунъои муфиде, ки дар шеъръои ин давра роњ ёфт – дўстиву бародарї ва баробаръуқуқии инсонъо сарфи назар аз миллату қавм буд. Манзумаи «Иди занони пролетар»-и Њамдї мавќеяти бисёр қаламкашонро ифода мекард.

Ўзбеку тољикему, русу яњуд,

Нест фарќе миёни мо мавльуд.

Мо ба љам лъумла ёру дўст шавем,

Пурлитирона маѓзу пўст шавем...

Ашъори ильтимоии мазмуни ин давра дар баробари истиќболи Инќилоб масъалањои мактабу маориф муќовимат бо дунёи кўњна, дин ва хуровот, муќовимати синфї дар сатњи лъањон ва ғайра низ фаро гирифтааст. Дар ин замина Айнї, Пайрав ва баъдтар Лоњутї шеъръои сиёсатолуд ва синфиятъўй гуфтаанд, ки чандон арзиши бадеї надоранд. Ин шеъръо сухани оддї буда, танъю бо вазну қофия гуфта шудаанд. Масалан, ин байти Пайрав аз шеъри «Ду љуљум» диќќат дињед:

Ин лъо љуљум бањри халосаи Чину Йинд,

Он лъо љуљум бањри асирии Йинду Чин.

Идеологияи дунёи дуќутбї ва муборизаю муќовимати ду дунё – сотсиалистию капиталистї бо љамин усул дар шеъри тољик лъой гирифт ва решавонд. Йамин тариќ, мавзўи «лъанги дувол» дар шеъри тољик аз мавзўъюи муњим ва аз нигоњи идеологияи Шўравї «Лъовидона» гардид. Мо дар ин мавзўъ шеъръои каммояи Пайрав баъдтар Лоњутї, Рањимї ва дигаронро метавонем

зикр кунем. Идеяи никорталабии идеологиро дар шеъри ин давра, ин байти Пайрав хеле баръаста ифода кардааст:

Дашту биёбон шавад пас аз ту гулистон,
Бадбаҳт ҳушбаҳт гардад, ҳушбаҳт бадбаҳт.

Аз рўзе, ки шоири рус Н. Тихонов дар съезди якуми нависандагони Шўравӣ гуфт, ки «дар саръади қањрамони асосӣ»-и адабиёти Шўравӣ «обарзи бузурги Ленин меистад», адибони тольик, хоса шоирон дар гуфтани мадњияњо бар васфи Ленин ба мусобиќа даромаданд. Бештарини сањифањои адабиёти ин солњо аз мадњу бузургдошли Ленин ахборот шуд. Лоњутӣ ва Рањимӣ дар сарҳати ин марафони адабӣ қарор доштанд. Шеъръои Рањимӣ «Таъзия ба В.И. Ленин» (1924), Лоњутӣ «Зинда аст Ленин» ва ғайра аз намунаи Ленинномањои ин солњоянд, ки лъуз мадњу ситоиш ва ягона шинохтани «Хизриро», «Худои охирзамон» ва ғайра чизи дигаре надоштанд.

Дигар аз пањлӯњои шеъри ильтимоии ин давр назми меънат буд, ки қитъаи зерини Савар тимсоли хаёлу андешаи шоирони ин давр дар мавзӯи меънат аст.

Чи хўш соли хуб аст ин соли лъорӣ,
Нъама гашта машѓули киши баъорӣ.
Яке ғуза корад, дигар гандуму лъав,
Яке пила монад, дигар пахтакорӣ.

Аслан ъарфи шоирона дар бораи меънат, бунёдкорӣ ва ба ин монанд фазилатњо арзиши ахлоќӣ дошт, vale бадии кор дар он буд, ки дар фони ин мавзӯъњо шеър ба майдони мӯковимот, қашмақаш ва низоъњои сиёсиву табақотӣ бадал шуд. Дар ин гуна шеъръо лъои тасвирињои шоиронаро сухани ҳушки берўњи шеъргуна гирифт.

Мазмуни маърифатпарварӣ низ дар шеъри ин давра хеле роиль буд. Аз устод Айнӣ сар карда, ъамаи шоирон оид ба ањамияти илму маориф дар ъаёти инсон ва мамлакат сухан мегуфтанд. Вале, мутаассифона, дар оғоз хосияти умумииинсонӣ доштани илму дониш сарфи назар шуд ва мавќеияти синфи нуфӯз кард. Илму дониш барои «Бани инсон» не, балки хоси табақаи

«муздур» дониста мешуд. Матлаи ин а́кода дар шеъри ин давра ин байти Мунзим аст:

Дар олам агар мардуми нодон набувад ъель,
Ба тоифаи муфтахўрон нон набувад ъель.

Бештарин шеърњое, ки Рањимї, Аминзода, Мунзим ва дигарон дар ин мавзўъ гуфтаанд, аз даъвати хушк иборат буда, арзиши таблиғотї доштанд. Дар бештарини ъол рўи суханони шоирон лъониби занъо буд, ки Инќилоб шароити хонданро ба онъо муњайё сохта буд. Лоњутї дар ин мавзўъ ба радифи «мебоист кард» шеъре гуфт ва Мунзиму Пайрав онро тазмин карданд. Ин дупора, ки аз Мунзиму Пайрав меоварем намунаи ъолати умумии ин мавзўъи шеъри ин сольост.

Аз Мунзим:

Љањлро аз Толькистон дур мебоист кард,
Аз барои дури ў сур мебоист кард.
Миллати тольик то гардад халос аз дарди лъањл,
Духтари тольикро духтур мебоист кард.

Аз Пайрав:

Бори нодонї зи дўстии духтарон бояд фиканд,
Фикрашон аз маърифат пурнур мебоист кард.
Ин асоси қўњнаро барбод мебоист дод,
Бо тальаддуд пайравї мальбур мебоист кард.

Дар заминаи таблиғи илму дониш шоироне чун Лоњутї исломро сабабори асосии қафомонии иќтисоду маданияти Шарќ донистанд. Дар ин бора Лоњутї гуфта буд:

Гар дини араб равшанї аз Шарќ намебурд,

Тольик чунин мондаву тори намешуд.

Чунин шеърњоро, ки маънињои мулъидона доштанд, мо дар

эльодиёти Пайрав, Аминзода ва дигарон мушоњида мекунем. Ин шеърњо номањои манзуими таблиғотї буданд ва ъамчун осори адабї дар адабиёт мавќеъе надоранд.

Дигар аз намудњои шеъри солњои бист ашъори ишќї ва пейзажї буд. Махсусан шеъри ошиќона номаи тозаи зебоиписандиро корбаст мекард. Сарманшай чунин назар адабиёти маорифпарварї буд, ки ин гуна шеърњоро мо дар эльодиёти Мирзо Сироли Ѝаким, Фитрат ва дигарон пайдо карда метавонем. Дигар аз омиљои навангезии ин мавзўъ шеъри машрутакоњони Эрон буд. Акнун чашми ошиќ маъшуќаро аз дидгоњи ъунар арзёбї мекард, акнун ќадри занро на фаќат ъусн, балки аќлу дониш, касби ъунари ў низ муайян менамуд. Шеърњои шиормонанди ишќї оъянги амиќи таблиғотї доштанд. Масалан, ба ин пораи шеъри Лоњутї тавальъўњ кунед.

Андар ин даври тамаддун, санамо, лоик нест,

Дил бањре чун ту зи ороиши дониш ба канор.

Зишт набвад санаме чун ту зи дониш мањрум?

Њайф набвад шальаре чун ту тањидаст аз бор?

Дар баробари ин дар адабиёти ин давр чунин концепсияи назарии адабї тарњ мешуд, ки тасвири ишќи суннатро инкор мекард:

Шоири сурх, магў лъуз сухани озодї,

Васфи холу хати лъонона чї мањнї дорад?

Њамин концепсия таносуб ва мазмуни образњои анъанавиро дар тасвири мавзўи ишќ таѓири дод. Беш аз ин, «Оъянги ишќиву гражданї» (96,139)-ро «ба мањбуба не, балки револютсия, халќ, синфи пролетар ва арзишњои дигари инќилобї гардид. Ва ин ъодисањо омили суст шудани ѡамбањои ќудсї ва инсонии шеър гардида, ба тањкими назари соҳтаву лоќайдона дар шеъри ошиќона мусоидат кард.

Дар раванди чунин ъодисаи таассуфангези адабї Пайрав шеърњои ошиќонаи дардолуд ва Фитрат шеърњои пейзажии «њель вобастагие ба ягон

масъалаи ильтимої» (96, 148) надошат гуфтанд, ки ъяр ду ъам ноњакона саркўб шуданд.

Насри солњои бист. Муњаќќиќони таърихи адабиёти тољик солњои бистро «давраи пайдоиш ва ташаккули насри советии тољик» (96,188) дониста, аз публистикаи «Шўълаи инќилоб» (1919-1921) то нашри повести Айнї «Одина»-ро «давраи пайдоиши насри нави реалистї» ва «давраи ташаккули онро солњои 1927-1930 муайян кардаанд» (96).

Аз муаллифоне, ки дар ин давра беш аз ъама дар шаклгирии публистикаи тољик сањм гузаштааст, фаќат Айниро метавон ном бурд. Ба гайр аз маќолањои публисистї дар ин давра Айнї очеркњои таърихии «Таърихии амирони манѓиятии Бухоро», «Материалъои таърихи инќилоби Бухоро», повестњои «Лъаллодони Бухоро» ва «Одина»-ро таълиф кард. Воќеан ъам «ин асарњо тањкурсии насри советии тољикро ба вуљуд овардаанд ва монанди назм «шарафи асосгузории он ъам ба устод Айнї насиб гардид» (96, 189). Баъдтар Айнї мањораташро такмил дода, ъикояи «Моњрўй», повестњои «Ањмади девбанд», «Қулбобо» ва романи «Дохунда»-ро навишт ва бо ин асарњои худ «роњи тараќќии насри бадеиро муайян кард» (96, 189). Айнї ъам дар очеркњои таърихии дар аввал зикршудааш, ъам дар повестњову романи «Дохунда» нахустин бор «воќеиятре ъакќонию таърихан конкрет ва дар тараќќии революционї ба шакли хоси миллї» (96,189) нишон дод.

Дар охири солњои бистум ба майдони наср лъавононе чун Ё. Икромї, Б. Альизї, А.Дењотї, Йаким Карим, С. Улугзода, Бадриддин Икромї, Абдулғані Мирзоев ва Қурбон Бањлулзода омаданд, ки ъикояву очерк ва маќолањои танќидї менавиштанд. Дар ин давра Пайрав низ дар наср қувваозмої карда, ъикояи «Гуландом» ва повести нотамоми «Духтари чингиз»-ро навишт. Абдулвоњиди Мунзим ъикояи «Обшори чашмдор»-ро эълод кард.

Агар Айнї дар асарњояш ба воќеияти таърихї мурольиат карда бошад, нависандагони лъавон кўшиш мекунанд, ки дар мавзўи рўз асар нависанд.

Вале диди таърихї ва назари амиќу моњиятљў ба Айнї шароити фикриеро муњаё соҳт, ки дар насри солњои бист сухани ба вазн ва баэътибор гўяд. Агар

Айнї дар мақолањои публисистї ва очеркњои таърихиаш «мубориза дар роњи сарнагун сохтани дунёи истибоди феодалї ва ба даст овардани истиќоли миллї»-ро ъадафи асосии ғоявї қарор дода бошад, дар асарњои баъдиаш ба воситаи таъассуми бадеии воќеияти таърихї моњияти истибодод ва арзишњои инсонпарваронаи инќилобиро таъкид мекунад.

Арзиши таърихї ва гуманистии аввалин повести советии тољик дар он буд, ки нависанда ъаќиќати талх ва фольгаомези ъаёти халќро дар аморати Бухоро бо камоли даќиќназарї тасвир намуд. Ин повест ъам монанди дигар асарњои Айнї зери таъсири идеяњои инќилоб навишта шуда, моњиятан назари синфиятльўй дар он афзалият дорад. Бо вульуди ин муваффаќияти бузурги нависанда дар он буд, ки моњияти ғайриинсонии сохти давлатдории амириро бо тамоми қабоњаташ ошкор сохт. Чунин ғояи инсонпарварона нафаќат дар изъори ъамдардї ва рањму шафќат нисбат ба маќтулъю, балки дар ифодаи нафрату ғазаб, қањорат ва эътирози сохти ильтимої нисбат ба тартиботи сохти ѡамъияте зуњур кардааст, ки боиси кушта шудани мардуми бегуноњ мегардад (96, 229). Аз ин лъињат тири аввалини Айнї ба муќобили низоми давлатдории ғайриинсонї равона шуда, моњияти назари монадагори ильтимоии нависандаро муайян мекунад.

Повести «Одина» намунаи дигари насли ин солњост. Устод Айнї дар асар «ањволи коргарон ва дењќони тољикро дар арафаи Инќилоби Бухоро тасвир карда, дар эльоди он «худи ъаёт мушоњидањои нависанда, воќеањои реалї ва таърихан конкрет, саргузашти одамони воќеї, маълумоти вакilonи тољикони кўњистони оид ба майшат, урфу одат» (96, 235) ба нависанда кўмак кардааст.

Донишманди маъруф М.Шукуров дар бораи повестњои «Лъаллодони Бухоро» ва «Одина» сухан ронда, гуфта буд, ки ъар қадами Айнї «дар насли тољик дар роњи тасвири реалистии зиндагонї як қадами нав, ъар сухани ў як сухани тоза буд. Ўар сухани тозаи ў реализми тасвирро як дараља такмил медод ва як поя боло мебурд» (116,101).

Дар насли солњои бист ин ду асари Айнї лъойгоњи хос доранд. Сарфи назар аз таъсир ва ба коргирии идеологияи ъоким Айнї тавонист, ки ба воситаи

ин асаръояш аввалан моњияти ғайриинсонии сохти давлатдории амириро нишон дињад, баъдан неруи бузурги халќро дар роњи дигаргунињои иљтимоӣ ва таѓири дунёи зулм арзишманд шинохтааст.

Айнӣ дар фароварди дањаи аввали «гардишњои инқилобӣ» романи «Дохунда»-ро чоп кард (1927-1930). Дар ин роман низ дар партави воќеият ва сиёсати расмии замон Айнӣ масъалаи озодӣ ва истиќоли мањавију моддии инсонро аз муњимтари муаммоњо медонад. Вале ин масъала дар роман аз мавќеи манфиатњои синфӣ ъал мегардад. Чунин назар ба нависанда имкон намедињад, ки дар сари категорияњои фалсафии инсон, озодӣ, замон ва макон ба хulosai сањењ ояд. Аз ъамин мавќеият фаъолияти лъадидон дар роман мањкум мешавад, ки ба ъаќиќати таърих рост намеояд. Хulosai Айнӣ ин аст, ки озодии инсонро на назми давлатдорӣ, балки сохти он таъмин месозад.

Дар он замон ва баъд романи «Дохунда» миссияи бузурги таблиғотӣ дошт. Їатто ин таъсир ба дараљае буд, ки қањрамонони асар талмењи образњои адабӣ, дар назму наср гардиданд. Дар шеър такрор ба такрор ба сифати образи шеърии қиёсӣ истифода шуданд.

Насри солњои бист бо асаръои Айнӣ ъодисаи дигареро дар ъаёти фаръангии тољикон тасдиќ кард. Ин ба ъукми забони устувори насли солњои бадеӣ мавќеъ гирифтани забони тољикӣ буд. Ин забоне буд, ки аз забони ноби форсии классикӣ гирифта, бо кӯшиши Айнӣ бо роњи истифодаи санъидакорона аз забони мардумӣ сайқал ёфт ва мавќеият пайдо кард.

Чунонки дар боло ишора кардем, охири солњои бист як гурӯњ лъавонон ба арсаи адабиёт омаданд, ки «бо роњбарӣ ва маслињати Айнӣ» (96, 318) дар роњи ташаккули насли солњо сањми босазо гузоштанд. Аз ин гурӯњ танњо Л. Икромӣ, А. Дењотӣ, Б. Альзӣ, С. Улугзода ва Н. Карим тавонистанд, ки сању кӯшиши тамом номашонро дар адабиёт сабт кунанд. Ин гурӯњи адибон асосан ба навиштани ъикоя майлу раѓбат доштанд. Ўамин майл буд, ки Пайрав ъикояи «Гуландом»-ро навишт ва ъикояи «Обшори чашмдор»-и Мунзим низ дар ъамин давра чоп шуд. Ўикояњои ин нависандагон бо заминаи воќеии тасвир ва падид овардани ъолу ъавои замон фарќ мекарданд. Аксари

муаллифон рўйдоди воќеи будани мазмуни юкояи «Ширин» чунин фикрро баён карда будан. Дар ин замина юкояњои Љ. Икромӣ «Галаба», «Ширин», Дењотӣ «Њамидаи сиёњбахт», Альизӣ «Никоњи дилхонъ», М. Абдулғанӣ «Истиқлол» ва ғайраро метавон ном бурд. Нависандагон дар ин юкояњо асосан ба воќеияти рўз такя карда, муносибатњои нави лъамъиятро ташвиќ мекарданд. Табиист, ки низоъњои сиёсии замона, аз лъумла бархўрдњои синфи дар маркази сужети ин юкояњо буд. Йукояњои Љ. Икромӣ «Як ъавзи пурхун», Дењотӣ «Доѓи фарзанд» ва Альизӣ «Подшоњ-подшоњ» фольиаи зиддиятњои синфиро баён мекунад. Бале, ба мо баён мекунад гуфтем, зоро ин юкояњо ъянӯз аз тасвири батаанни амалу кирдори қањрамонон дур буданд.

Дар мисоли навиштањои ин нависандањо бъзве маҳсусиятњои насли ин давраро ёдрас кардан мумкин аст. Тавальъўнъ ба воќиањои ильтимоию ахлоќи ва майшиву ъаёти маънавии мардум, ки замини ин муборизањои синфи ва макру фиреби боёну рўњониён ва расми зиёновар тафсир мешуд, аз мавќеияти ғоявии насли ин давра хабар медињад.

Њамин тариќ дар насли солњои бист «асосан эльодиёти Айнӣ – повестњои «Лъаллодони Бухоро», «Одина», «Ањмади девбанд» ва романи «Дохунда» мавќеи марказиро ишғол (Таърих..., сањ. 323) менамоянд. Ин асанъо на фаќат ташаккули реализми сотсиалистиро дар насли тољик нишон медоданд, балки услуби эльодии нависандаро, ки зуњуроти фардию конкрети метод мебошад, низ муайян» кардаанд.

Драматургия дар адабиёти советии тољик ъодисаи нав буд. Бо вульуди ин аз оғоз адабон ба эъёи ин жанр қўшиданд ва нахустин драмањои тољикӣ ба қалами Бењбудӣ ва Фитрат тааллуқ дорад. Бењбудӣ песаи «Падаркуш» ва Фитрат песаи таърихи «Рустам ва Сўњроб»-ро навишт. Ин песањо дар замонааш арзиши таблиғотӣ доштанд.

Аввалин намунањои нави наќди адабӣ ва адабиётшиносии тољик солњои бист ба вульуд омаданд. Вале ин наќд ъянӯз наќди комилан ташаккулёфта набуд. Хусусияти ин наќд аз он иборат буд,, ки «ба шуури тафаккури зиёиён, ки аз лъињати лъањонбинӣ, дониш ва таърибаи ъаётию эльодӣ дар як поя набуданд,

ба тадриль марксистио ленинї, назари материалистї ба таърих, воќеият ва адабиёту санъат ќувват мегирифт. Чунин ъолат аввалан маҳсусияти роњу равиши танқиди адабии тољикро муайян кунад, сониян майлу ақидањои мухталифро дар маънидоди вазъи адабї, адабиёти классикї, анъанаву навоварї ва шаклу мазмун нишон медињад» (14, 205).

Воќеият ин аст, ки ба сабаби набудани нашрияњо нимаи аввали солњои бист намунаи лъиддии наќди адабиро пайдо карда наметавонем. Вале баъди таъсиси рўзномаву маъаллањо ва нашриёт намунањои танқид ва адабиётшиносї пайдо шуданд. Аввалин падидаи чашмгир дар адабиётшиносї – китоби устод Айнї «Намунаи адабиёти тољик» (1926) буд. Устод Айнї бо тањлилњои амиќ ва наќди осор дар ин китоб амалан ба пайдоиши наќди нав ва адабиётшиносї асос гузошт. Дар ин давра баъзе маќолањо чоп мешуд, ки дар онњо нисбат ба мероси гузашта назари манғї ва нодуруст баён мешуд. Дар ин замина маќолањои Акмал Аминзода «Дар майдони адабиёт», Г. Ализода «Чароѓ пои худро равшан намекунад» Н. Бектош «Дастовез барои ташвиќотчиёни алифбои нав» нисбат ба мероси гузашта назари нодурустро таблиғ мекарданд. Ин гуна маќолањо низ натиљаи сиёсати нодурости сиёсати расмї оид ба мероси гузашта буд.

Тамоми лъустульўњои танқиди ин давра дар бораи адабиёт вобаста ба сиёсати ъизб буд ва мунаќќидон принципу воситањои эльоди бадеиро дар асоси тезисњои сиёсї ъаллу фасл мекараднд. Њамин мавќеият доираи масъалањо ва рўњи интиќодии наќди адабиро муайян мекард.

Дар нимаи дуюми солњои XX нахустин маќолањои обзорї ба чашм меҳурданд, ки дар онњо муаллифон асосан ба муаммоюи он ваќт муњим – наќши лъамъиятии адабиёт ва санъат, анъанаву навоварї, ягонагии шаклу мазмун вазну ќофия ва ғайра бештар дикќат додаанд. Чанд маќолае ки Мирзо Мўњсини Иброњимї «Адабиёт ва санъат дар партави марксизм» Собит Манофзода «Порчањои адабии мо» Рањим Йошим «Адабиёти инќилобии тољик», Б. Азизї «Як назар ба шеърњои тољикї», Т. Зеънї «Вазни арўз ва вазни ъильої», Фахриддин Розї «Лъамъияти муњаррирони гиромї» ва ғайрато метавон

ном бурд.

Ба фикри мунаќќид Љ. Баќозода «Бо вульуди мањдути доираи назар ихтилофот дар баёни фикру андеша, ањамияти ин маколањо дар он аст, ки муаллифон бо льушу хурӯш, бо як нав ъярорат бо рўњбаландии инќилобї барои муайян кардани принципъи адабиёти нави сотсиалистї қўшидаанд. Сифатъи хоси назму насрро, ки ъянуз миќдоран зиёд набуд, нишон додаанд». (14, 210).

Аксари маќолањои дар ин давра чоп шуда аслан сиёсати ъизбро дар соњаи адабиёт пиёда кардаанд. Бинобар ин дар ин маќолањо моњият ва савияи адабиёти бадеї ба льои дуюм фаромада, арзиши сиёсии он ба льои аввал мегузарад. Маќолаи дар боло ишорашудаи С. Манофзода ъам ъамин гуна хусусият дорад. Вале дар маќолаи ў аввлин қўшиши наќди шеър ба назар мерасад, ки дар наќди он солњои муњим буд.

Дар ин солњо гуфтугўи нисбатан зиддї дар атрофи маљмӯаи адабони тольик «Сабзаи навхез» бо маќолаи Набї Фахрї «Сабзаи навхез» ва адабиёти имрӯзай мо» ба вуќўъ пайваст. Муњимтарин фикри мунаќќид дар ин маќола таъкиди вай ба арзиши бадеии осори ъунарист. Вай вазифаи адабиёти бадеиро барои дигарон дар бедор кардани завќи табиї, ъаяльони бадеї ва мављи инќилобї медонад.

Маълум аст, ки солњои XX аввалин намунањои насли тольикї ба майдон омад. Дар атрофи ин асанъо низ фикру мулоњизањо баён мешуд. Аз ъамин мавќеъ повести устод Айнї «Одина» ва ъикояи Љ. Икромї «Ширин» мавриди гуфтугўи ъалли танќид ёарор гирифт.

Наќди адабии тольик дар солњои 20 дар шароити дешвори идеологї ва муборизањои синфи буљуд омад ва бо вульуди кутањназарињо онъое, ки хишти аввали ин биноро гузоштанд, хидмате кардан ва мо бояд онъоро ба некї ёд кунем.

Идеологияи ъизб ва ъукумати болжевикї дар забон аз мероси гузашта ъимоят мекард, вале дар амал сиёсати зуровари зидди миллї ба равнаќи адабиёт ва фарњангги асил, ки аз зоти худ лъудо набошад, муќобилат мекард.

Шароити сиёсиву ильтимоии кишвари толикон, ки хеле хароб шуда буд, ба ъукумати нав имкони лъонбахши ъаётсозро фароњам овард, ки зуд дар тамоми лъабъяњо тарафдор пайдо кунад. Ана дар ъамин замина, ки лъањолати рўњониёни мутаасиб ва мансабдорони фисќбунёд умеди мардумро барбод дода буд, онъо инќилобро чун «гардиши бузурги таърихї» пазируфтанд. Нерўњои озодихоњву миллатдўст низ ба ъукми таърих тан доданд. Вале баъдтар маълум шуд, ки «ин гардиши бузурги таърихї» аз бисёр лъињат барои халќи толик гарон будааст.

Њамин тариќ, ин ъодиса аз оѓози солъюи бистум ва баъд тадриљан ба мањрум шудан аз бунёди мањнавї оварда, нињоят камбаѓалии муњити мањнавиро авъл бахшид, ки дар ин миён беш аз ъама мисли Пайрав адибони пуръунар зиён диданд ва ъатто ангезањои фольианоке барои чунин адибони эъмор гардид.

Адабиёти навини толик аз нахустин солъюи зуњураш ба нишондодњои ъизб тобеъияти комил нишон дод. Чунин суханони Маяковский «нависанда он аст дар ин рўзгор, ки марше сарояд, нависад шоир»- мањаки эльодии адибони толик ќарор гирифт. Ва муњаќќиќони адабиёти марксисти Айниро дар саргањи ин тарроњии адабиёти нав аз дидгоњи сотсиализм ва ъизб диаанд. Ба ифодаи М. Шукров ба кўшиши адибоне чун Айнї «ба адабиёти халќюи Осиёи Миёна ва Қазоќистон лъараёни пуркуввати замони нави инќилоби сотсиалистї, мубориза ва дигарсозињои ильтимої дохил мегардад» (113,63).



Адабиёти нави толикӣ дар заминаи дастуръюи ъизбӣ ва талќини чеърањои саршиноси адабиёти рус, ки афсарони собитќадами идеологияи ъизбӣ» шинохта шуда буданд, тадриљан ъуввият ва асолати хешро аз даст дода, ба зоњир «шаклан милливу мазмунан сотсиалистї» шуда монд. Горкий адабиёти ягона – адабиёти умумииттифоќро писандид. Ин идеология инсонро «винтик» шинохта, инженерони рўњи одамизод донист. Муњимтарин рисолати ин адабиёт рисолати идеологӣ буд, яъне таблиғи ғояи дўстии халќю, ягонагии мањнавии сиёсии онъо, ватандўстии советӣ.

Адабиёти нави толикӣ дар заминаи дастуръюи ъизбӣ ва талќини чеърањои саршиноси адабиёти рус, ки афсарони собитќадами идеологияи ъизбӣ» шинохта шуда буданд, тадриљан ъуввият ва асолати хешро аз даст дода, ба зоњир «шаклан милливу мазмунан сотсиалистї» шуда монд. Горкий адабиёти ягона – адабиёти умумииттифоќро писандид. Ин идеология инсонро «винтик» шинохта, инженерони рўњи одамизод донист. Муњимтарин рисолати ин адабиёт рисолати идеологӣ буд, яъне таблиғи ғояи дўстии халќю, ягонагии мањнавии сиёсии онъо, ватандўстии советӣ.

Назоратчиёни адабиётшиносии марксисті назарияи адабиёти навротарь дода, методи ягонаи эльодиро барои адабиёти шўравӣ таъин карданд. Ёнмин тариқ, соли 1932 мафъуми «Методи асосии адабиёти шўравӣ – реализми сотсиалисті» ба майдон омад. Назар ба пиндошти муњаќќиёнини адабиёти рус пеш аз ваќт баъзе асарњо, аз лъумла «Модар»-и Горкий низ ба ин метод мутааллиќ шинохта шуда буд. (30, 26).

Чунин «пешбинињои» ғайри илмӣ дар адабиётишиносии тольик низ ба вуќуъ пайваст. Бисёр аз асарњое, ки ёабл аз зода шудани методи «реализми сотсиалисті» эльод шуда буданд, низ мутааллиќ ба ин метод дониста шуданд.

Воќеияти пеши назар ин аст, ки Айнӣ реализми сотсиалистиро аз Максим Горкий ва Владимир Маяковский барин адабони пролетарӣ омӯҳт. Ёнамчунин муњаќќиёнин бар чунин ъаќиќате итминон доранд, ки «Эльодиёти адабони рус, аз ёобили А.Фадеев, А.Толстой, А.Серафимович, М. Шолохов, Ф. Гладков, К. Федин, Н. Тихонов ба инкишофи адабиёти миллии мо таъсири басоқалоне доштааст (97,9).

Ин таъсир лъанбаи амиќи таќлидӣ дошта, аз оғоз монеъи лъустульўњои гоявию бадеии адабиёти асил гардидааст. Дар оғози ин таќлид ба чунин ақидаи Муњаммадлон Шакурӣ метавон розӣ шуд. Ў таъкид мекунад, ки «Бешакриволи роману повест ё ъикояњои реалисті, шаклњои нави достони манзум ё ёкофиябандињои тоза, пайдоиши навъњои муҳталифи намоишнома-дром, фолья, мазњака ва бисёр навпардозињои дигар, ки дар адабиёти тольикӣ пайваста сурат мегирифтанд, ъамаро рӯйдоди муњимме ба шумор бояд овард». Вале, мутаассифона, чунин «Намунагарињо аз адабиёти рус» нависандагони моро дар бозъости роњои нав аксаран ноком гузоштанд. Ин нокомӣ маъсули режими шўравии гомравоиу истеъморӣ ва идеологияи ъукмрони ъизбӣ буд.

Реализми сотсиалистро, ки баъзењо тафсир мекунад, дар асл бофтаи Сталин набуд. Вай воќеан ъам вуљуд дошт ва реализме буд, ки ба инкишофи босуръати сотсиалию таърихии лъамъият асос меёфт, на таќдири одамони алоњида ва ё лъузъои ильтимоӣ ва ё халќњо. Аз оғози солњои сї сар карда ба меъёри тасвири шиорњои сиёсӣ табдил ёфт. Чунин изъори Сталин «Зиндагӣ

беңтар шуд, зиндагии шавқовар шуд», меъёри дидгоны он гарди. Идеализатсияи воќеияти ғайриидеалї реалиzm буда наметавонист. Ин воќеияти инкишофи адабиёт танњо хоси наср набуд, балки назмро низ фарогирифта буд. Њатто дар солњои љафтодум, ки дигарандеш ѿ дар љомеаи Шўравї каму беш воќеъ мешуд, шоирони тозаандеш тољик Лоик, Бозор Собир, Мастон Шералї мањз барои «Назари носолим ба юаёти сотсиалистї» сазовори танќиду маломатњои зиёд гардиданд. Дигарандешии шоирони тозальўро ъатто Мирзо Турсунзода зуњури майли хатарноки «њиссиёти бадбинона, сентиментализм ва ъатто майл ба тасаввуф» дониста буд.

Дар асл Абдуррауфи Фитрат дар шеъри зикршуда ањволї фольиaborи кишварро хеле воќеъбинона ва шоирона ба қалам додаст, ки аз назари шеърият низ аз бисёр навиштањои он солњо бартарї дорад. Муњимтар аз ъама воќеияти он солњоро бозгў мекунад:

Ин фасли хазон аст, дарахтон ъама зарданد,

Ку сабза, кульо лола, ба гулзор чї карданд.

Аз чанг ўуборе, ки бувад моњи хазонро,

Бечора дарахтон ъама олуда гарданд.

Мурѓони ғазалхон, ки зи гулзор париданд,

То фасли бањорони дигар ъель нагарданд.

Њар ғаллаву ъар донаву ъар мева, ки дидем,

Бурданд зи сањрову ба анбор супурданд.

Њамчунон ки ишора шуд «Одина», «Љаллодони Бухоро», «Дохунда», «Гуломон»-и устод Айнї, «Шодї» ва «Ман гунањгорам»-и Љалол Икромї, «Навобод»-и Сотим Улуѓзода, «Одамони льовид»-и Рањим Љалил ва ғайра аз аввалин намунањои насли он солњо буданд. Дар ин миён қиёсан «Марги судхўр»-и устод Айнї ва «Ман гунањгорам»-и Љалол Икромї аз назари ъунари нависандагї дар маљрои умумии насли ин давра мутафовит ъастанд.

Дар ин маврид бояд гуфт, ки дар ъамаи асањо Айнї, аз ѡумла «Марги судхўр» низ назари синфи бараъло мушоњида мешавад. Аз назари Айнї мањз ъаракати бемайлон ва пурвусъати инќилобї анбўњи бузурги оммаро ба

пешгоњи таърих баровард. Дар «Марги судхўр» низ нависанда эътимод дорад, ки ќимати ильтимиою ахлоќии инсонро муносибати вай ба инќилоб, ба ъюкимијити нав муайян мекунад. Дар ъамин замина чашмандози ў ба типъи манфї моњияти бештари ильтимиої касб мекунад. Дар мисоли «Марги судхўр» назари ў пурвусъат ва ъамабин аст. Бинобар ин ъам Айнї тавонистааст, ки симои ъаљвии персонажњояшро бо тамоми ќабоњати ахлоќию мањнавї падид оварад. Тамасхури Айнї моломоли нафрат ва ғазаб аст. Аз ин мавќеъ Қориишкамба танъо портрет класскии хасис нест, ки дар заминаи судхўрии Бухорои феодалї сабзидааст, балки портретест, ки дар қувваи ильтимиою ѡамъости бадеї аз мумсикњои Моллер ва Балзак паст намеистад. Ин асари Айнї дар раванди инкишофи насли ин солњо ъодисай муњим буда, аз бисёр фазилатњои адабї бархўрдор аст ва дар ин замина тадќикотњои низ ба анљом расидаанд.

Романи Ёалол Икромї «Ман гунањгорам» низ бо бисёр лъињатъо дар адабиёти ин солњо суннатшикан ва навоварона аст. Нависанда бори нахуст дар насли ин солњо «Тањлили ъартарафаи психологиро воситаи асосии ъалли масъалањои ахлоќи ильтимиої ќарор дода буд» (115). Беш аз ин низои асар ботинї буда, лъанбаи рўњии онро афзудааст. Арзиши ин романро дар ќиёси воќеияти адабии ин солњо он нуќта низ таъкид мекунад, ки нависанда назарияи «беконфликт»-ро пушти по зад, нахустин бор зиддиятъои рўњиву мањнавии ъаёти лъомеъаро тарњи бадеї дод. Дар ин асар образи зан низ мавќеи дигар дорад. Нависандаро мавќеи ильтимиої ва ќудсии зан ба андеша бурдааст, ки аз ин лъињат биниши бадеии ў тозагие касб мекунад.

Бисёр муњаќќиќони адабиёт, хоса солњо сию панљоњ дар баробари тафовут наздикии биниши бадеии Икромиро бо Айнї дар мисоли баъзе бобњои повести «Марги судхўр» иќрор шудаанд, ки шояд дуруст бошад. Вале муњим ба назари мо он аст, ки Икромї дар ин асар чун Айнї ба тањќиќи бадеии хилќати инсон ва воќеияти ильтимиої тавальъўни хос пайдо кард. Айнї оѓози инќирози Қориишкамбаро тасвир карда, ъолати рўњии судхўрро ъангоми ъис кардани хавфи марговаре, ъангоми дигаргунии дардомези рўњияи ў бо

тасвири ами́ки психологі нишон медињад» (29,29). Назар ба мушоњидаи М. Шукуров «чунин тањлили психологі он гоњ чун як тарзи тањкия фáкат дар бáззе мавридњо вульуд дошт, аммо дар «Ман гунањкорам» тамоми тањикяро фаро гирифт, воситай асосии тасвири инсон, принсипи тасвир гардид».

Лянги дуюми лъањонї муносибатро ба тањрихи гузашта, алалхусус сањифањои озодихоњонаи тањрихи халќ дигар кард. Акнун гузаштаро, мањусан рўњи ќањрамонаи осори гузаштагонро ба хидмати рўз гузоштан аз вазоифи муњимми рўз ба шумор омад. Лянг таѓироти лъиддие дар муњити андеша ва амал ба вульуд овард. Бисёре аз нависандагон, аз лъумла Йабиб Юсуфї, Йаким Карим, Абдушукури Пирмуњаммадзода ва дигарон ќаламро ба силоњ иваз намуда, ба майдони лянг рафтанд.

Оњангњои зидди лянгї дар адабиёти тољик ёабл аз лянг пайдо шуда буд. Мањусан дар шеър мазмунњои зидди лянг риволь ёфт, ки дар адабиёти солњои сї хеле зиёд ба назар мерасад. Мо ин гуна шеърњоро дар эльодиёти аксари шоирони ин давра мушоњида мекунем. Вале бењтарини чунин шеърњои ватандўстоноаро Пайраву Йабиб Юсуфї гуфтаанд. Вале ъамин лянги лъањонии дуввум ё худ Лянги Бузурги Ватанї оѓоз шуд, мавзўъњои мубориза бо фашизм, ёояњои ватанхоњию адолатљўї ва инсонпарварона аз муњимтарин муаммоњои адабиёт ва осори адибон гардид. Аз рўзњои нахустини лянг адибон бо мурољиатномаи «Овози нависандагони Тольикистон» ба воситай рўзномаи «Тольикистони сурх» (24 июни соли 1941) баромад карда, омодагиашонро бањри ъифзи Ватан ъам ба силоњ ва ъам бо ќалам изњор карданд. Аз лъумла, дар ин мурољиатнома омада буд, ки «Мо нависандагони Тольикистони офтобрўя худамонро ба камоли садоќат ба ихтиёри Ватан ва Партияи Коммунистї аз ъамин сония сафарбар намудем. Агар Йукумати Советї ва партия барои мудофиаи ватани мукаддаси сотсиалистиамон ба мо фармон бидињад, мо тайёрем, ки ќалами худро ба яроќ иваз намуда, собитќадамона ба майдони лянг равем. Мо нависандагони советї аз пештара ъам устуwartар бо ќаламу шамшер кор мекунем, шўњрати ватани азиз ва Армияи Сурхи онро дар достонњо ва сурудњои худ тараннум менамоем»

(ниг.:112). Пас аз нашри ин юульлат адібон амалан ба фаъолият шурӯй карданд. Гурӯйе ба льои қалам силоњ гирифта, ба лъанг рафтанд. Гурӯйи дигар бо шеъру достон ва асарњои насрӣ бар зидди лъанг овоз баланд карданд.

Дар ин миён Йабиб Юсуфи, Йаким Карим, Абдушукур Пирмуњаммадзода, Лутфулло Бузургзода, Абдулъаббор Кањорӣ, Йабиб Ањорӣ ва дигарон ба лъанг рафта, дар муњорибањои шадид иштирок карданд ва Йабиб Юсуфию Абдушукур Пирмуњаммадзода, Лутфулло Бузургзода ва Йаким Карим лъонашонро фидо намуданд.

Адабиёти тольик аз нахустин рўзњои лъанг мазмун ва мундариљаашро дигар кард. Ба ифодай мунаќќид Муњаммадъон Шукров ин адабиёт «мазмуну шакл ва ранги лъанговарона гирифт. Йиссиёти олии ватанпарварӣ, озодихоњӣ ва кинаву нафрат нисбат ба истилоњгарони фашизм мундариљаи асосии адабиёт буда, хусусиятњои жанрӣ ва воситањои бадеии онро муайян кард». Ба таќозои воќеият дар наср асосан жанрњои хурди адабї-очерку ъикоя, фелетону маќолањои публисистї мавќеъ пайдо кард. Шоирон бошанд аввалњо асосан бо шеърњои хурди шиормонанд ва баъдтар бо достону манзуумањо салномаи бадеии замони лъангро инъикос намуданд.

Насри лъангӣ. Дар зинањои аввал насри давраи лъанг асосан хусусияти таблиғотӣ дошт. Асосан нависандагон ба тасвири зоњирии воќеањои лъанг, корномаи лъанговарон ва мењнати ақибоњ машғул буданд. Назар ба мушоњидањои мунаќќид ва адабиётшинос Лъуроҳон Баќозода «аз мутолиаи асарњои замони лъанг тасаввуроте ъосил мешавад, ки баъзе оваридањои адібон як навъ сўњбатро мемонад. Чунин тарзи нигориши рўйдодњои замони лъанг ва рўзгори инсон аз сифатњои фарќнок ва маҳсусияти реализми тасвир дар адабиёти он давр буда, бешубња, халќияти онро таќвият додааст ва аз ягонагии маќсаду вазифа, орзую омоли фардњои лъудогона ва тамоми мардуми мубориз, аз вањдати қисмати халќ сар задааст» (ниг.: 14,50 – 65).

Айнӣ бо ду мафъуми барои инсон муќаддас шуури муосиронашро ба ъаракат меоварад ва ъиссу андешаи ононро ба лъуш меандозад. Дар ъамин

замина Айнї бо таърихи халќ, ба сарчашмањои ғояи ватанхоњиу ёањрамонї – осори адабиу таърихии гузашта мурольиат карда, асарњое офариd, ки дар адабиёти давраи лянг мавќеи хос доранд. Дар ваќти офариdани чунин асарњо, устод Айнї ёабл аз ъамиа аз афсонаву ривоятњо, сарнавишти шахсиятњои таърихї фаровон истифода кард. Нависандаи забардаст дар асараш «Чингизи аспи XX» ёисмат ва аъмоли ношоями Гитлерро бо тальовузкори ъамёисматаш – Чингизи хунхор монанд мекунад. Фольиаи таърихии ду давраи таърихии аз ъам дурро ёиёс карда, устод аз он ғояи созандаи ватанпарварона берун мекашад. Маќсади аслии устод ошкор намудани моњияти бадеиу разолат ва оқибати бесуди он буд, ки ба ъадафаш расид. Сужети «Деви ъафтсар» дар асоси афсонаи халќї сохта шудааст. Нависанда дар ёиёси образи афсонаи Деви ъафтсар оқибати сарнавишти пурфасоди Гитлерро пешѓӯї мекунад. Навиштањои дигари Айнї «Илмњои фикрњои олї ва бошишгоњи озодидўстон», «Модар – Ватан», «Бисту панъ сол» ва ғайра моњияти таблиғотї дошта, мардумро ба мењнату мубориза даъват мекарданд.

Айнї дар давраи лянг барои ошкор сохтани чењраи манфури фашизм аз жанри ъальвии фелетон низ истифода кард. Вай дар фелетонњои «Бадбўй будааст», «Харибедум» ба ъальви тезу кушанда маќсади ифлоси фашизмро зери танќид ва истењзо мегирад.

Агар дар чунин навиштањои публисистии устод Айнї асосан «воќеањои таърихї, афсонаву ривоятњо, хулоса ъофизаи таърихии халќ ба рўйдодњои муњими ильтимоию сиёсии замон тобеъ шуда бошад ва барои мўътамаду баръаста ифода шудани нияти эльодии нависанда ва ғояи асар хидмат намояд, очеркњои таърихии нисбатан калонтари илмию бадеи «Исёни Муќаннаъ» ва «Ёањрамони халќи тольик – Темурмалик» комиалан ба мавзўи таърихї бахшида шудаанд (14,39).

Нависанда дар ин ду асар ба оѓозгоњиои ъофизаи таърихии халќ мурольиат карда, ба ёди мардум муборизањову ёањрамонињои озодихоњиашро ба зидди альнабињои истилогар мерасонад. Дар яке агар диќќати мардумро ба исёни Муќаннаъ бар зидди арабњо лъалб кунад, дар дигаре муборизаи

фидокоронаи Темурмаликро ба муқобили муғулъо нишон медињад. Дар ъяр ду маврид ъам ъисси озодихоњї, ватанпаратсї ва фидокории Ѹањрамонони таърихї барои нависандай доно ифодагари рўњи тавоно ва шикастпазири халќ буд, ки ин ғояи муњим алоќамандии нависандаро бо воќеияти замони лъанг хеле баръаста ифода мекард ва «ба рўњи замони лъанг созгор буд» (14,65).

Яке аз мавзўъюи асосии адабиёти ин давра, ки бо мавзўи лъанг ва лъанговар як лъо лъиддан ба тасвир омадааст, мавзўи дўстии халќъо мебошад. Масалан, Ёалол Икромї дар ъикояи «Њадя ба Октябр» ин мавзўро дар симои Ѹањрамонони ъикоя Кабир ва Соколов баён мекунад. Рањим Ёалил дар ъикояи «Њодисае аз Фронт» пайванди бародариро миёни Султон Рустамзода ва Дорченко таъкид карда, Фотеъ Ниёзӣ оини бародариро ба воситаи сарнавишти Мухтор ба Поленко, Абдурањмон ва Муќон Чермашовичи Ѻазоќ дар ъикояюи «Њаќќи хун» ва «Ќассоси додар» нишон медињад ва аз ъикояи Сотим Улугзода «Атака» мо бо пањлўюи дигари дўстию рафоќати инсонї дар мисоли муносибатюи Шариф Њамидов ва Коля Девянов ошно мегардем.

Мунаќќид ва адабиётшинос Ёўрахон Баќозода яке аз хусусиятюи адабиёти давраи лъангии тољикро дар он мебинад, ки «дар асанъои нависандагон на Ѹањрамонї дар мадди аввал меистад» (14, 42). Мунаќќид ин хусусиятро ъатто дар очеркъое, ки бевосита аз ъаёти Ѹањрамони лъанг навишта шудаанд, низ мушоњида кардааст. Њангоми мутолиаи фардии Ѹањрамононашон умуман эътибор надодаанд ва ин аз камбудињои лъиддии адабиёти ин давр, хоса насли бадеї мебошад.

Муњимтарин мавзўе, ки дар насли ин давра ба назар мерасад, сарнавишти лъанговари аз фронт баргашта мебошад. Ин гуна образъоро дар романи Ёалол Икромї «Шодї» (Шодї) ва повести ў «Лъавоби муњаббат» (Сайдъон) ва романи «Навобод» Сотим Улугзода равшан мебинем.

Гайр аз ин насли ин давра таасуроти нависандагони аз фронт омада ва лъанговари ба мењнати осоишта баргашта мавќеи хос дорад. Вале ин мавзўро нависандагон акнун «дар зинаю савияи баландтари сифатї дарк ва тасвир» (14, 12) мекарданд.

Рањим Љалил аз ъамин мавќеъ дар ъикояњои «Пахтакор», «Зан ва шавњар», «Умри дубора», «Хешу таборњо» ва ғайра рафоќати халќњоро тасвир ва ифода кардааст. Нависандай ъунарманд Пўлод Толис бошад дар ъикояњои «Писарон», «Падарон ва писарон», «Модар» ба сарнавишти афроди аз лянг бозгашта ва ќисмати онњо тавальљуњ зоњир намуд. Толис ъикояњои дигарааш «Катео», «Писари ў», «Дар бўрон»-ро ба мавзўи дўстии халќњо, рўњи ќавии инсон ва фидокорию сабитќадамї ихтисос додааст.

Вале дар адабиёти ин даврв то ба имрўз лъиддитарин асар повести «Ёрони боњиммат»-и Сотим Улугзода ва романи «Вафо»-и Фотеъ Ниёзї мебошанд, ки дар мавриди ин ду асар мо байдар сухан хоњем гуфт.

Лянг мазмуну мундариљаи адабиётро дигар кард. Тавальљуњ ба мавзўи лянг ва ақибгоњ дар осори бадеї зиёд гардид. Хусусиятњои адабиёти ин давраро ба эътибор гирифта М.Шукров навишта буд: «Тамоми адабиёти сермиллати мо аз сар шудани Лянги Бузурги Ватанї мазмуну шакл ва ранги лянговарона гирифт. Ўиссиёти олии ватанпарварї, озодихоњї ва кинаву нафрат нисбат ба истилогарони фашизм мундариљаи асосии адабиёт буда, хусусиятњои жанрї ва воситањои бадеии онро муайян кард». Бинобар ин ъам дар наср мавќеъ гирифтани жанрњои хурд, аз ќабили очерку ъикоя, фелетону маќолањои публисистї ъолати воќеии инкишофи адабиёт буд.

Бисёр адабиётшиносон адабиёти ин давораро солномаи бадеии қањрамонињои ъаёти халќ дар солњои Лянги Бузурги Ватанї шинохтаанд.

Устод Айнї дар саргањи таблиѓоти зиддильянгї меистод. Маќолањои публисистї ва очеркњои таърихии ў ба бедории шуури миллї ва ифтихороти ватанхоњї мусоидат кардаанд. Вале дар ин замина хидмати адибони лянговар зиёд аст.

Дар инкишофи навъюи хурди адабї ва тањкиќи бадеии воќеияти замони лянг, ъам сањнањои лянг ва ъам корзори ақибгоњ сањми нависандагон Рањим Љалил, Сотим Улугзода, Фотеъ Ниёзї ва йалол Икромї калон аст.

Очерку ъикояњои Сотим Улугзода «Як ва саду як», «Вай шањри Ленинро мудофия мекунад», «Лyonбозї», «Атака», Фотеъ Ниёзї «Кабири Йоитї», «Азими

Мерган», «Ањд ва вафо», «Рўймолча», «Байраќ», «Қасоси додар», «Њаким Карим», «Хун ба хун» ангорањоеанд аз сањнањои лъангии қањрамонони эшон. Муњаќќиќи ин мавзўъ дар адабиётшиносии тольик Љ. Шарифов тасвири юниони лањзавиро аз камбудињои эльодиёти ин адабон дониста буд. Баъдтар муњаќќиќ Љ. Баќозода ин камбудињоро ба сабаби он ки «вазъи душвори лъанг ба ин адабон на танъю барои бо кори эльодї лъиддан машѓул шудан, ънатто ба тасвири пурвусъати воќеа ва ба образњои лъанговар аз ъаар пањлӯ наздик шудан низ имкон намедод», лъуброн мекунад (14, 40-41). Вале ба назари мо ин лъо камзарфии ин ва бисёр навиштањои дигар ба мањорати нигорандагии муаллифон алоќаманд аст.

Камбудии аксари лъангномањои мансуру манзууми адабиёти тольик ба пайгирии соддалавњонаи онон бо назарияи илъоќии «одами оддии шўравї – қањрамони арса» вобаста аст. Дар ин раванд Сталин инсонро винтик ва нависандагонро «инженерони рўњи одамизод» шинохта буд. Намояндагони хоњу ноҳоњ ин тавсияро бояд мепазируфтанд. Ва инсони шўравї низ ин ташбењи нольои доњиро ъамчун тавсиф пазируфт. Дар тањкими ин ақида шеъру достон ва осори мансур ба миён омад. Зиёда аз ин лъомеаи шўравї, ба хусус зиёйён бо мактубъои расмї ъянўз аз аввалин рўзъюи лъанг ба мадъ ва ситоиши нерўи фавќулоддаи ин «винтик» пардохтанд. «Винтикњо» худашонро бо камоли садоќат ба ихтиёри Ватан ва ъизби коммунистї сафарбар намуданд. Ин амал ъель лъои истењзо надошт, вале аз даст додани таањњуди нависандагї ва фурў гузоштани арзишњои инсониву бадеї хеле таассуфангез омад. Ин амал пайомади ногувореро барои адабиёт муљиб гардонид, ки то солњои охир идома ёфт.

То таълифи қиссаи Сотим Улугзода «Ёрони боњиммат» ва романи Ф.Ниёзї «Вафо» чунин тасвири шахсияти инсон дар наср ва назми мо маќоми хосе дошт. Ба пайбурди аксари муњаќќиќони адабиёт ин асарњо «ба эътибори тањќиќи бадеии воќеияти замони лъанг ва оғаридани образи лъангвари тольик дар адабиёт аз ъамдигар куллан фарќ доранд» (14, 44). Баъд муњаќќиќ ин тафовутро дар тасвири психологї ва пурвусъати эпикї мебинад.

Ин шояд як пањлўи масъала бошад. Пањлўи муњимми он биниши бадеи адиб аст. Зиёда аз ин тарњи чашмандози ў ба шахсияти инсон мебошад. Яъне бо эльоди ин асар концепсияи шахсият биниш сифатан таѓир мепазирад ва ъаќ ба льониб Баќозода аст, ки мегўяд: «аз повести Сотим Улугзода», «Ёрони боњиммат» романи Фотеъ Ниёзї «Вафо» ва баъзе ъикояњое, ки дар мавзўи лъанганд дар наср ба воситаи тањкики бадеии хислату характери фардии лъангварон ошкор сохтани моњияти умуниҳалќии Лъанги Бузурги Ватанӣ тадриљан оғоз ёфт» (14, 46).

Ин ҳусусияти наср дар охирি солњои чилум ва ибтидои панъоњум юанўз дар лињози бадеият чаимгир набошад юам, бо вуљуди ин дар адабиёти тољик юодисаи нав буд ва солњои баъд як дараља таќвият пайдо кард. Ва дар ин таърих юамоно мавќеи қиссаи «Ёрони боњиммат» лъудогона аст. Бо эльоди ин асар нависанда ба дидгоњиои қолабї рахна андохт. Асар навъюёна буд, ки баъзе мунаќќидон онро гуна напазируфтанд. Сотим Улугзода бо ин асар меъёри қолабии тасвири қањрамони мусбатро шикаст.

Дар адабиёти ин давра расм буд, ки қањрамони аз корзор баргаштаро масъули юаёти лъомеа тафсир кунанд. Ўадафи ин гуна афрод дар адабиёт якто буд: чи тарз истеъсолотро пеш бурд ва натиљаро зиёда намуд. Ин афрод гўё андешаи зиндагии хеш надоштанд, онъо тавальъуње ба зану фарзанд низ надоштанд. Ин юолати «ибратбахши винтикњо – одамони шўравї» эталони адабї буд. Улугзода юамин гуна назари якруяро шикаст.

Пеши назар инсонеро (дар мисоли образи Лъурабек ва Зайнаб) падид овард, ки сарнавишти ибратаангези инсонӣ дорад. Нависанда дар тасвири юар ду образ рўњшиноси комил аст. Барои ў меъёрњои ахлоќӣ арзиши фаровон дошта, аз юамин дидгоњ «хатои Зайнаб»-ро ислоњ мекунад ва марњаме ба лъароњати Лъурабеки маъюб мегузорад. Агар воќеияти замони лъангро пеши назар орем ба юама гуна суолњое, ки нисбат ба амали Зайнаб, муносибати ў бо Каримов ва дигарон пайдо мешавад, лъавоби мусбат пайдо мегардад. Зиёда аз ин чашмандози бадеии нависанда ба сарнавишти қањрамонон ба юадде амиќ ва пурвусъят аст, ки юама гуна тафсири қолабии ин мавзўро барњам мезанад. Ин

асар роњи инсонро дар торикињо ва хамгаштњои зиндагӣ равшан медорад. Арзиши ахлоќӣ ва бадеии ќисса низ дар ъамин аст.

Љои Пўлод Толис дар адабиёти ин давра лъудогона аст. Зоро сухани Толис аз оғози фаъолияти эльодиаш бовазну боиродат буда, арзиши бадеӣ дошт. Ўз ибтидо касби нависандагиро бисёр лъиддӣ ва созанда шинохта, дар роњи такмили мањорати адабиаш саъй мекард. Баъдтар Фазлиддин Муњаммадиев хислатњои неки ўро ёд оварда, аз лъумла навишта буд, ки «Толис ъар коре, ки мекард аз сидќи дил, ъамай ъушу ёду диќқати худро сафарбар ва сарф карда мекард». Ъамин фазилат чеъраи инсонӣ ва нависандагии ўро ташхис медињад. Устод Айнӣ аз аввалин касоне буд, ки истеъдоди Толисро шинохт ва ўро ба роњи дуруст ъидоят кард. Шояд ъамай ин омиљо сабаб гардид, ки Толис соли 1954 дар синни биступанљсолагӣ ќиссаи дилангези «Тобистон»-ро навишт, ки барои насри тольик асари бунёдист.

Зимнан бояд гуфт, ки муњаќќиќ Лъўрахон Баќозода вобаста ба савияи нависандагии эльодиёти Толисро ба ду давра лъудо мекунад. Давраи аввали эльодиёти ўро мансуб ба оғози нависандагии ў то аввали солњои панљоњ дониста, даври дуюми эльодиёти ўро «тажминан аз соли 1954» ба ин тараф мешиносад.

Ў ба нависандагӣ замоне шурӯъ кард, ки лъанг поён ёфт ва халќ ба табобати захмњои он мепардохт. Бинобар ин ъам табиист, ки аввалан навиштањои ў ба мавзӯи лъанг бахшида шуда, аз бозгаштани ъаялонангези «Падарон ва писарон», «Модар», «Катсо», «Дар бўрон», «Писари ў» як даралья тафовут доранд. Ъарчанд ин навиштањои адиб аз лињози бадеият чандон пурарзиш нестанд, бо вуљуди ин баъзе масъалањои муњимро мавриди баррасӣ ќарор додаанд. Рўњияи пардозгарӣ аз камбудињои лъиддии асарњои ин давраи муаллиф аст, ки онро ъолати сиёсии мамлакат вазъ карда буд. Ин ъодисаро бисёре аз адабиётшиносон ба талаботи моддию иќтисодӣ, техникии мамлакат алоќаманд дониста, бо ин амал ъолати манфии вазъи инкишофи адабиётро лъуброн кардани мешавад, ки сањеъ нест (14, 175).

Вале дар эльодиёти Толис ва адабиёти ин давра асари ў «Тобистон»

ма́коми хос дорад. Толис ба навиштани ин повест соли 1954 шурӯй карда, соли 1959 онро ба чоп расонид. Чопи ин асар ъамон солъо ва баъд ъамчун ъодисай муњими адабӣ шинохта шуд. Муњимтарин фазилатъои ин повестро дар ваќташ Мирзо Турсунзода дуруст хотирнишон карда буд. Вай гуфта буд, ки «ба ғайр аз хубии забон, муайян будани характеристикаи қањрамон, мустањкам будани риштаи сужет ва ъаяљономезу самимӣ будани таърир – ба ғайр аз инъо Толис ба адабиёти мо аз лъињати психологӣ кушода додани образи қањрамонро даровардааст. Диќкат кунед, ки нависанда моро ба ъель чиз мальбур намекунад, моро ташвиќ намекунад, балки ба ъамаи чизъо худи мо пурра қаноат мекунем. Тамоми ъаракатъои дил ва фикру орзуњои Њасани хурдсол ъаминхел хеле нозук ва даќик тасвир ёфтаанд».

Муаллиф дар ин асар воќеиятро аз дидгоњи бачаи сездањсола шарњу тафсир мекунад. Ин усул имкон додааст, ки дунёи ахлоќиву мањнавии қањрамон аниќ ва табии ба қалам дода шавад. Мањорати нависанда мањсусан дар он равшан ба назар мерасад, ки дар тарзу оњанги баён рафтору кирдори қањрамон ъадди синну солро саҳт ба эътибор гирифта, ба ин васила чењраи таъмимии қањрамонашро ба вуљуд меорад, ки барои хонанда лъињатъои муњими омӯзандагӣ касб мекунад.

Њасани сездањсола орзуи ба фронт рафтан дошт. Вале таѓояш Абдулатиф сабаб шуд, ки зиндагии ўроњи дигар гирад. Абдулатифи маккор барои Њасани беталъриба ъалқаи доми фиреб гардид. Абдулатиф мекўшид, ки барои Њасан дом гузорад. Њасан ба ин дом афтид, зоро ба одамони худӣ, хоса таѓояш Абдулатиф бовар дошт. Ин сабаб гардид, ки Њасан шарики маќру риё ва ъамкорињои таѓояш гардид.

Қањрамони кӯчаки нависанда мушоњидакор ва орзупарвар аст. Ба ъама чиз тавальъюни хос дорад. Вай эњсос мекунад, ки коргарони Зарчашма на фаќат ба Абдулатиф эњтиром надоранд, балки ўро бад ъам мебинанд. Вале ў ба моњияти ин бадбинӣ сарфањм намеравад. Дар натиљаи мушоњидањо ва қиёси муомилаи таѓояш бо Шокиртарошаю Қосимљон ва наздики ба онон оњиста-оњиста ба тањи гап сарфањм мерафтагӣ шуд.

Шокиртароша, Қосимъон аз шахсиятъое ъастанд, ки ба Йасан таъсири маънавӣ расонидаанд.

Қањрамони повест дар миёни воќеъияти мураккаби замони лянг ба тасвир меояд. Воќеият ўро бо одамони гуногун, робита бо одамони «худи» - таѓояш ва ъаммаслакони ў «бегонагон» - Қосимъон, Шокиртароша, Қарим чашми ўро ба ъаќиќати зиндагӣ мекӯшояд. Беш аз ин андешаи ўро дар бораи инсон таръ медињад. Йасан бо таъсири робитае, ки бо одамон дошт, инсонъои нексириштро шинохта аз таѓояш Абдулатиф маънану ботинан лъудо мешавад ва рӯ ба одамони нексиришту поквиљдон ва меънатдӯст меоварад. Бо ъамин дастур «хеш» барои ў бегона гардид ва «бегонагон» хеш шуданд. Хонандаро концепсияи ахлоқии таръдодаи нависанда дар шинохти маќоми инсон мутваљьењ медорад ва ин ъодиса дар насли ин давра ба қудрат аст.

Чунончи дар боло ишора рафт таѓироти нахустине, ки дар адабиёти ин давра рух дод, дигаргунињои жанрӣ мебошад. Истифода аз жанръои хурд, мисли очерку ъикоя, ангорањо ва маҳсусиятъои адабиёти ин давра буд. Дигаргунии дигари жанрӣ низ ба пайдоиши ёддошт, дром ва ғайра вобаста мебошад. Маъз дар ъамин давра муњимтарин асари устод Айнӣ «Ёддоштъо» ба майдон омад. Аз лъониби Ганӣ Абдулло, Сотим Улуғзода, Лъалол Икромӣ, Мирзо Турсунзода, Муњаммадъон Қосимов, Абдушукур Пирмуњаммадзода, Њаким Карим асаръои драмавӣ навишта шуданд.

Қисме аз ин асаръо, аз лъумла песањои Лъ. Икромӣ «Дили модар» ва «Хонаи Нодир», Сотим Улуғзода «Дар оташ»-ро театръои драмавӣ ба сањна гузоштанд. Вале асаръои нисбатан муњимми ин давра ъамоно «Шоњнома», «Лайлӣ ва Мальнун», «Хусрав ва Ширин» буданд. Ин дромњо масоили муњимми ахлоқӣ, аз лъумла ватанпарастӣ, событқадамӣ дар роњи муњаббати асил ва ва ғайраро дар бар гирифта, аз лъињати бадеият низ бартарињо доштанд.

Ибтидои таърихи навини шеъри тољикиро муњаќкиён ба иттифоќ соли 1918 шинохтаанд. Солъои 1922-1924 сањифањои ин китоб холї мемонад. Ин солъое буд, ки дастгоњи расмӣ ба иттифоќи пантуркистон халќи тољикро бе минбар соҳт, яъне мардуми мо bematbuot монд. То нашри «Овози тољик»

(15 августи соли 1924) шеъри тольикӣ чоп нашудааст.

Муњакӣкони таърихи назми ин солњо романтикаро аз хусусияти умдаи шеъри ин давра шинохтаанд. Ин равияро дар эльодиёти Айнӣ, Альзӣ ва баъдтар Лоњутӣ ба мушоњида гирифта, мусовӣ набудани онро таъкид кардаанд (96, 27). Ва ин романтизм то дараљае аз романтизми маорифпарварӣ тафовут дошт, ки ин ба лъанбаи инқилобӣ ва моњияти пурӯзвати таблиғотӣ дошт он дида мешавад. Махсусан, шеърњои ин давраи Лоњутӣ дорои ӯзванаи нави инқилобӣ буданд. Вале «Хаёлоти романтикийи маорифпарваронаи Айни шоир бо романтикаи инқилобии Лоњутӣ як шуда, романтикаи адабиёти советии тольикро ба вульуд овард. Воќеияти инқилобӣ ва муборизањои қањрамононаи халќ заминаи ъяётии ин романтикаро ташкил менамуд» (96,27).

Айнӣ сарвари адабиёти нав ва нахустшири гардишњои нави инқилобӣ гардид. «Суруди озодӣ»-ро навишт. Ўяёти пурфольиаи аморати Бухоро, ки ўро ӯзариб ба ъалокат расонида буд, заминае гардид барои таронањои васфии ўзар бораи Инқилоб. Дар шеърњои васфии ўзар тараннуми ъавоҳоњонаи бебори ъаводиси нави ъяёти тасаллут дошта бошад, дар шеъри «Марисия»-и ўзар, ки дар марги бародарааш Сирольиддин гуфта шудааст, чеъраи шахсияти пурӯздрату ӯзиирида пеши назар меояд. Эъносос мешавад, ки «Ин шеър аз лъињати лъўшу хурӯши ъиссиёт, андӯњи бепоён ва ғазабу кинаи фаровон беътарин намунаи лирикаи оташафрӯзест, ки бо роњи исён ва инқилоб обёри шудааст» (73, 77).

Дар эльодиёти манзуими ин давраи Айнӣ ин ӯзар шеърњое, ки арзиши ильтимоӣ доштанд, аз бадеиятӣ низ холӣ нестанд, ба назар мерасанд. Вале умуман назми ин давра аз тараннуми хушк ва бемояи Инқилоб, мактабу маориф, озодии зан ва ӯзар иборат буда, зиндагӣ ва воќеоти онро танъо аз дидгоњи сиёсӣ ва табакотӣ тафсир мекунад. Дар бисёр мавридињо ин ӯзар шеърњо лъуз тафсири манзуими воќеияти рӯз чизи дигаре надоранд.

Дар радифи шеъри Айнӣ мо аз матбуоти ин давра шеърњои Т. Зеънӣ, Ш. Ёйлмӣ, А. Мунзим, А. Фитрат, Йамдӣ ва дигаронро низ дучор меоем, ки воќеан ъам «Дар бораи воќеањои муњимми замон бо шеър фикру мулоњиза баён

кардаанд» (96, 32). Ин шеърњо бештар хусусияти даъватї ва таблигї дошта, аз лињози бадеяят камарзишанд. Муњаќќиќони адабиёт ин давраи назми тољикро марњалаи нахусти зуњур ва инкишофи он донистаанд.

Марњалаи дуюми он аз соли 1924 оғоз мешавад ва ин марњала бо ташкили лъумъурии муҳтори Тољикистон ва таъсиси матбуоти тољикї - «Овози тољик» алоқаманд аст. Дар ин давра инќилоби нокомшудаи Эрон Лоњутї барин шоирро ба Шўравї овард, ки баъд Тољикистонро дуввумин ватани хеш интихоб намуд. Пайки инќилобии Лоњутї дар ин давра шеъри «Инќилоби сурх» буд, ки шоирони тољик Айнї, Йамдї, Мунзим, Фитрат, Авњадї ба он лъавоб гуфта, Лоњутиро ба «Адиби сурх» мусаммо карданд.

Муњаќќиќони шеъри Лоњутї, аз лъумла Сипонлу Лоњутиро «Шоири дуњової» хонда, вуруди ўро ба Шўравї марњалаи заволи шоириаш донистааст. Донишманди тољик М. Шакурї низ бар ин ақида аст, ки «он гоњ, ки Абулқосим Лоњутї аз Эрон ба Шўравї паноњанд шуд (1922) бунёди фалсафии шеъраш қавї буд. Дар кишвари Шўравї шеърњое аз қабили қасидаи «Кремл» (1922), як силсила рубоиву ғазалњо сурудааст, ки аз биниши фалсафии ўгувоњи медињанд. Аммо баъдтар ба вежа дар дањаи сиом шеъри ильтимоии Лоњутї аз ъикматписандї дур рафтан гирифт ва мазмунан аз дастурњои дастгоњи идеологии рўз иборат асту бас. Дар солњои лъанги зидди фашизми Олмон дар шеъри Лоњутї боз лъамъбастњои амиќи умумиинсонї мавќеъи бештар пайдо карданд. Чун худ муборизи лъаррор буд, лъанги озодихоњї боз чашмаи илњоми моњиятљуи ўро ба лъуш овард» (М. Шакурї. Нигоње ба адабиёти тољикии садаи бист, «Садои Шарќ», 1998, 1-6 сањ-116).

Фаъолияти шоирии Айнї дар ин давра мусовї бо фаъолияти носириаш идома дошт. Бисёре аз шеърњои Айнї, Лоњутї ва ъамсафони дигари онњо аз таъсири манфии лъараёни идеологии ваќт, ки бар адабиёт ва муњити адабї нуфуз дошт, озод набуданд.

Дар ин давра танњо эльодиёти Пайрав Сулаймонї ба мо имкон медињад, ки дар бораи тамоюлњо, мавзеъгузинињо ва саргумињо дар шеъри ин давра сухан гўем. Дар ин боб муфассалу мушаххас дар эльодиёти Пайрав сухан

хоњем гуфт. Алњол њамин ќадар метавон ишора кард, ки Пайрав ягона шоири ин давр буд ва ќурбони кальбозињои замон ва сиёсати давр гардид. Зарбу лате, ки ба ў ворид омад, ин ќаблан иќдоми боздоштани роњи нируњои солими адабиёт буд. Сарнавишти пурфольиаи њунарї ва инсонии Пайрав бозгүй ќолати воќеии сиёсати адабии ќизбу давлат дар ин солњост.

Дар давраи лјанг низ назми тољик назми воќеагаро буд. Асосан хидмати таблиғотиро адо мекард. Вале шоироне буданд чун Њабиб Юсуфї, ки барои шеъри асил мубориза доштанд ва нисбат ба шоирони дигар шеърњои бењтаре мегуфтанд.

Њабиб Юсуфї аз оѓози фаъолияти шоириаш (1934) ба гуфтани шеъри образнок майли тамом дошт. Бесабаб набуд, ки мафњуми «Ватан» дар шеъри ў тобиши хос пайдо карда, минбаъд дар лјангномањои ў ба образи комили шеърї бадал мешавад. Шояд таањуди комили иљтимої ва шоириаш буд, ки ин номи муќаддасро дар бисёре аз шеърњояш бо њадафи амиќи ғоявї ва эльодї гузоштааст. «Таронањои Ватан» унвони маљмӯаи шеърњои ўст, ки соли 1939 нашр гардидааст. Ва бо номи «Ватан» шеърњои дигар низ гуфтааст.

Мавзўи Ватан ва муќаддасоти он паси ќар сатри шеърњои замони лјангии Њабиб Юсуфї льорист. Дар ин замина шеърњои «Таърих диддааст», «Интиќом», «Мо ба душман зарбањои душманафкан медињем», «Амон нест», «Муњаббат ва ќакиќат» льолибанд. Нируи халќ, ки соњиби хоки обу Ватан аст, дар ин шеърњо образи шеърии мафњум аст, ки бори амиќи шеърият мекашад ва шеъри шоирро ба назари хонанда лјаззоб лъилва медињад. Дар ин шеърњо шоир адолатро бар разолат муќобил гузошта, озодии Ватанро муњимтарин рукни ќастии хеш тафсир мекунад. Дар ин замина муњаббати ў ба Ватан хеле амиќ меравад, ки хонандаро билкул фаро мегирад ва мутаассир месозад.

Тамоюли манфие, ки дар шеъри ин давра ба назар мерасад ќамоно воќеанигории мањз аст, ки ин адабиётро аз асолати ќунарї дур бурдааст. Ваќте иљмолан бо эльодиёти намояндагони шеъри ин давр, аз лъумла Лоњутї, Турсунзода, Рањимї, Зуфархон Лъавњарї, Суњайлї Лъавњаризода, Ноил Шерзода, Сарвар, Ањмадљони Ќамдї, Мунзим, Лутфї Обидхолья, Пайрав,

Њабиб Юсуфӣ, Мирсаид Миршакар, Нодир Шанбезода, Муњиддин Аминзода, Тилло Пўлодӣ, Бокӣ Рањимзода, Гаффор Мирзо, Саидалӣ Вализода, Йикмат Ризо ва дигарон назар афканем, равишъюи мусбату манфии шеъри ин давраи тоълик комилан пеши назар меояд. Мебинем, ки дар ин миён шоироне будаанд, ки рисолати хешро дар назди ъунару Ватан ба хубӣ дарк крада ба қадри истеъодод дар рушди шеъри тоъликӣ саъм гузоштаанд. Гурӯъи дигар, ки мутаассифона, бештаранд, шеърро барои нон ва ном гуфтаанд, ки якеро шомил шуда, дигареро бо фавти хеш аз даст додаанд. Ин гурӯъро асосан сиёсати ъизб рӯи кор оварда, дастгирӣ карда ва аз онъю барои таблиғ ва таъкими идеологиии лъорӣ истифода кардааст. Ин гурӯъ маъз сиёсати ъизбро дар бораи адабиёт думбол мекарданд, ки оқибат онъоро чун шахсияти ъунари ноком соҳт ва беш аз ин ба рушди адабиёти асил монеъяньои зиёде эълод кард.

Бисёр мавзӯъюое, ки ба шеъри ин давра ворид шуданд, заманаи сиёсӣ доштанд. То вақтъюи наздик тавальъӯн ба мавзӯи байналмиллалӣ дар шеъри тоъликӣ аз равишъюи тоза ва мусбат маънидод мешуд. Вале имрӯз гурӯъе аз адабиётшиносон ба шеъръюи дар ин мавзӯъ гуфтаи Пайрав ва Турсунзода барин шоирон эрод мегиранд ва ин равишро аз ъодисай каммояи адабӣ таъбир мекунанд. Камбудии лъиддӣ дар он буд, ки «шеъри сиёсии таблиғӣ дар даъаи сӣ ва чињил аз ъақиқати воќеӣ кам чизеро дар бар дошт» (117). Дар ъамаи ин гуна шеъръю ъаёти халқи Шӯравӣ, хоса сокинони Шарқи Шӯравӣ пурмуబолиға ба тавсир меомад.

Равиши номатлуби дигари шеъри ин давра фуру гузоштани ъуввияти миллӣ буд. Назарияи халқи советӣ заманаи «њуќуќӣ»-ро барои чунин амал ба адабиёт, хоса ба муболиғони ин сиёсат муњаё соҳт. Ин равиш космополитизми зиёновар буд, ки шоирони саршинос ба гузашта бо танаффур нигариста, барои мероси гузаштаи миллӣ арзиши лозимаро қоил намешуданд. Алайни жанру шаклъюи шеърӣ, аз лъумла қасида лъанг эълон карда, ъатто рӯни ахлоќисанди шоирони чун Саъдию Йофизро озор доданд.

Рӯ тофтан аз шеъри асили гузашта, оғаридани шаклъюи сунъӣ боиси ба

вульуд омадани шеъру достонъои қолабӣ гардид. Дар наср ва назм пайравии бесуд лъуз сирӯот онро чизи дигаре наметавон шинохт, риволь ёфт ва ин гуна асаръо аз асолати њунарӣ бархурдор набуданд.

Мавзӯоти замона таќозо кард, ки насрӯ назми камзарфу каммояи ба истилоњ истењсолӣ ба майдон ояд. Таќлид ба Горкий, таќлид ба Шолохов, ба Маяковский ифтихори адиб дониста шуд ва касе њаќ надошт, ки моњияти ин гуна лъустульўњоро тафсир кунад. Њамин гуна сиёсати нораво адабиёти аз њуввияти миллӣ марњумро рӯи кор овард, ки боди ваќт бисёр сањифањои онро ба осорхонаи таърих тела дод.

Савол ва супоришот:

1. *Адабиёти давраи муборизаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мағкуравӣ ва моњияти он*
2. *Доир ба муборизаҳои истиқлолиятхоҳӣ дар адабиёти бадеӣ маълумот диҳед.*
3. *Адабиёти навини тољик ва оғози ташаккули он.*
4. *Доир ба марњилаи инкори суннат ва мерос дар адабиёти тољик маълумот диҳед.*

4-мавзӯи. НАСРИ БАДЕИИ АДАБИЁТИ НИММАИ АВВАЛИ АСРИ XX Нақша

1. *Адабиёти навини тољик ва оғози ташаккули он.*
2. *Марњилаи инкори суннат ва мерос дар адабиёти тољик.*
3. *Моњияти асосии адабиёти марњилаи мавриди назар.*

Муњаќќиќони таърихи адабиёти тољик солъои бистро «давраи пайдоиш ва ташаккули насли советии тољик» (96,188) дониста, аз публистикаи «Шӯълаи инќилоб» (1919-1921) то нашри повести Айнӣ «Одина»-ро «давраи пайдоishi насли нави реалистӣ» ва «давраи ташаккули онро солъои 1927-1930 муайян кардаанд» (96).

Аз муаллифоне, ки дар ин давра беш аз њама дар шаклгирии публистикаи тољик сањм гузоштааст, факат Айниро метавон ном бурд. Ба ғайр аз маќолањои публицистӣ дар ин давра Айнӣ очеркъои таърихии «Таърихии

амирони мангиятии Бухоро», «Материалъои таърихи инқилоби Бухоро», повестъои «Лъаллодони Бухоро» ва «Одина»-ро таълиф кард. Воќеан ъам «ин асаръо тањкурсии насли советии тољикро ба вуљуд овардаанд ва монанди назм «шарафи асосгузории он ъам ба устод Айнї насиб гардид» (96, 189). Баъдтар Айнї мањораташро такмил дода, ъикояи «Моњрўй», повестъои «Ањмади девбанд», «Қулбобо» ва романи «Дохунда»-ро навишт ва бо ин асаръои худ «роњи тараќќии насли бадеиро муайян кард» (96, 189). Айнї ъам дар очеркъои таърихии дар аввал зикршудааш, ъам дар повестъову романи «Дохунда» нахустин бор «воќеиятре ъакќонию таърихан конкрет ва дар тараќќии революционї ба шакли хоси миллї» (96, 189) нишон дод.

Дар охири солњои бистум ба майдони наср лъавононе чун Љ. Икромї, Б. Альизї, А. Дењотї, Йаким Карим, С. Улугзода, Бадриддин Икромї, Абдулғані Мирзоев ва Қурбон Бањлулзода омаданд, ки ъикояву очерк ва маќолањои танќидї менавиштанд. Дар ин давра Пайрав низ дар наср қувваозмои карда, ъикояи «Гуландом» ва повести нотамоми «Духтари чингиз»-ро навишт. Абдулвоњиди Мунзим ъикояи «Обшори чашмдор»-ро эълод кард.

Агар Айнї дар асаръояш ба воќеияти таърихї муролиат карда бошад, нависандагони лъавон кўшиш мекунанд, ки дар мавзўи рўз асар нависанд.

Вале диди таърихї ва назари амиќу моњиятльў ба Айнї шароити фикриеро муњаё соҳт, ки дар насли солњои бист сухани ба вазн ва баэътибор гўяд. Агар Айнї дар маќолањои публисистї ва очеркъои таърихиаш «мубориза дар роњи сарнагун соҳтани дунёи истибоди феодалї ва ба даст овардани истиқлоли миллї»-ро ъадафи асосии ғоявї қарор дода бошад, дар асаръои баъдиаш ба воситай таъассуми бадеии воќеияти таърихї моњияти истибодод ва арзишњои инсонпарваронаи инқилобиро таъкид мекунад.

Арзиши таърихї ва гуманистии аввалин повести советии тољик дар он буд, ки нависанда ъаќиқати талх ва фольгаомези ъаёти халќро дар аморати Бухоро бо камоли даќиқназарї тасвир намуд. Ин повест ъам монанди дигар асаръои Айнї зери таъсири идеяњои инқилоб навишта шуда, моњиятан назари синфиятльўй дар он афзалият дорад. Бо вуљуди ин муваффаќияти бузурги

нависанда дар он буд, ки моњияти ғайриинсонии сохти давлатдории амириро бо тамоми қабоњаташ ошкор сохт. Чунин ғояи инсонпарварона нафаќат дар изъори ъамдардї ва рањму шафќат нисбат ба маќтулњо, балки дар ифодаи нафрата ғазаб, қањорат ва эътирози сохти ильтимої нисбат ба тартиботи сохти ѡамъияте зуњур кардааст, ки боиси кушта шудани мардуми бегуноњ мегардад (96, 229). Аз ин лъињат тири аввалини Айнї ба муќобили низоми давлатдории ғайриинсонї равона шуда, моњияти назари монадагори ильтимоии нависандаро муайян мекунад.

Повести «Одина» намунаи дигари насли ин солњост. Устод Айнї дар асар «ањволи коргарон ва дењќони тольикро дар арафаи Инќилоби Бухоро тасвир карда, дар эльоди он «худи ъаёт мушоњидањои нависанда, воќеањои реалї ва таърихан конкрет, саргузашти одамони воќеї, маълумоти вакилони тольикони кўњистони оид ба майшат, урфу одат» (96, 235) ба нависанда кўмак кардааст.

Донишманди маъруф М.Шукуров дар бораи повестњои «Љаллодони Бухоро» ва «Одина» сухан ронда, гуфта буд, ки ъа॑р қадами Айнї «дар насли тольик дар роњи тасвири реалистии зиндагонї як қадами нав, ъа॑р сухани ў як сухани тоза буд. Ўа॑р сухани тозаи ў реализми тасвирро як даралья такмил медод ва як поя боло мебурд» (116,101).

Дар насли солњои бист ин ду асари Айнї лъойгоњи хос доранд. Сарфи назар аз таъсир ва ба коргирии идеологияи ъоким Айнї тавонист, ки ба воситай ин асарњояш аввалан моњияти ғайриинсонии сохти давлатдории амириро нишон дињад, баъдан неруи бузурги халќро дар роњи дигаргунињои ильтимої ва таѓири дунёи зулм арзишманд шинохтааст.

Айнї дар фароварди дањаи аввали «гардишњои инќилобї» романи «Дохунда»-ро чоп кард (1927-1930). Дар ин роман низ дар партави воќеият ва сиёсати расмии замон Айнї масъалаи озодї ва истиќоли маънавию моддии инсонро аз муњимтари муаммоњо медонад. Вале ин масъала дар роман аз мавќеи манфиатњои синфи ъаљ мегардад. Чунин назар ба нависанда имкон намедињад, ки дар сари категорияњои фалсафии инсон, озодї, замон ва макон ба хулоси сањеъ ояд. Аз ъамин мавќеият фаъолияти лъадидон дар роман

мањкум мешавад, ки ба ъаќиќати таърих рост намеояд. Хулосаи Айнї ин аст, ки озодии инсонро на назми давлатдорї, балки сохти он таъмин месозад.

Дар он замон ва баъд романи «Дохунда» миссияи бузурги таблиғотї дошт. Ўатто ин таъсир ба дараљае буд, ки Ѹањрамонони асар талмењи образњои адабї, дар назму наср гардиданد. Дар шеър такрор ба такрор ба сифати образи шеърии ёкиёсї истифода шуданд.

Насри солњои бист бо асарњои Айнї њодисаи дигареро дар ъаёти фарњангии тољикон тасдиќ кард. Ин ба ъукми забони устувори насри бадеї мавќеъ гирифтани забони тољикї буд. Ин забоне буд, ки аз забони ноби форсии классикї гирифта, бо қўшиши Айнї бо роњи истифодаи санъидакорона аз забони мардумї сайқал ёфт ва мавќеяят пайдо кард.

Чунонки дар боло ишора кардем, охири солњои бист як гурӯњ лъавонон ба арсаи адабиёт омаданд, ки «бо роњбарї ва маслињати Айнї» (96, 318) дар роњи ташаккули насри он солњо сањми босазо гузоштанд. Аз ин гурӯњ танњо Ё. Икромї, А. Дењотї, Б. Альзї, С. Улугзода ва Й. Карим тавонистанд, ки сању қўшиши тамом номашонро дар адабиёт сабт қунанд. Ин гурӯњи адабон асосан ба навиштани ъикоя майлу раѓбат доштанд. Њамин майл буд, ки Пайрав ъикояи «Гуландом»-ро навишт ва ъикояи «Обшори чашмдор»-и Мунзим низ дар ъамин давра чоп шуд. Њикояњои ин нависандагон бо заминаи воќеии тасвир ва падид овардани ъолу ъавои замон фарќ мекарданд. Аксари муаллифон рўйдоди воќеи будани мазмуни ъикояи «Ширин» чунин фикрро баён карда будан. Дар ин замина ъикояњои Ё. Икромї «Галаба», «Ширин», Дењотї «Њамидаи сиёњбаҳт», Альзї «Никоњи дилхонъ», М. Абдулғанї «Истиќлол» ва ғайраро метавон ном бурд. Нависандагон дар ин ъикояњо асосан ба воќеияти рўз такя карда, муносибатњои нави лъамъиятро ташвиќ мекарданд. Табиист, ки низоъюи сиёсии замона, аз лъумла бархўрдњои синфи дар маркази сужети ин ъикояњо буд. Њикояњои Ё. Икромї «Як ъавзи пурхун», Дењотї «Доѓи фарзанд» ва Альзї «Подшоњ-подшоњ» фольиаи зиддиятњои синфиро баён мекунад. Бале, ба мо баён мекунад гуфтем, зоро ин ъикояњо ъанўз аз тасвири батаанни амалу кирдори Ѹањрамонон дур буданд.

Дар мисоли навиштањо ин нависандањо бањзе махсусиятњои насли и давраро ёдрас кардан мумкин аст. Тавальљуњ ба воќиањои ильтимоија ахлокї ва машишту љаёти мањавии мардум, ки замини ин муборизањои синфија ва макру фиреби боёну рўњониён ва расми зиёновар тафсир мешуд, аз мавќеяти гоявии насли и давра хабар медињад.

Њамин тариќ дар насли солњои бист «асосан эльодиёти Айнї – повестњои «Лъаллодони Бухоро», «Одина», «Ањмади девбанд» ва романи «Дохунда» мавќеи марказиро ишѓол (Таърих..., сањ. 323) менамоянд. Ин асанро на фаќат ташаккули реализми сотсиалистиро дар насли тољик нишон медоданд, балки услуби эльодии нависандаро, ки зуњуроти фардию конкрети метод мебошад, низ муайян» кардаанд.

Драмматургия дар адабиёти советии тољик њодисаи нав буд. Бо вульуди ин аз оѓоз адабон ба эњёи ин жанр қўшиданда ва нахустин драмањои тољикї ба қалами Бењбудї ва Фитрат тааллуќ дорад. Бењбудї песаи «Падаркуш» ва Фитрат песаи таърихи «Рустам ва Сўњроб»-ро навишт. Ин песањо дар замонааш арзиши таблиғотї доштанд.

Аввалин намунањои нави наќди адабї ва адабиётшиносии тољик солњои бист ба вульуд омаданд. Вале ин наќд ќанўз наќди комилан ташаккулёфта набуд. Хусусияти ин наќд аз он иборат буд,, ки «ба шуури тафаккури зиёиён, ки аз лъињати лъањонбинї, дониш ва таърибаи љаётию эльодї дар як поя набуданд, ба тадриль марксистија ленинї, назари материалистї ба таърих, воќеият ва адабиётуту санъат ќувват мегирифт. Чунин ќолат аввалан махсусияти роњу равиши танќиди адабии тољикро муайян қунад, сониян майлу ақидањои мухталифро дар мањидоди вазъи адабї, адабиёти классикї, анъанаву навоварї ва шаклу мазмун нишон медињад» (14, 205).

Воќеият ин аст, ки ба сабаби набудани нашрияњо нимаи аввали солњои бист намунаи лъиддии наќди адабиро пайдо карда наметавонем. Вале баъди таъсиси рўзномаву мањаллањо ва нашриёт намунањои танќид ва адабиётшиносї пайдо шуданд. Аввалин падидаи чашмгир дар адабиётшиносї – китоби устод Айнї «Намунаи адабиёти тољик» (1926) буд. Устод Айнї бо

тањлилъои амиќ ва наќди осор дар ин китоб амалан ба пайдоиши наќди нав ва адабиётшиносї асос гузашт. Дар ин давра баъзе маќолањо чоп мешуд, ки дар онъо нисбат ба мероси гузашта назари манфї ва нодуруст баён мешуд. Дар ин замина маќолањои Акмал Аминзода «Дар майдони адабиёт», Г. Ализода «Чароѓ пои худро равшан намекунад» Н. Бектош «Дастовез барои ташвиќотчиёни алифбои нав» нисбат ба мероси гузашта назари нодурустро таблиғ мекарданд. Ин гуна маќолањо низ натиљаи сиёсати нодурусти сиёсати расмї оид ба мероси гузашта буд.

Тамоми лъустульўњои танќиди ин давра дар бораи адабиёт вобаста ба сиёсати ъизб буд ва мунаќќидон принципу воситањои эльоди бадеиро дар асоси тезисњои сиёсї ъаллу фасл мекараднд. Њамин мавќеият доираи масъалањо ва рўњи интиќодии наќди адабиро муайян мекард.

Дар нимаи дуюми солњои XX нахустин маќолањои обзорї ба чашм меҳурданد, ки дар онъо муаллифон асосан ба муаммоњои он ваќт муњим – наќши лъамъиятии адабиёт ва санъат, анъанаву навоварї, ягонагии шаклу мазмун вазну қофия ва ғайра бештар диќқат додаанд. Чанд маќолае ки Мирзо Мўњсини Иброњимї «Адабиёт ва санъат дар партави марксизм» Собит Маноғзода «Порчањои адабии мо» Рањим Њошим «Адабиёти инќилобии тољик», Б. Азизї «Як назар ба шеърњои тољикї», Т. Зеънї «Вазни арўз ва вазни ъильої», Фахриддин Розї «Лъамъияти муњаррирони гиромї» ва ғайрато метавон ном бурд.

Ба фикри мунаќќид Лъ. Баќозода «Бо вуљуди мањдудияти доираи назар ихтилофот дар баёни фикру андеша, ањамияти ин маколањо дар он аст, ки муаллифон бо лъушу хурӯш, бо як нав ъярорат бо рўњбаландии инќилобї барои муайян кардани принципњои адабиёти нави сотсиалистї кўшидаанд. Сифатњои хоси назму насрро, ки ъянўз миќдоран зиёд набуд, нишон додаанд». (14, 210).

Аксари маќолањои дар ин давра чоп шуда аслан сиёсати ъизбро дар соњаи адабиёт пиёда кардаанд. Бинобар ин дар ин маќолањо моњият ва савияи адабиёти бадеї ба лъои дуюм фаромада, арзиши сиёсии он ба лъои аввал

мегузарад. Ма́колаи дар боло ишорашудаи С. Манофзода ъам ъамин гуна хусусият дорад. Вале дар ма́колаи ў аввлин кўшиши на́ди шеър ба назар мерасад, ки дар на́ди он солъои муњим буд.

Дар ин солъо гуфтугўи нисбатан зиддї дар атрофи ма́лмӯаи адибони тольик «Сабзаи навхез» бо ма́колаи Набї Фахрї «Сабзаи навхез» ва адабиёти имрўзай мо» ба вуќўъ пайваст. Муњимтарин фикри мунаќќид дар ин ма́кола таъкиди вай ба арзиши бадеии осори ъунарист. Вай вазифаи адабиёти бадеиро барои дигарон дар бедор кардани завќи табиї, ъаяльони бадеї ва мављи инќилобӣ медонад.

Маълум аст, ки солъои XX аввалин намунањои насри тольикӣ ба майдон омад. Дар атрофи ин асарњо низ фикру мулоњизањо баён мешуд. Аз ъамин мавќеъ повести устод Айнӣ «Одина» ва ъикояи Ё. Икромӣ «Ширин» мавриди гуфтугўи ъалли танќид ёарор гирифт.

На́ди адабии тольик дар солъои 20 дар шароити дешвори идеологӣ ва муборизањои синфи буљуд омад ва бо вуљуди қутањназарињо онъое, ки хишти аввали ин биноро гузоштанд, хидмате кардан ва мо бояд онъоро ба некӣ ёд кунем.

Идеологияи ъизб ва ъукумати большевикӣ дар забон аз мероси гузашта ъимоят мекард, вале дар амал сиёсати зуровари зидди миллӣ ба равнаќи адабиёт ва фарњанги асил, ки аз зоти худ лъудо набошад, муќобилат мекард.

Шароити сиёсиву ильтимоии кишвари тольикон, ки хеле хароб шуда буд, ба ъукумати нав имкони лъонбахши ъаётсозро фароњам овард, ки зуд дар тамоми лъабњањо тарафдор пайдо қунад. Ана дар ъамин замина, ки лъањолати рўњониёни мутаасиб ва мансабдорони фисќбунёд умеди мардумро барбод дода буд, онъо инќилобро чун «гардиши бузурги таърихӣ» пазируфтанд. Нерўњои озодихоњву миллатдўст низ ба ъукми таърих тан доданд. Вале баъдтар маълум шуд, ки «ин гардиши бузурги таърихӣ» аз бисёр лъињат барои халќи тольик гарон будааст.

Њамин тариќ, ин ъодиса аз оѓози солъои бистум ва баъд тадриљан ба мањрум шудан аз бунёди мањнавӣ оварда, нињоят камбағалии муњити

маънавиро авъл бахшид, ки дар ин миён беш аз ъама мисли Пайрав адибони пуръунар зиён диданд ва ъатто ангезањои фольяноке барои чунин адибони эъмор гардид.

Адабиёти навини тольик аз нахустин солъюи зуњураш ба нишондодъюи ъизб тобеъияти комил нишон дод. Чунин суханони Маяковский «нависанда он аст дар ин рўзгор, ки марше сарояд, нависад шоир»- маъаки эъодии адибони тольик қарор гирифт. Ва муњаќќиќони адабиёти марксисти Айниро дар саргањи ин тарроњии адабиёти нав аз дидгоњи сотсиализм ва ъизб диаанд. Ба ифодаи М. Шукуров ба кўшиши адибоне чун Айнї «ба адабиёти халќьюи Осиёи Миёна ва Қазоќистон лъараёни пуркувати замони нави инќилоби сотсиалистї, мубориза ва дигарсозињои ильтимої дохил мегардад» (113,63).

Адабиёти нави тольикї дар заманаи дастуръои ъизбї ва талќини чеърањои саршиноси адабиёти рус, ки афсарони событкадами идеологияи ъизбї» шинохта шуда буданд, тадриљан ъуввият ва асолати хешро аз даст дода, ба зоњир «шаклан милливу мазмунан сотсиалистї» шуда монд. Горкий адабиёти ягона – адабиёти умумииттифоќро писандид. Ин идеология инсонро «винтик» шинохта, инженерони рўњи одамизод донист. Муњимтарин рисолати ин адабиёт рисолати идеологї буд, яъне таблиғи ғояи дўстии халќью, ягонагии маънавии сиёсии онъю, ватандўстии советї.

Адабиёти нави тольикї дар заманаи дастуръои ъизбї ва талќини чеърањои саршиноси адабиёти рус, ки афсарони событкадами идеологияи ъизбї» шинохта шуда буданд, тадриљан ъуввият ва асолати хешро аз даст дода, ба зоњир «шаклан милливу мазмунан сотсиалистї» шуда монд. Горкий адабиёти ягона – адабиёти умумииттифоќро писандид. Ин идеология инсонро «винтик» шинохта, инженерони рўњи одамизод донист. Муњимтарин рисолати ин адабиёт рисолати идеологї буд, яъне таблиғи ғояи дўстии халќью, ягонагии маънавии сиёсии онъю, ватандўстии советї.

Назоратчиёни адабиётшиносии марксистї назарияи адабиёти навро таръ дода, методи ягонаи эъодиро барои адабиёти шўравї таъин карданд. Ўамин тариќ, соли 1932 мафъуми «Методи асосии адабиёти шўравї – реализми сотсиалистї» ба майдон омад. Назар ба пиндошти муњаќќиќони адабиёти рус пеш аз ваќт баъзе асанъю, аз лъумла «Модар»-и Горкий низ ба ин метод мутааллик шинохта шуда буд. (30, 26).

Чунин «пешбанињои» ѡайри илмї дар адабиётишносии тольик низ ба вуќуъ пайваст. Бисёр аз асарњое, ки јабл аз зода шудани методи «реализми сотсиалистї» эльод шуда буданд, низ мутааллиќ ба ин метод дониста шуданд.

Воќеияти пеши назар ин аст, ки Айнї реализми сотсиалистиро аз Максим Горкий ва Владимир Маяковский барин адебони пролетарї омўхт. Ёамчунин муњаќќиќон бар чунин њакиќате итминон доранд, ки «Эљодиёти адебони рус, аз ёобили А.Фадеев, А.Толстой, А.Серафимович, М. Шолохов, Ф. Гладков, К. Федин, Н. Тихонов ба инкишофи адабиёти миллии мо таъсири басо калоне доштааст (97,9).

Ин таъсир лјанбаи амиќи таќлидї дошта, аз оѓоз монеъи лјустульўњои ѓоявију бадеии адабиёти асил гардидааст. Дар оѓози ин таќлид ба чунин аќидаи Муњаммадљон Шакурї метавон розї шуд. Ў таъкид меќунад, ки «Бешак риволији роману повест ё њикояњои реалистї, шаклњои нави достони манзум ё ќофиябандињои тоза, пайдоиши навъњои мухталифи намоишнома-дром, фольиа, мазњака ва бисёр навпардозињои дигар, ки дар адабиёти тольикї пайваста сурат мегирифтанд, њамаро рўйдоди муњимме ба шумор бояд овард». Вале, мутаассифона, чунин «Намунагарињо аз адабиёти рус» нависандагони моро дар бозъусти роњњои нав аксаран ноком гузоштанд. Ин нокомї мањсули режими шўравии гомравоију истеъморї ва идеологияи њукмрони њизбї буд.

Реализми сотсиалистро, ки баъзењо тафсир меќунад, дар асл бофтаи Сталин набуд. Вай воќеан њам вуљуд дошт ва реализме буд, ки ба инкишофи босуръати сотсиалију таърихии лјамъият асос меёфт, на таќдири одамони алоњида ва ё лјузњои иљтимої ва ё халќњо. Аз оѓози солњои сї сар карда ба меъёри тасвири шиорњои сиёсї табдил ёфт. Чунин изњори Сталин «Зиндагї бењтар шуд, зиндагии шавќовар шуд», меъёри дидгоњи он гардид. Идеализатсияи воќеияти ѡайриидеалї реализм буда наметавонист. Ин воќеияти инкишофи адабиёт танњо хоси наср набуд, балки назмро низ фарогирифта буд. Ёатто дар солњои њафтодум, ки дигарандеш ё дар лјомеаи Шўравї каму беш воќеъ мешуд, шоирони тозаандеши тольик Лоик, Бозор Собир, Мастон Шералї мањз барои «Назари носолим ба њаёти сотсиалистї»

сазовори танқиду маломатъои зиёд гардианд. Дигарандешии шоирони тозальўро ъатто Мирзо Турсунзода зуњури майли хатарноки «њиссиёти бадбинона, сентиментализм ва ъатто майл ба тасаввуф» дониста буд.

Дар асл Абдуррауфи Фитрат дар шеъри зикршуда аньволӣ фольиaborи кишварро хеле воќеъбинона ва шоирона ба қалам додаст, ки аз назари шеърият низ аз бисёр навиштањои он солњо бартарӣ дорад. Муњимтар аз ъама воќеияти он солњоро бозгӯ мекунад:

Ин фасли хазон аст, дарахтон ъама зарданد,
Ку сабза, кульо лола, ба гулзор чӣ карданд.
Аз чангӯ ғуборе, ки бувад моњи хазонро,
Бечора дарахтон ъама олуда гарданд.
Мурғони ғазалхон, ки зи гулзор париданд,
То фасли бањорони дигар ъель нагарданд.
Њар ғаллаву ъар донаву ъар мева, ки дидем,
Бурданд зи сањрову ба анбор супурданд.

Њамчунон ки ишора шуд «Одина», «Љаллодони Бухоро», «Дохунда», «Гуломон»-и устод Айнӣ, «Шодӣ» ва «Ман гунањгорам»-и Љалол Икромӣ , «Навобод»-и Сотим Улуѓода, «Одамони лъовид»-и Рањим Љалил ва ғайра аз аввалин намунањои насри он солњо буданд. Дар ин миён қиёсан «Марги судхӯр»- устод Айнӣ ва «Ман гунањгорам»-и Љалол Икромӣ аз назари ъунари нависандагӣ дар маљрои умумии насри ин давра мутафовит ъастанд.

Дар ин маврид бояд гуфт, ки дар ъамаи асарњо Айнӣ, аз лъумла «Марги судхӯр» низ назари синфи бараъло мушоњида мешавад. Аз назари Айнӣ мањз ъаракати бемайлон ва пурвусъати инќилобӣ анбӯњи бузурги оммаро ба пешгоњи таърих баровард. Дар «Марги судхӯр» низ нависанда эътимод дорад, ки қимати ильтимию ахлоқии инсонро муносибати вай ба инќилоб, ба ъокимијати нав муайян мекунад. Дар ъамин замина чашмандози ў ба типњои манфи моњияти бештари ильтимиої касб мекунад. Дар мисоли «Марги судхӯр» назари ў пурвусъат ва ъамабин аст. Бинобар ин ъам Айнӣ тавонистааст, ки симои ъаљвии персонажњояшро бо тамоми қабоњати ахлоқию мањнавӣ

падид оварад. Тамасхури Айнї моломоли нафрат ва ғазаб аст. Аз ин мавќеъ Қориишкамба танъо портрет класскии хасис нест, ки дар заминаи судхӯрии Бухорои феодалӣ сабзидааст, балки портретест, ки дар қувваи ильтимоию лъамъости бадеӣ аз мумсикњои Моллер ва Балзак паст намеистад. Ин асари Айнї дар раванди инкишофи насли ин солъо ъюдисаи муњим буда, аз бисёр фазилатъои адабӣ бархӯрдор аст ва дар ин замана тадќикотъои низ ба анъом расидаанд.

Романи Ёалол Икромӣ «Ман гунањгорам» низ бо бисёр лъињатъо дар адабиёти ин солъо суннатшикан ва навоварона аст. Нависанда бори нахуст дар насли ин солъо «Тањлили ъартарафаи психологиро воситаи асосии ъалли масъалањои ахлоќи ильтимої қарор дода буд» (115). Беш аз ин низои асар ботинї буда, лъанбаи рӯњии онро афзудааст. Арзиши ин романро дар қиёси воќеияти адабии ин солъо он нуќта низ таъкид мекунад, ки нависанда назарияи «беконфликт»-ро пушти по зад, нахустин бор зиддиятъои рӯњиву маънавии ъяёти лъомеъаро таръи бадеӣ дод. Дар ин асар образи зан низ мавќеи дигар дорад. Нависандаро мавќеи ильтимої ва қудсии зан ба андеша бурдааст, ки аз ин лъињат биниши бадеии ў тозагие касб мекунад.

Бисёр муњаќќиќони адабиёт, хоса солъо сию панљоъ дар баробари тафовут наздикии биниши бадеии Икромиро бо Айнї дар мисоли баъзе бобњои повести «Марги судхӯр» иќрор шудаанд, ки шояд дуруст бошад. Вале муњим ба назари мо он аст, ки Икромӣ дар ин асар чун Айнї ба тањкики бадеии хилќати инсон ва воќеияти ильтимої тавальъуњи хос пайдо кард. Айнї оғози инќирози Қориишкамбаро тасвир карда, ъолати рӯњии судхӯрро ъянгоми ъис кардани хавфи марговаре, ъянгоми дигаргунии дардомези рӯњияи ў бо тасвири амиќи психологӣ нишон медињад» (29,29). Назар ба мушоњидаи М. Шукуров «чунин тањлили психологӣ он гоъ чун як тарзи тањкия факат дар баъзе мавридњо вуљуд дошт, аммо дар «Ман гунањкорам» тамоми тањикяро фаро гирифт, воситаи асосии тасвири инсон, принсипи тасвир гардид».

Љанги дуюми лъањонї муносибатро ба таърихи гузашта, алалхусус сањифањои озодихоњонаи таърихи халќ дигар кард. Акнун гузаштаро,

максусан рўњи қањрамонаи осори гузаштагонро ба хидмати рўз гузоштан аз вазоифи муњимми рўз ба шумор омад. Ёланг таѓироти лъиддие дар муњити андеша ва амал ба вульуд овард. Бисёре аз нависандагон, аз лъумла Йабиб Юсуфӣ, Йаким Карим, Абдушукури Пирмуњаммадзода ва дигарон қаламро ба силоњ иваз намуда, ба майдони ёланг рафтанд.

Оњангњои зидди ёлангї дар адабиёти тољик қабл аз ёланг пайдо шуда буд. Максусан дар шеър мазмунњои зидди ёланг риволь ёфт, ки дар адабиёти солњои сї хеле зиёд ба назар мерасад. Мо ин гуна шеърњоро дар эъодиёти аксари шоирони ин давра мушоњида мекунем. Вале бењтарини чунин шеърњои ватандўстоноаро Пайраву Йабиб Юсуфӣ гуфтаанд. Вале ъамин ёланги лъањонии дуввум ё худ ёланги Бузурги Ватанӣ оғоз шуд, мавзўъњои мубориза бо фашизм, ғояњои ватанхоњиу адолатљўї ва инсонпарварона аз муњимтарин муаммоњои адабиёт ва осори адибон гардид. Аз рўзъюи нахустини ёланг адибон бо муролъиатномаи «Овози нависандагони Тољикистон» ба воситаи рўзномаи «Тољикистони сурх» (24 июни соли 1941) баромад карда, омодагиашонро бањри ъифзи Ватан ъам ба силоњ ва ъам бо қалам изњор карданд. Аз лъумла, дар ин муролъиатнома омада буд, ки «Мо нависандагони Тољикистони офтоббрўя худамонро ба камоли садоќат ба ихтиёри Ватан ва Партияи Коммунистї аз ъамин сония сафарбар намудем. Агар Йукумати Советї ва партия барои мудофиаи ватани муќаддаси сотсиалистиамон ба мо фармон бидињад, мо тайёрем, ки қалами худро ба яроќ иваз намуда, собитќадамона ба майдони ёланг равем. Мо нависандагони советї аз пештара ъам устувортар бо қаламу шамшер кор мекунем, шўњрати ватани азиз ва Армияи Сурхи онро дар достонњо ва сурудњои худ тараннум менамоем» (ниг.:112). Пас аз нашри ин ъульъат адибон амалан ба фаъолият шурўъ карданд. Гурўње ба лъои қалам силоњ гирифта, ба ёланг рафтанд. Гурўњи дигар бо шеъру достон ва асанъои насрї бар зидди ёланг овоз баланд карданд.

Дар ин миён Йабиб Юсуфӣ, Йаким Карим, Абдушукур Пирмуњаммадзода, Лутфулло Бузургзода, Абдульаббор Қањорӣ, Йабиб Ањорӣ

ва дигарон ба лъанг рафта, дар муњорибањои шадид иштирок карданد ва Њабиб Юсуфию Абдушукур Пирмуњаммадзода, Лутфулло Бузургзода ва Њаким Карим лъонашонро фидо намуданд.

Адабиёти тольк аз нахустин рўзњои лъанг мазмун ва мундариљаашро дигар кард. Ба ифодаи мунаќќид Муњаммадъон Шукуров ин адабиёт «мазмуну шакл ва ранги лъангварона гирифт. Ёниссиёти олии ватанпарварӣ, озодихоњӣ ва кинаву нафрат нисбат ба истилоњгарони фашизм мундариљаи асосии адабиёт буда, хусусиятњои жанрӣ ва воситањои бадеии онро муайян кард». Ба таќозои воќеият дар наср асосан жанрњои хурди адабӣ-очерку юникоя, фелетону маќолањои публисистӣ мавќеъ пайдо кард. Шоирон бошанд аввалњо асосан бо шеърњои хурди шиормонанд ва баъдтар бо достону манзумањо салномаи бадеии замони лъангро инъикос намуданд.

Насри лъангӣ. Дар зинањои аввал насри давраи лъанг асосан хусусияти таблиғотӣ дошт. Асосан нависандагон ба тасвири зоњирии воќеањои лъанг, корномаи лъангварон ва мењнати ақибоњо машѓул буданд. Назар ба мушоњидањои мунаќќид ва адабиётшинос Лъўрахон Баќозода «аз мутолиаи асарњои замони лъанг тасаввуроте њосил мешавад, ки баъзе оваридањои адибон як навъ сўњбатро мемонад. Чунин тарзи нигориши рўйдодъои замони лъанг ва рўзгори инсон аз сифатњои фарќнок ва маҳсусияти реализми тасвир дар адабиёти он давр буда, бешубња, халќияти онро таќвият додааст ва аз ягонагии маќсаду вазифа, орзу ю омоли фардъои лъудогона ва тамоми мардуми мубориз, аз вањдати ќисмати халќ сар задааст» (ниг.: 14,50 – 65).

Айнӣ бо ду мафъуми барои инсон муќаддас шуури мусиронашро ба юракат меоварад ва юиссу андешаи ононро ба лъуш меандозад. Дар юмин замина Айнӣ бо таърихи халќ, ба сарчашмањои ғояи ватанҳоњио қаърамонӣ – осори адабию таърихии гузашта муролъиат карда, асарњое оварид, ки дар адабиёти давраи лъанг мавќеи хос доранд. Дар ваќти оваридани чунин асарњо, устод Айнӣ қабл аз юамиа аз афсонаву ривоятњо, сарнавишти шахсиятњои таърихӣ фаровон истифода кард. Нависандай забардаст дар асараш «Чингизи асри XX» ќисмат ва аъмоли ношоями Гитлерро бо тальовузкори юамќисматаш

– Чингизи хунхор монанд мекунад. Фольиаи таърихии ду давраи таърихии аз ъам дурро қиёс карда, устод аз он ғояи созандаи ватанпарварона берун мекашад. Мақсади аслии устод ошкор намудани моњияти бадеию разолат ва оқибати бесуди он буд, ки ба ъадафа什 расид. Сужети «Деви ъафтсар» дар асоси афсонаи халќи сохта шудааст. Нависанда дар қиёси образи афсонаи Деви ъафтсар оқибати сарнавишти пурфасоди Гитлерро пешгӯй мекунад. Навиштањои дигари Айнӣ «Илмњои фикрњои олӣ ва бошишгоњи озодидӯстон», «Модар – Ватан», «Бисту панъ сол» ва ғайра моњияти таблиғотӣ дошта, мардумро ба мењнату мубориза даъват мекарданд.

Айнӣ дар давраи лъанг барои ошкор соҳтани чеъраи манфури фашизм аз жанри ъальвии фелетон низ истифода кард. Вай дар фелетонњои «Бадбӯй будааст», «Харебедум» ба ъальви тезу кушанда мақсади ифлоси фашизмро зери танқид ва истеъзо мегирад.

Агар дар чунин навиштањои публисистии устод Айнӣ асосан «воќеањои таърихӣ», афсонаву ривоятњо, хулоса ъофизаи таърихии халќ ба рӯйдодњои муњими иљтимоию сиёсии замон тобеъ шуда бошад ва барои мӯътамаду баръаста ифода шудани нияти эльодии нависанда ва ғояи асар хидмат намояд, очеркњои таърихии нисбатан калонтари илмию бадеии «Исёни Муќаннаъ» ва «Қањрамони халќи тольик – Темурмалик» комиалан ба мавзӯи таърихӣ бахшида шудаанд (14,39).

Нависанда дар ин ду асар ба оғозгоњои ъофизаи таърихии халќ муролиат карда, ба ёди мардум муборизањову қањрамонињои озодихоњиашро ба зидди альнабињои истилогар мерасонад. Дар яке агар диккати мардумро ба исёни Муќаннаъ бар зидди арабњо лъалб кунад, дар дигаре муборизаи фидокоронаи Темурмаликро ба муќобили муѓулњо нишон медињад. Дар ъар ду маврид ъам ъисси озодихоњӣ, ватанпарастӣ ва фидокории қањрамонони таърихӣ барои нависандаи доно ифодагари рӯњи тавоно ва шикастпазири халќ буд, ки ин ғояи муњим алоќамандии нависандаро бо воќеияти замони лъанг хеле баръаста ифода мекард ва «ба рӯњи замони лъанг созгор буд» (14,65).

Яке аз мавзӯъњои асосии адабиёти ин давра, ки бо мавзӯи лъанг ва

љанговар як лъо лъиддан ба тасвир омадааст, мавзўи дўстии халќъю мебошад. Масалан, Ёалол Икромӣ дар ъикояи «Њадя ба Октябр» ин мавзўро дар симои Ѻањрамонони ъикоя Кабир ва Соколов баён мекунад. Рањим Ёалил дар ъикояи «Њодисае аз Фронт» пайванди бародариро миёни Султон Рустамзода ва Дорченко таъкид карда, Фотеъ Ниёзӣ оини бародариро ба воситаи сарнавишти Мухтор ба Поленко, Абдурањмон ва Муќон Чермашовичи юзак дар ъикояњои «Њаќќи хун» ва «Ќассоси додар» нишон медињад ва аз ъикояи Сотим Улугзода «Атака» мо бо пањлўњои дигари дўстию рафоќати инсонӣ дар мисоли муносибатњои Шариф Њамидов ва Коля Девянов ошно мегардем.

Мунаќќид ва адабиётшинос Ёўрахон Баќозода яке аз хусусиятњои адабиёти давраи ѡангии толикро дар он мебинад, ки «дар асарњои нависандагон на Ѻањрамонї дар мадди аввал меистад» (14, 42). Мунаќќид ин хусусиятро ъатто дар очеркњое, ки бевосита аз ъаёти Ѻањрамони ѡанг навишта шудаанд, низ мушоњида кардааст. Йангоми мутолиаи фардии Ѻањрамононашон умуман эътибор надодаанд ва ин аз камбудињои лъиддии адабиёти ин давр, хоса насли бадеї мебошад.

Муњимтарин мавзўе, ки дар насли ин давра ба назар мерасад, сарнавишти ѡанговари аз фронт баргашта мебошад. Ин гуна образъоро дар романи Ёалол Икромӣ «Шодї» (Шодї) ва повести ў «Љавоби муњабbat» (Сайдъон) ва романи «Навобод» Сотим Улугзода равшан мебинем.

Гайр аз ин насли ин давра таасуроти нависандагони аз фронт омада ва ѡанговари ба мењнати осоишта баргашта мавќеи хос дорад. Вале ин мавзўро нависандагон акнун «дар зинаю савияи баландтари сифатї дарк ва тасвир» (14, 12) мекарданд.

Рањим Ёалил аз ъамин мавќеъ дар ъикояњои «Пахтакор», «Зан ва шавњар», «Умри дубора», «Хешу таборњо» ва гайра рафоќати халќъоро тасвир ва ифода кардааст. Нависандай ъунарманд Пўлод Толис бошад дар ъикояњои «Писарон», «Падарон ва писарон», «Модар» ба сарнавишти афроди аз ѡанг бозгашта ва ёисмати онъо тавальъуњ зоњир намуд. Толис ъикояњои дигараш «Катео», «Писари ў», «Дар бўрон»-ро ба мавзўи дўстии халќъю, рўњи ёавии

инсон ва фидокорио событкадамї ихтисос додааст.

Вале дар адабиёти ин даврв то ба имрўз лъиддитарин асар повести «Ёрони боњиммат»-и Сотим Улугзода ва романи «Вафо»-и Фотеъ Ниёзї мебошанд, ки дар мавриди ин ду асар мо байдтар сухан хоњем гуфт.

Љанг мазмуну мундариљаи адабиётро дигар кард. Тавальљуњ ба мавзӯи љанг ва аќибгоњ дар осори бадеї зиёд гардид. Хусусиятъои адабиёти ин давраро ба эътибор гирифта М.Шукров навишта буд: «Тамоми адабиёти сермиллати мо аз сар шудани Љанги Бузурги Ватанї мазмуну шакл ва ранги љангварона гирифт. Йиссиёти олии ватанпарварї, озодихоњї ва кинаву нафрат нисбат ба истилогарони фашизм мундариљаи асосии адабиёт буда, хусусиятъои жанрї ва воситањои бадеии онро муайян кард». Бинобар ин ъам дар наср мавќеъ гирифтани жанрњои хурд, аз ќабили очерку ъикоя, фелетону маќолањои публисистї ъолати воќеии инкишофи адабиёт буд.

Бисёр адабиётшиносон адабиёти ин давраро солномаи бадеии ќањрамонињои ъаёти халќ дар солњои Љанги Бузурги Ватанї шинохтаанд.

Устод Айнї дар саргањи таблиғоти зиддиљангї меистод. Маќолањои публисистї ва очеркњои таърихии ў ба бедории шуури миллї ва ифтихороти ватанхоњї мусоидат кардаанд. Вале дар ин замина хидмати адибони љангвар зиёд аст.

Дар инкишофи навъњои хурди адабї ва тањќики бадеии воќеияти замони љанг, ъам сањнањои љанг ва ъам корзори аќибгоњ сањми нависандагон Рањим Љалил, Сотим Улугзода, Фотеъ Ниёзї ва Љалол Икромї калон аст.

Очерку ъикояњои Сотим Улугзода «Як ва саду як», «Вай шањри Ленинро мудофия мекунад», «Лёнбозї», «Атака», Фотеъ Ниёзї «Кабири Йоитї», «Азими Мерган», «Ањд ва вафо», «Рўймолча», «Байраќ», «Қасоси додар», «Ҷаким Карим», «Хун ба хун» ангорањоеанд аз сањнањои љангии ќањрамонони эшон. Муњаќќики ин мавзӯъ дар адабиётшиносии тольик Љ. Шарифов тасвириюн лањзавиро аз камбудињои эльодиёти ин адибон дониста буд. Байдтар муњаќќик Љ. Баќозода ин камбудињоро ба сабаби он ки «вазъи душвори љанг ба ин адибон на танњо барои бо кори эльодї лъиддан машѓул шудан, ъатто ба тасвири

пурвусъати во́кеа ва ба образъои лъанговар аз ъар пањлӯ наздик шудан низ имкон намедод», лъуброн мекунад (14, 40-41). Вале ба назари мо ин лъо камзарфии ин ва бисёр навиштањои дигар ба мањорати нигорандагии муаллифон алоќаманд аст.

Камбудии аксари лъангномањои мансуру манзуими адабиёти тольик ба пайгирии соддалавњонаи онон бо назарияи илъоќии «одами оддии шўравї – кањрамони арса» вобаста аст. Дар ин раванд Сталин инсонро винтик ва нависандагонро «инженерони рўњи одамизод» шинохта буд. Намояндагони хоњу ноҳоњ ин тавсияро бояд мепазируфтанд. Ва инсони шўравї низ ин ташбењи нольои доњиро ъамчун тавсиф пазируфт. Дар тањкими ин ақида шеъру достон ва осори мансур ба миён омад. Зиёда аз ин лъомеаи шўравї, ба хусус зиёён бо мактубъои расмї ъанўз аз аввалин рўзъои лъанг ба мадъ ва ситоиши нерўи фавќулоддаи ин «винтик» пардохтанд. «Винтикњо» худашонро бо камоли садоќат ба ихтиёри Ватан ва ъизби коммунистї сафарбар намуданд. Ин амал ъель лъои истеъзо надошт, вале аз даст додани таањњуди нависандагї ва фурӯ гузоштани арзишъои инсониву бадеї хеле таассуфангез омад. Ин амал пайомади ногувореро барои адабиёт муљиб гардонид, ки то солъои охир идома ёфт.

То таълифи қиссаи Сотим Улугзода «Ёрони боњиммат» ва романи Ф.Ниёзї «Вафо» чунин тасвири шахсияти инсон дар наср ва назми мо маќоми хосе дошт. Ба пайбурди аксари муњакќиќони адабиёт ин асарњо «ба эътибори тањќики бадеии во́кеияти замони лъанг ва оғаридани образи лъангвари тольик дар адабиёт аз ъамдигар куллан фарќ доранд» (14, 44). Баъд муњакќиќ ин тафовутро дар тасвири психологї ва пурвусъати эпикї мебинад.

Ин шояд як пањлӯи масъала бошад. Пањлӯи муњимми он биниши бадеии адаб аст. Зиёда аз ин тарњи чашмандози ў ба шахсияти инсон мебошад. Яъне бо эльоди ин асар концепсияи шахсият биниш сифатан таѓир мепазираад ва ъаќ ба лъониб Баќозода аст, ки мегўяд: «аз повести Сотим Улугзода», «Ёрони боњиммат» романи Фотеъ Ниёзї «Вафо» ва баъзе ъикояњое, ки дар мавзўи лъанганд дар наср ба воситаи тањќики бадеии хислату характери фардии

љанговарон ошкор сохтани моњияти умумихалқии Ёланги Бузурги Ватанії тадрильян оғоз ёфт» (14, 46).

Ин хусусияти наср дар охири солъои чилум ва ибтидои панъоňум нанўз дар лињози бадеяят чаимгир набошаад нъам, бо вуљуди ин дар адабиёти тољик нъодисаи нав буд ва солъои баъд як дараља таќвият пайдо кард. Ва дар ин таърих нъамони мавќеи қиссаи «Ёрони боњиммат» лъудогона аст. Бо эъоди ин асар нависанда ба дидгоњњои қолабї рахна андохт. Асар навъўёна буд, ки баъзе мунаќќидон онро хуши напазируфтанд. Сотим Улугзода бо ин асар меъёри қолабии тасвири қањрамони мусбатро шикаст.

Дар адабиёти ин давра расм буд, ки қањрамони аз корзор баргаштаро масъули юаёти лъомеа тафсир кунанд. Йадафи ин гуна афрод дар адабиёт якто буд: чи тарз истењсолотро пеш бурд ва натиљаро зиёда намуд. Ин афрод гүё андешаи зиндагии хеш надоштанд, онъю тавальъүње ба зану фарзанд низ надоштанд. Ин нъолати «ибратбахши винтиқњо – одамони шўравї» эталони адабї буд. Улугзода нъамин гуна назари якрўяро шикаст.

Пеши назар инсонеро (дар мисоли образи Ёўрабек ва Зайнаб) падид овард, ки сарнавишти ибратаңези инсонї дорад. Нависанда дар тасвири нъар ду образ рўњшиноси комил аст. Барои ў меъёрњои ахлоќї арзиши фаровон дошта, аз нъамин дидгоњ «хатои Зайнаб»-ро ислоњ мекунад ва марњаме ба лъароњати Ёўрабеки маъюб мегузорад. Агар воќеияти замони лъангро пеши назар орем ба нъама гуна суолњое, ки нисбат ба амали Зайнаб, муносибати ў бо Каримов ва дигарон пайдо мешавад, лъавоби мусбат пайдо мегардад. Зиёда аз ин ҷашмандози бадеии нависанда ба сарнавишти қањрамонон ба ъадде амиќ ва пурвусъат аст, ки нъама гуна тафсири қолабии ин мавзўъро барњам мезанад. Ин асар роњи инсонро дар торикињо ва ҳамгаштњои зиндагї равшан медорад. Арзиши ахлоќї ва бадеии қисса низ дар нъамин аст.

Љои Пўлод Толис дар адабиёти ин давра лъудогона аст. Зеро сухани Толис аз оғози фаъолияти эъодиаш бовазну боиродат буда, арзиши бадеї дошт. Ўз ибтидо касби нависандагиро бисёр лъиддї ва созанда шинохта, дар роњи такмили мањорати адабиаш саъй мекард. Баъдтар Фазлиддин Муњаммадиев

хислатъои неки ўро ёд оварда, аз лъумла навишта буд, ки «Толис нъар коре, ки мекард аз сидќи дил, нъамаи нъушу ёду диќќати худро сафарбар ва сарф карда мекард». Йамин фазилат чењраи инсонї ва нависандагии ўро ташхис медињад. Устод Айнї аз аввалин касоне буд, ки истеъоди Толисро шинохт ва ўро ба роњи дуруст нъидоят кард. Шояд нъамаи ин омиљо сабаб гардид, ки Толис соли 1954 дар синни биступанльсолагї ќиссаи дилангези «Тобистон»-ро навишт, ки барои насри тольик асари бунёдист.

Зимнан бояд гуфт, ки муњаќќиќ Лъўрахон Баќозода вобаста ба савияи нависандагии эльодиёти Толисро ба ду давра лъудо мекунад. Давраи аввали эльодиёти ўро мансуб ба оѓози нависандагии ў то аввали солњои панљоњ дониста, даври дуюми эльодиёти ўро «тажминан аз соли 1954» ба ин тараф мешиносад.

Ў ба нависандагї замоне шурўъ кард, ки лъанг поён ёфт ва халќ ба табобати захмњои он мепардохт. Бинобар ин нъам табиист, ки аввалан навиштањои ў ба мавзўи лъанг бахшида шуда, аз бозгаштани ъаялонангези «Падарон ва писарон», «Модар», «Катсо», «Дар бўрон», «Писари ў» як дараља тафовут доранд. Йарчанд ин навиштањои адиб аз лињози бадеият чандон пурагзиш нестанд, бо вульуди ин баъзе масъалањои муњимро мавриди баррасї ќарор додаанд. Рўњияи пардозгарї аз камбудинъои лъиддии асарњои ин давраи муаллиф аст, ки онро ъюлати сиёсии мамлакат вазъ карда буд. Ин ъодисаро бисёре аз адабиётшиносон ба талаботи моддию иќтисодї, техникии мамлакат алоќаманд дониста, бо ин амал ъюлати манфии вазъи инкишофи адабиётро лъуброн кардани мешавад, ки сањеъ нест (14, 175).

Вале дар эльодиёти Толис ва адабиёти ин давра асари ў «Тобистон» маќоми хос дорад. Толис ба навиштани ин повест соли 1954 шурўъ карда, соли 1959 онро ба чоп расонид. Чопи ин асар ъамон солњо ва баъд ъамчун ъодисай муњими адабї шинохта шуд. Муњимтарин фазилатъои ин повестро дар ваќташ Мирзо Турсунзода дуруст хотирнишон карда буд. Вай гуфта буд, ки «ба ғайр аз хубии забон, муайян будани характеристикаи қањрамон, мустањкам будани риштаи сужет ва ъаялономезу самимї будани таътир – ба ғайр аз инъо Толис

ба адабиёти мо аз лъињати психологї кушода додани образи Ѹањрамонро даровардааст. Диќкат кунед, ки нависанда моро ба њель чиз маљбур намекунад, моро ташвиќ намекунад, балки ба љамаи чизњо худи мо пурра Ѹаноат мекунем. Тамоми љаракатњои дил ва фикру орзуњои Њасани хурдсол љаминалхел хеле нозук ва даќиќ тасвир ёфтаанд».

Муаллиф дар ин асар воќеиятре аз дидгоњи бачаи сездањсола шарњу тафсир мекунад. Ин усул имкон додааст, ки дунёи ахлоќиву мањнавии Ѹањрамон аниќ ва табии ба Ѹалам дода шавад. Мањорати нависанда мањсусан дар он равшан ба назар мерасад, ки дар тарзу оњанги баён рафтору кирдори Ѹањрамон љадди синну солро сањт ба эътибор гирифта, ба ин васила чењраи таъмимии Ѹањрамонашро ба вуљуд меорад, ки барои хонанда лъињатњои муњими омўзандагї касб мекунад.

Њасани сездањсола орзуи ба фронт рафтан дошт. Вале таѓояш Абдулатиф сабаб шуд, ки зиндагии ўроји дигар гирад. Абдулатифи маккор барои Њасани бетаљриба љалќаи доми фиреб гардид. Абдулатиф мекўшид, ки барои Њасан дом гузорад. Њасан ба ин дом афтид, зеро ба одамони худї, хоса таѓояш Абдулатиф бовар дошт. Ин сабаб гардид, ки Њасан шарики макру риё ва љамкорињои таѓояш гардид.

Ѳањрамони кўчаки нависанда мушоњидакор ва орзупарвар аст. Ба љама чиз тавальљуњи хос дорад. Вай эњсос мекунад, ки коргарони Зарчашма на фаќат ба Абдулатиф эњтиром надоранд, балки ўро бад љам мебинанд. Вале ў ба моњияти ин бадбинї сарфањм намеравад. Дар натиљаи мушоњидањо ва ёиёси муомилаи таѓояш бо Шокиртарошаю Ѵосимљон ва наздики ба онон оњиста-ониста ба тањи гап сарфањм мерафтагї шуд.

Шокиртароша, Ѵосимљон аз шахсиятњое љастанд, ки ба Њасан таъсири мањнавї расонидаанд.

Ѳањрамони повест дар миёни воќеияти мураккаби замони лянг ба тасвир меояд. Воќеият ўро бо одамони гуногун, робита бо одамони «худи» - таѓояш ва љаммаслакони ў «бегонагон» - Ѵосимљон, Шокиртароша, Ѵарим чашми ўро ба љаќиќати зиндагї мекўшояд. Беш аз ин андешаи ўро дар бораи

инсон таръ медињад. Њасан бо таъсири робитае, ки бо одамон дошт, инсонњои нексириштро шинохта аз таѓояш Абдулатиф маънану ботинан лъудо мешавад ва рў ба одамони нексиришту поквильдон ва мењнатдўст меоварад. Бо ъамин дастур «хеш» барои ў бегона гардид ва «бегонагон» хеш шуданд. Хонандаро концепсияи ахлоќии таръдодаи нависанда дар шинохти маќоми инсон мутваљьењ медорад ва ин ъюдиса дар насли ин давра ба құдрат аст.

Чунончи дар боло ишора рафт таѓириоти нахустине, ки дар адабиёти ин давра рух дод, дигаргунињои жанрї мебошад. Истифода аз жанрњои хурд, мисли очерку ъикоя, ангорањо ва маҳсусиятњои адабиёти ин давра буд. Дигаргунии дигари жанрї низ ба пайдоиши ёддошт, дром ва ғайра вобаста мебошад. Маъз дар ъамин давра муњимтарин асари устод Айнї «Ёддоштњо» ба майдон омад. Аз лъониби Ганї Абдулло, Сотим Улуғзода, Лъалол Икромї, Мирзо Турсунзода, Муњаммадлон Қосимов, Абдушукур Пирмуњаммадзода, Њаким Карим асарњои драмавї навишта шуданд.

Қисме аз ин асарњо, аз лъумла песањои Лъ. Икромї «Дили модар» ва «Хонаи Нодир», Сотим Улуғзода «Дар оташ»-ро театрњои драмавї ба сањна гузоштанд. Вале асарњои нисбатан муњимми ин давра ъамоно «Шоњнома», «Лайлї ва Мальнун», «Хусрав ва Ширин» буданд. Ин дромњо масоили муњимми ахлоќї, аз лъумла ватанпарастї, событкадамї дар роњи муњаббати асил ва ва ғайраро дар бар гирифта, аз лъињати бадеият низ бартарињо доштанд.

Ибтиди таърихи навини шеъри тоъликиро муњаќќиќон ба иттифоќ соли 1918 шинохтаанд. Солњои 1922-1924 сањифањои ин китоб холї мемонад. Ин солњое буд, ки дастгоњи расмї ба иттифоќи пантуркистон халќи тоъликро бе минбар соҳт, яъне мардуми мо бематбуот монд. То нашри «Овози тоълик» (15 августи соли 1924) шеъри тоълиќ чоп нашудааст.

Муњаќќиќони таърихи назми ин солњо романтикаро аз хусусияти умдаи шеъри ин давра шинохтаанд. Ин равияро дар эльодиёти Айнї, Алзї ва баъдтар Лоњутї ба мушоњида гирифта, мусовї набудани онро таъкид кардаанд (96, 27). Ва ин романтизм то дараљае аз романтизми маорифпарварї тафовут дошт, ки ин ба лъанбаи инќилобї ва моњияти пуркувати таблиғотї дошт он дида

мешавад. Махсусан, шеъръои ин давраи Лоњутї дорои қувваи нави инќилобӣ буданд. Вале «Хаёлоти романтикии маорифпарваронаи Айни шоир бо романтикаи инќилобии Лоњутї як шуда, романтикаи адабиёти советии тољикро ба вуљуд овард. Воќеияти инќилобӣ ва муборизањои ќањрамононаи халќ заминаи ъаётин ин романтикаро ташкил менамуд» (96,27).

Айнӣ сарвари адабиёти нав ва нахустшири гардишњои нави инќилобӣ гардид. «Суруди озодӣ»-ро навишт. Ўаёти пурфольиаи аморати Бухоро, ки ўро ќариб ба ъалокат расонида буд, заминае гардид барои таронањои васфии ўдар бораи Инќилоб. Дар шеъръои васфии ў агар тараннуми ъавохоњонаи бебори ъаводиси нави ъаётї тасаллут дошта бошад, дар шеъри «Марисия»-и ў, ки дар марги бародарашиб Сиролиддин гуфта шудааст, чеъраи шахсияти пуркудрату ќавиирова пеши назар меояд. Эњсос мешавад, ки «Ин шеър аз ѡињати лъушу хурӯши ъиссиёт, андӯњи бепоён ва ғазабу кинаи фаровон бењтарин намунаи лирикаи оташафрӯзест, ки бо роњи исён ва инќилоб обёри шудааст» (73, 77).

Дар эльодиёти манзуими ин давраи Айнӣ ин ќабил шеъръое, ки арзиши ильтимоӣ доштанд, аз бадеиятӣ низ холӣ нестанд, ба назар мерасанд. Вале умуман назми ин давра аз тараннуми хушк ва бемояи Инќилоб, мактабу маориф, озодии зан ва ғайра иборат буда, зиндагӣ ва воќеоти онро танъо аз дидгоњи сиёсӣ ва табакотӣ тафсир мекунад. Дар бисёр мавридњо ин ќабил шеъръо лъуз тафсири манзуими воќеияти рӯз чизи дигаре надоранд.

Дар радифи шеъри Айнӣ мо аз матбуоти ин давра шеъръои Т. Зеънӣ, Ш. Ѝйилмӣ, А. Мунзим, А. Фитрат, Њамдӣ ва дигаронро низ дучор меоем, ки воќеан ъам «Дар бораи воќеањои муњимми замон бо шеър фикру мулоњиза баён кардаанд» (96, 32). Ин шеъръо бештар хусусияти даъватӣ ва таблиғӣ дошта, аз лињози бадеият камарзишанд. Муњакќиќони адабиёт ин давраи назми тољикро марњалаи нахусти зуњур ва инкишофи он донистаанд.

Марњалаи дуюми он аз соли 1924 оғоз мешавад ва ин марњала бо ташкили лъумъурии муҳтори Тољикистон ва таъсиси матбуоти тољикӣ - «Овози тољик» алоқаманд аст. Дар ин давра инќилоби нокомшудаи Эрон

Лоњутї барин шоирро ба Шўравї овард, ки баъд Толькистонро дуввумин ватани хеш интихоб намуд. Пайки инќилобии Лоњутї дар ин давра шеъри «Инќилоби сурх» буд, ки шоирони тольик Айнї, Йамдї, Мунзим, Фитрат, Авњадї ба он лъавоб гуфта, Лоњутиро ба «Адиби сурх» мусаммо карданд.

Муњакќиќони шеъри Лоњутї, аз лъумла Сипонлу Лоњутиро «Шоири дуњової» хонда, вуруди ўро ба Шўравї марњалаи заволи шоириаш донистааст. Донишманди тольик М. Шакурї низ бар ин ақида аст, ки «он гоњ, ки Абулќосим Лоњутї аз Эрон ба Шўравї паноњанда шуд (1922) бунёди фалсафии шеъраш ќавї буд. Дар кишвари Шўравї шеъръое аз ќабили ќасидаи «Кремл» (1922), як силсила рубоиву ғазалъо сурудааст, ки аз биниши фалсафии ў гувоњи медињанд. Аммо баъдтар ба вежа дар дањаи сиом шеъри иљтимоии Лоњутї аз ъникматписандї дур рафтан гирифт ва мазмунан аз дастуръои дастгоњи идеологии рўз иборат асту бас. Дар солњои лъанги зидди фашизми Олмон дар шеъри Лоњутї боз лъамъбастъои амиќи умумиинсоні мавќеъи бештар пайдо карданд. Чун худ муборизи лъаррор буд, лъанги озодихоњї боз чашмаи илњоми моњиятъуи ўро ба лъуш овард» (М. Шакурї. Нигоње ба адабиёти тольикии садаи бист, «Садои Шарќ», 1998, 1-6 сањ-116).

Фаъолияти шоирии Айнї дар ин давра мусовї бо фаъолияти носириаш идома дошт. Бисёре аз шеъръои Айнї, Лоњутї ва ъамсафони дигари онњо аз таъсири манфии лъараёни идеологии ваќт, ки бар адабиёт ва муњити адабї нуфуз дошт, озод набуданд.

Дар ин давра танњо эльодиёти Пайрав Сулаймонї ба мо имкон медињад, ки дар бораи тамоюлъо, мавзеъгузинињо ва саргумињо дар шеъри ин давра сухан гўем. Дар ин боб муфассалу мушаххас дар эльодиёти Пайрав сухан хоњем гуфт. Алњол ъамин ќадар метавон ишора кард, ки Пайрав ягона шоири ин давр буд ва ќурбони кальбозињои замон ва сиёсати давр гардид. Зарбу лате, ки ба ў ворид омад, ин ќаблан иќдоми боздоштани роњи нируњои солими адабиёт буд. Сарнавишти пурфольяи ъунарї ва инсонии Пайрав бозгўи ъолати воќеии сиёсати адабии ъизбу давлат дар ин солњост.

Дар давраи лъанг низ назми тольик назми воќеагаро буд. Асосан хидмати

таблиғотиро адо мекард. Вале шоироне буданд чун Йабиб Юсуфӣ, ки барои шеъри асил мубориза доштанд ва нисбат ба шоирони дигар шеъръои бењтаре мегуфтанд.

Йабиб Юсуфӣ аз оғози фаъолияти шоириаш (1934) ба гуфтани шеъри образнок майли тамом дошт. Бесабаб набуд, ки мафъуми «Ватан» дар шеъри ў тобиши хос пайдо карда, минбаъд дар лъангномаъои ў ба образи комили шеърӣ бадал мешавад. Шояд тааъуди комили ильтимоӣ ва шоириаш буд, ки ин номи муқаддасро дар бисёре аз шеъръояш бо ънадафи амиқи ғоявӣ ва эльодӣ гузоштааст. «Таронањои Ватан» унвони маъмӯаи шеъръои ўст, ки соли 1939 нашр гардидааст. Ва бо номи «Ватан» шеъръои дигар низ гуфтааст.

Мавзӯи Ватан ва муқаддасоти он паси ънтар сатри шеъръои замони лъангии Йабиб Юсуфӣ лъорист. Дар ин замина шеъръои «Таърих диддааст», «Интиқом», «Мо ба душман зарбаъои душманафкан медињем», «Амон нест», «Муњаббат ва ънаќиқат» лъолибанд. Нируи халќ, ки соњиби хоки обу Ватан аст, дар ин шеъръо образи шеърии мафъум аст, ки бори амиқи шеърият мекашад ва шеъри шоирро ба назари хонанда лъаззоб лъилва медињад. Дар ин шеъръо шоир адолатро бар разолат муқобил гузошта, озодии Ватанро муњимтарин рукни ънастии хеш тафсир мекунад. Дар ин замина муњаббати ў ба Ватан хеле амиқ меравад, ки хонандаро билкул фаро мегирад ва мутаассир месозад.

Тамоюли манфие, ки дар шеъри ин давра ба назар мерасад ъамоно воќеанигории мањз аст, ки ин адабиётро аз асолати ъунарӣ дур бурдааст. Ваќте иљмолан бо эльодиёти намояндагони шеъри ин давр, аз лъумла Лоњутӣ, Турсунзода, Рањимӣ, Зуфархон Лъавњарӣ, Суњайлӣ Лъавњаризода, Ноил Шерзода, Сарвар, Ањмадъони Йамдӣ, Мунзим, Лутфӣ Обидхолья, Пайрав, Йабиб Юсуфӣ, Мирсаид Миршакар, Нодир Шанбезода, Муњиддин Аминзода, Тилло Пўлодӣ, Боќӣ Рањимзода, Гаффор Мирзо, Саидалӣ Вализода, Ѝникмат Ризо ва дигарон назар афканем, равишъои мусбату манфии шеъри ин давраи тољик комилан пеши назар меояд. Мебинем, ки дар ин миён шоироне будаанд, ки рисолати хешро дар назди ъунару Ватан ба хубӣ дарк крада ба қадри истеъодд дар рушди шеъри тољикӣ саъм гузоштаанд. Гурӯњи дигар, ки

мутаассифона, бештаранд, шеърро барои нон ва ном гуфтаанд, ки якero шомил шуда, дигареро бо фавти хеш аз даст додаанд. Ин гурӯњро асосан сиёсати ъизб рӯи кор оварда, дастгирӣ карда ва аз онъо барои таблиғ ва таъкими идеологиии лъорӣ истифода кардааст. Ин гурӯњ маъз сиёсати ъизбро дар бораи адабиёт думбол мекарданд, ки оқибат онъоро чун шахсияти ъунари ноком соҳт ва беш аз ин ба рушди адабиёти асил монеъањои зиёде эльод кард.

Бисёр мавзӯъњое, ки ба шеъри ин давра ворид шуданд, заминаи сиёсӣ доштанд. То ваќтъои наздик тавальъӯн ба мавзӯи байналмиллалӣ дар шеъри тољикӣ аз равишњои тоза ва мусбат маънидод мешуд. Вале имрӯз гурӯње аз адабиётшиносон ба шеърњои дар ин мавзӯъ гуфтаи Пайрав ва Турсунзода барин шоирон эрод мегиранд ва ин равишро аз ъодисаи каммояи адабӣ таъбир мекунанд. Камбудии лъиддӣ дар он буд, ки «шеъри сиёсии таблиғӣ дар даъаи сӣ ва чињил аз ъақиқати воќеӣ кам чизеро дар бар дошт» (117). Дар ъамаи ин гуна шеърњо ъаёти халќи Шӯравӣ, хоса сокинони Шарқи Шӯравӣ пурмуболиға ба тавсир меомад.

Равиши номатлуби дигари шеъри ин давра фуру гузаштани ъуввияти миллӣ буд. Назарияи халќи советӣ заминаи «њуќуќӣ»-ро барои чунин амал ба адабиёт, хоса ба муболиғони ин сиёсат муњаё соҳт. Ин равиш космополитизми зиёновар буд, ки шоирони саршинос ба гузашта бо танаффур нигариста, барои мероси гузаштаи миллӣ арзиши лозимаро ќоил намешуданд. Алайњи жанру шаклњои шеърӣ, аз лъумла ќасида лъанг эълон карда, ъатто рӯњи ахлоќисанди шоирони чун Саъдию Њофизро озор доданд.

Рӯ тофтан аз шеъри асили гузашта, оғаридани шаклњои сунъӣ боиси ба вуљуд омадани шеъру достонњои ќолабӣ гардид. Дар наср ва назм пайравии бесуд лъуз сирқот онро чизи дигаре наметавон шинохт, риволь ёфт ва ин гуна асарњо аз асолати ъунарӣ бархурдор набуданд.

Мавзӯоти замона таќозо кард, ки насрӯ назми камзарфу каммояи ба истилоњ истеъсолӣ ба майдон ояд. Таќлид ба Горкий, таќлид ба Шолохов, ба Маяковский ифтихори адиб дониста шуд ва касе ъаќ надошт, ки моњияти ин

гуна лъустульўноро тафсир кунад. Йамин гуна сиёсати нораво адабиёти аз ъуввияти миллӣ марњумро рӯи кор овард, ки боди вақт бисёр сањифањои онро ба осорхонаи таърих тела дод.

Савол ва супоришот:

1. *Адабиёти давраи муборизаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мағкуравӣ ва моҳияти он*
2. *Доир ба муборизаҳои истиқлолиятҳоҳӣ дар адабиёти бадеӣ маълумот диҳед.*
3. *Адабиёти навини тоҷик ва оғози ташаккули он.*
4. *Доир ба марњилаи инкори суннат ва мерос дар адабиёти тоҷик маълумот диҳед.*

Мавзӯи 5. Дараҷаи ташаккули насри бадеии тоҷик аз солҳои 60 қарни XX- то имрӯз

Нақша:

1. *Даврони бозгаши таҷӯд ва эҳё. (Оҳири солҳои 50 то имрӯз).*
2. *Хусусиятҳои хоси инкишиofi адабиёти ин давра.*
3. *Равииҳои асосии назму наср.*
4. *Хидматҳои Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералий ва Бозор Собир дар инкишиofi шеъри ин давра.*
5. *Инкишиofi насри бадеии тоҷик ва хусусиятҳои асосии он.*
6. *Падидањои тоза дар адабиёти марњилаи мавриди назар.*

Таѓириоти нисбӣ дар ъаёти сиёсиву маданий мамлакати шӯравӣ фаќат баъди анъумани XX ъизби коммунистӣ рух дод. Таѓири дидгоњои ъизб ба адабиёт фазои муносиботро ба он ъам дигар кард. Дар зинаи аввал ъизб гирењи мушкилаи муносибат ба мероси гузаштаро боз кард. Дар ин замана тавалъӣ ба нашри мероси гузашта, омӯзиши таърих ва таълими зодрӯзи абармардони таърихи фарњанг афзуд. Бузургдошли солрӯзи Рӯдакӣ, Ёофиз, Ёномӣ ва Ањмади Дониш аз муњимтарин кӯшишњо дар ин замана буд. Ўамчунин ба таќозои вазъи ба амаломада пайвандњои қатъшудаи фаврњангӣ миёни кишварњои ъамљавор як даралъа барќарор гардид. Ин ъодиса, имконияти баърабардориро аз фарњангу адаби Эрон муњайё соҳт.

Баъди анъумани ъизб назар ба таърих, фарњанг, аз лъумла, роњи таърихии инкишиofi адабиёт ва сарнавишти адибон як андоза дигар шуд. Номи

сиёни сарнавишти бисёре аз фарзандони намакњалоли халќ, ки ба тўймат ъабсу таъќиб шуда буданд, сафед гардид ва бегуноњии ононро юзбу юкумат эътироф карданд. Ин ъама шароитеро фароњам овард, ки то дараљае халќу кишвар аз садамаи сиёсї ва маънавї рањої ёбад. Ин ъолат табиист, ки боиси таѓийир пазируфтани диди адибон ба воќеият гардид ва ба меъёрњои тасвир низ дигаргунї ворид кард.

Назари солим ба осори адабии гузаштагон ва мероси адибони кишварњои ъамълаор шароити нашри осори баъзе аз адибони саршиноси Эрону Покистон ва Афғонистонро муњайё соҳт. Дар ин замина аз лъониби Мирсаид Миршакар ба чоп расидани баргузидаи осори Муњаммад Иќбол ъодисаи муњимми фарњангї буд ва ба муњити шеъри тольикї, аз лъумла, эльодиёти худи Миршакар бетаъсир набуд.

Охири солъои панљоњ ба майдони адабиёт гурӯњи адибони лъавоне ворид шуданд, ки вуқуфе аз гузашта ва имрӯз доштанд. Ин гурӯњ дар мактаби суннатњои адабии гузашта ва ъам Айниву Лоњутї парвариш ёфта, вобаста ба фазои сиёсии мамлакат ҷашмандозиашон ба воќеият низ дигаргуна буд. Дар сари ин саръюи сабз Мўъмин Қаноат қарор дошт. Гурӯњи дигари шоирон аз қабили Лоик, Бозор Собир, Гойб Сафарзода, Йабибулло Файзулло, Гулназар, Гулрухсор ва дигарон ба майдон ворид шуданд, ки ъар кадоме дид ва концепсияи хоси эльодї доштанд.

Дар наср низ тозальёи шурӯъ гардид. Як навъ таътир ва фурӯгузории дидгоњои қолабї воќеъ шуд, ки натиљањои мусбат ба дунбол дошт. Дар раванди ъамин дигаргунинъо навиштањои Лъ.Иқромї «Духтари оташ», «Дувоздањ дарвозаи Бухоро», «Тахти вожгун», «Хатлон», Рањим Лъалил «Шўроб», Юсуф Акобиров «Замини падарон», «Норак», «Водии муњаббат», «Дунё ба умед», Муњиддин Хольяев «Об - рўшної» ва ғайра ба вуљуд омад.

Зимнан бояд гуфт, ки арзиши бадеии ин асарњо яксон набуданд. Дар ъамаи инъо таъсири тамоюли манфии воќеанигорї ва тобеъият ба дархостњои иќтисодиву ахлоќии юзбу равшан ба назар мерасад.

Яке аз тамоюлььои дигари зиёновари наслин ин давра ъамонозоњирнамоии воќеањои шигифтангез ва тасвиријои парнографистї мебошад. Ин амалро баъзе нависандагон мањз барои шўњратталабї мекарданд, ки зиёни ъам ахлоќиву ъам мањнавї дар пай дошт. Дар ин равиш асарњои Юсуф Акобиров «Замини падарон», «Норак», «Водии муњаббат» ва «Дунё ба умед»-ро метавон зикр кард.

Мутаассифона, Юсуф Акобиров концепсияи пешинаи худро дар тасвири чењраи зан аз даст дода. Чењраи занони ишратпараст, сабукпо ва бадахлоќ дар асарњои ў мавќеъ пайдо мекунанд.

Қаблан Акобиров ба образу характерњои занону духтароне тавальљӯњ дошт, ки ахлоќан зебо ва дар ишќу муњаббат содиќу устуворанд. Ин гуна юањрамонони ў дорои «малоњат, юаёи шарќии ба занону духтарони тољик хос» (Љ. Баќозода) буданд. Ин мавќеи ғоявии нависанда дар повестњояш хеле юаќавї буд. Афсўс, ки дар романњои зикршуда назари нависнада ба чењраи юудсии зан дигар шуда, акнун «зан на ъамчун шахсияти комил, инсони озод, на ъамчун неруи фаъоли лъамъият, балки ъамчун фарде тасвир мешавад, ки дунёи тангу мањдуд дорад, зиндагии мешанї мельўяд» (**Ниг.: 14,101-109**).

Дар бисёре аз асарњои ин давра наќли воќиа ва тасвири рўяқии юодисаву воќеањо нуфуз дошта, нависандагонро аз лъустульўњои амиќи бадеї боз доштааст. Бинобар ин ъам наслин ин замони тољикї аз лъараёни лъустульўњои пуршитоби наслин бадеии халќиои Иттињоди собиќи Шўравї хеле-хеле аќиб меистад. Ин навиштањоро бо асарњои хуби нависандагони рус, латиш, гурлї ва арманї наметавонем муќоиса кард. Зимнан бояд гуфт, ки чунин муќоисањоро гоњо адабиётшиносони тољик анљом додаанд, вале дар ин юиёс бештар мутавалььењи мазмуну мундариља, ғоя ва образњои асарњо шуда, лъанбаи бадеї ва юнари нависандагиро фурӯ гузаштаанд.

Баъдтар асарњои Ўрун Кўњзод «Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз», «Њам кўњи баланд, ъам шањри азим», Сорбон «Актёр», «Зарафшон», Саттор Турсун «Се рўзи бањор», Муњиддин Хольаев «Нанг ва номус» ба майдон омад, ки савия ва диди муаллифон дар шинохти юаќиќати таърих то андозае дигар

шуда буд. Ин муаллифон воќеијати таърихї ва рўзмарраро на аз дидгоњњои ќолабї, балки аз мавќеи арзишњои умумииинсонї шарњу тасвир карда, образњои лъолибера ба вульуд оварданд. Сабаби ба душворї ва гоњо бо ихтисор чоп шудани ин асарњо низ дар тозаназарии муаллифон буд, ки ба сензураи ваќт писанд намеомад.

Дар рушди наслини ин давра хидмати С. Улугзода бузург аст. Вай бо таълифи як силсила асарњои таърихї ёди мардуми моро ба гузаштаи дуру наздик мутавалььењ соҳт. Таърихи бадеии кишвар ва сарнавишти бењин фарзандони онро ба воситаи асарњои хубаш падид овард. Дар ин замина драмањои ў бахшида ба Рӯдакї, Абӯалї ибни Сино, Темурмалик ва Ањмади Дониш аз бисёр лъињат лъолиб буда, як навъ худшиносии миллиро дар лъомеъаи мо таќвият бахшид.

Ба назари мо муњимтарини тамоюл дар эъодиёти С. Улугзода он аст, ки вай беш аз ъама ќудрати тавоноии маънавии халќро, ки ба сурати қањрамонї дар шароитњои мураккаб ва мушкил зуњур кардааст, тасвир мекунад. Чун идроки бадеии инсонро дар эъодиёти адиб ба назар гирем, образњои Рӯдакї, Сино, Ањмади Дониш, Темурмалик, Восеъ, Шиволї ва ғайра пеш аз ъама таъассуми зўрмандии маънавии халќ ъастанд. Лъои романи «Фирдавсї» дар эъодиёти Улугзода хос аст. Ин роман ъашамати таърих, маънавиёти миллатро пеши чашми мо зинда медорад ва тамоюли эъодиёти адиб – худшиносии миллиро таќвият мебахшад.

Баъди съезди XX-и ъизби коммунистї тавальъуњи нависандагон ба масоили ахлоќ ва худшиносии фард бештар гардид. Дар ин замина хидматњои Фазлидин Муњаммадиев бузург аст. Романи «Палатаи кунъякї», ќиссањои «Варта», «Шоњии япон», ъикояњои «Лъага», «Рўзи дафни усто Оќил», «Роњ», «Сози мунааввар», «Даъво», «Хиёбони Нодир» ва ғайра дар наслини тоълики ъарфи тозаанд. Назари моњиятльу ва ахлоќисанди нависанда арзиши ин асарњои ўро афзудаанд. Зимнан бояд таъкид кард, ки Фазлидин Муњаммадиев аз нависандагонест, ки шеваи равоншиносии тасвирро дар наслини мо таъдид кард. Дар ин замина романи «Палатаи кунъякї» асари лъолиб ва

пандомӯзест. Нависанда аз аввалин навиштањояш ба маънавиёти инсон тавальљӯни хос дошт. Йатто сарнавишти «одамони кӯњна» барои ў омӯзанда ва барои лъомеъа беарзиш набуд. Чунин концепсияи идроки бадеӣ дар асаръои минбъдаи ў инкишоф ёфт. Дар ин равиш романи «Палатаи кунълакӣ» дар эльодиёти адиб мақоми хос дорад.

Дар раванди лъустульўњои маънавию ахлоќии насли имрӯзai тољик Ёумъа Одина ва романи ў «Гузашти айём» лъойгоњи хос дорад. Ёумъа Одина аз лъумлаи нависнадагони тозаназар буд. Аввалин ъикояњо ва повестњои «Авроќи рангин», «Иншо дар мавзӯи озод» гувоњи чашмандозии хоси ў дар шинохти ъаќиќати зиндагӣ ва сарнавишти инсон буданд.

Романи «Гузашти айём» лъасоратмандии ўро дар роњи таъќиќ воќеият, сарфи назар аз тамоми бандњои расмиву ғайрирасмӣ собит кард. Нависанда аввал романро дар малъаллаи «Садои Шарќ» ба чоп расонд ва ба муќовимати сахти кормандони ъизбу давлат дучор гардид. Сензураи давлатӣ нусхањои онро мусодира кард. Бисёре аз масъулони ъизбӣ ва баъзе мунаќќидон (А. Сайфуллоев) романро аз лъињати ғоявӣ зиёнвар эълон карданд ва он ъама талошњои бемаънӣ оқибат сари навсиандаро хўрд.

Вале замона худ барои адиби танъо фатвои наъют баровард. «Гузашти айём» сафед шуд ва дар шакли китоби алоњида ба чоп расид. Ёумъа Одинаев дар ин асар манзараи вусъатнокеро аз воќеияти солъои 30-40 ба тасвир мегирад. Роман як маръалаи муњимми ъастии халќи тољикро аз пањлуњои наваш, аз назари идеявию ахлоќӣ фаро мегирад. Дар ин асар нависанда бори аввал дар насли тољикӣ қолабњои маъмулиро дар тасвири симои коммунист шикаст, моњияти амалу кирдори инсони фармонравоero, ки бунёди ахлоќӣ ва маънавияш хароб аст, падид овард ва маъз ъамин нуќтаи ғоявии асар муќобилати дастгоњои расмиро ба вуљуд овард.

Мунаќќид А.Набиев романи «Гузашти айём»-ро романи андешањо, ақидаву принципњо шинохта буд (65, 41), ки воќеан дуруст аст. Ин асар ъам аз лъињати ғоявӣ ва ъам бадеӣ асари навоварона эътироф шудааст. «Гузашти айём» арзиши фаровони ахлоќӣ дошта, дар ташаккули лъонфидоӣ,

инсондўстї, вафодориу муњаббат барин хислатњо ба хонанда кўмак мекунад. Арзиши дигар ва бисёр муњимми роман дар он аст, ки мо доир ба бисёр пањлуњои воќеияти солњои сї, ибтидои лъанги лъањонї ъарфи тозаро аз забони нависанда мешунавем. Дар тасвир ва тањилии воќеанњо адиб қабл аз ъама ба арзишњои умуминсонї арлы бештар медињад.

Абдулњамид Самадов, Бањманёр ва Сайф Рањим дар рушди насли ин давра ъар кадоме ба қадри имкониятњои худ сањм гузаштаанд. Ёустульњои А. Самад бо дигаргунињое, ки дар насли воќеанигор ва ахлоќисанди солњои охир ба вульуд омад, алоќаманд аст. Дар навиштањояш ў бештар ба масоили ахлоќї, хилќати муосирон ва тамоюлњои манфии ахлоќие, ки дар даври Шўравї тайи солњо рушд кард, тавальљўн кардааст. Дар ин радиф навиштањои ў «Баъд аз сари падар», «Аспи бобом», «Косаи давр» аз бисёр юнијатњои лъолиби диккатанд.

А.Самадов дар повести аввалинаш «Баъд аз сари падар» амалу кирдори юнијрамонашро дар зиндагии ъарруза, ъаёти соддаи орому хонаводагї ба мушоњида мегирад ва дар ин замина ба масоили муњим, монанди идеали юнијрамон, суннатњои ахлоќиву мањнавї, бузургиву пастии афрод ва ғайра тавальљўн мекунад. Ин тамоюли эльодии ў дар навиштањои баъдиаш, аз лъумла «Косаи давр» ва баъзе юникояњои ў аз қабили «Њазл» риволь ёфтааст.

Бисёр муњаќќиён зуњури тамоюли навро дарроњи дарки бадеии воќеият ба эльодиёти Бањманёр ва Сайф Рањимзод алоќаманд медонанд, ки аз воќеият дур нест. Дар навиштањои ин гурӯњ хоса Бањманёр тафаккури тахайолї афзалият дошта, шаклњои щартиву рамзї ифодагари усули бадеии нависандаанд. Дар ин замина аз нахустин навиштањояш Бањманёр ба мавзўњои юифзи табиат, пайванди инсону муњит, набототу лъамод, пайванди олами кабиру саѓир ва ғайра диккат мекард ва ин равия дар навиштањои баъдиаш инкишоф ёфт. Маљмӯаи аввали ў «Ишќи сайёд» (1984) асосан ъамин масъалањоро дар бар гирифта, нависанда кўшидааст, ки ъаддал имкон аз усули воќеанигории мањз, ки дар насли тољик маќом дошт ильтиноб кунад.

Усули тасвири шартиву рамзӣ дар маъмӯањои охири ў «Аспи обӣ» (1988) ва «Дуди њасрат» (1993) такмил ёфта, нависандагони инсон, азоби алиме, ки инсон гаравгони он шудааст ва саргумии мардумро дар гиру дори дунё, њамчунин сияњрӯи одамону замонро нишон дињед. Навиштањои Бањманёр аз лъињати бадеият сабқате доранд, суханаш хос аст.

Сайфи Рањимзод низ аз нависандагони лъўянда ва тозанигори имрӯз аст. Вай бо нашри нахустин маъмӯааш «Ситорањои сари танӯр» (1984) собит кард, ки пайгири роњи тайшуда нест ва њарфи худашро дар адабиёт арза карданист. Аз нашри маъмӯаи аввал то маъмӯањои «Аз ёдњо, аз ёдњо...» (1988), «Доғистон» (1993) ў пайгири њамин мароми эльодист. Сайф Рањим дар мавзӯй ва биниши бадеї «истиклол»-и комил дорад. Ў дар њель навиштааш ба воќеанигорӣ тамоюле зоњир накардааст ва ин аз фазилати эльодии ўст. Ў дар навиштањояш аз бемаънавиятӣ, фасоди ахлоќ, ноинсофӣ, худбинӣ, поймол гардидани адолат ва мусоват дар лъомеа урён њарф намезанд, балки зимни тасвир ин њама масоилро матрањ сохта, хонандаро сари андеша ва натиљагирӣ танњо мегузорад.

Тозакорињои солњои шаст ва ибтидои солњои њафтодро дар шеъри тољикӣ муњаќќиќон ба иттифоќ ба ќушишњои Мӯъмин Қаноат, Лоик ва Бозор Собир алоќаманд донистаанд, ки воќеият аст.

Муњимтарин таѓијироте, ки дар шеъри ин давра ба назар мерасад, дигар шудани усули тасвир аст. Дигар аз таѓијиротњо тавальъуњ ба мавзӯъњои муњимми зиндагии инсон ва таърих аст. Худшиносии миллӣ њадафи асосии андешаи шоиронаи ин гурӯъ ќарор гирифт. Дар шеър ба тасвир омадани сарнавишти инсонӣ ва маънавии абармардони таърих, монанди Рӯдакӣ, Ибни Сино, Оли Сомон, Айнӣ ва ғайра њадафњои амиќи ғоявӣ дошт.

шоирон дар боби таърих, дар боби мавќеияти ашхоси баръастаи таърих, сарнавишти миллат ва забону фаръянги вай лъиддан ба андеша рафтанд.

Ба ифодай М.Шакурё ин гуна дигаргуни ѿ дар шеъри даъи шасту ъафтод зиёд ба вульуд омаданд. Беш аз ин «дар шеър силсилаи афкор – андешањои мураккаби пайдарњам, андешапарварии пурњиссиёт, ки аксаран мўњтавои ильтимої ва гоњ мундариљаи фалсафї дошт, риволь ёфт. Андеша дигар бо диди синфи мањдуд набуд, яъне на фаќат бар синфиятгаронї, ки камкам коњиш меёфт, балки бар чашмандози густурдатаре бунёд дошта, арзишњои башариро ъяр чи бештар дарбар меоварад» (116,119).

Шеър акнун ифодагари ъиссу андеша, тўгёни дил гардида ба ъудудњои жанрї низ раҳна андохт. Таѓироте дар соҳтмони шеър, истифодаи арўз ба миён омад, ки на ъама вакт муфид ва натиљанок буд. Дар ъамин равиш шеъри озод бо шеъри тоълиқи омехт ва баъзе намунањои хубе низ ба миён омад.

Мўъмин Џаноат, Лоик, Бозор Собир пайванди шеъри тоъликову форсиро таъжим бахшида, шеъри моро ба асл ъам шаклан ва ъам маънан хеле наздик бурданд. Шеър аз назари ъунар низ то даралье ба камол расид.

Мутаассифона дром дар адабиёти ин давра маќоми шоён надорад. Драманависоне чун С.Сафаров, М.Бахтї, К.Киром асаръои сањнавӣ навиштаанд. Дромњои инќилобии Ганї Абдулло ба вальни мавзӯй асосан рӯи сањна буданд.

Фазлиддин Муњаммадиев низ бо номи «Охирин арўсии амир-ал-мўъминин» драмае навишт. Вале бењтарин асаръои ин давра ъамон «Темурмалик», «Восеъ», «Алломаи Адъям ва дигарон»-и С. Улугзода шинохта шудаанд. Ин асаръо бо муњиммияти мавзӯй ва арзиши бадеї дар таърихи адабиёти мо маќоми хос доранд. Нависандай бузург таърихро ба хидмати имрӯз кашида, хонандай хешро дар баробари фолиањои таърихи халќ ба андеша мебарад. Ўиссу ифтихори инсонї ва миллиро ба ѡунбиш меорад ва масъулиятро бар дўши муосирон мегузорад, ки ин ъам шинохти ъаќиқати таърих ва соғкории ахлоќ аст. Масъулиятшиносии инсонї ва таъяддуди ильтимої муњимтарин рукни фикри бадеии нависанда аст.

Аз охири солњои ъаштод ба баъд даврони тозатар дар таърихи адабиёти тоълик оғоз меёбад. Ин тозакорињо, бешак ба бозсозии ильтимою сиёсии давр

саҳт марбут аст. бозсозӣ муњити комилан озодеро дар лъомеъа ба вуљуд овард. Дар ин раванд фошгӯиву озодандешӣ риволь ёфт ва ин ъюдиса, бешак, таъсири амиќе ба муњити маънавӣ гузашт ва фаъолиятмандии ильтимоиву гражданий адибонро зиёд кард. Бисёре аз адибон, ъам шоири нависандагон ва ъам муњаќќиќони таъриху адабиёт ба воќеият ва таърих тальдидӣ назар карданд. Ўамаи ин дигаргунињо ба он овард, ки адабиёт то ъадде аз сиёсатфурӯшии маъз ва ильтимоигарони дурушт рањоӣ ёфт.

Бешак, ба рушди ин раванди мусбат матбуоти рӯз мусоидат кард. Бисёр рӯзномаву маъаллањо дар чопи асарњои адабиву мақолањои навъёна иќдомњои лъиддирио ба роњ монданд. Дар ин равиш ашъор ва мақолањои Мўмин Қаноат, Лоик, Бозор Собир, Гулназар, Гулруҳсор, Фарзона, Камол Насрулло, Низом Қосим, Сиёвуш ва дигарон ба чоп расид, ки муњити озодандеширо дар лъомеъа тавсия бахшид ва чашми мардумро ба шеъри асил кушод.

Дар наср ин гуна раванди «истиклолхоњӣ» нисбатан сусттар ба назар мерасад. Вале ҷењрањое чун Лъ. Одина, Ў. Кўњзод, Саттор Турсун, Абдулъамиди Самад, Бањманёр, Сайф Рањим ва К. Мирзо дар ин замина хидмате кардаанд. Муњимтарин иќдоми онъо насрро аз воќеъагарои маъз як дараља берун овардан ва арзишњои ъунариро боло бурдан буд.

Савол ва супоришот:

1. *Муаммоҳои адабиёти навин дар даврони бозгаши таъсирии озодандеширо дар овард.*
2. *Хусусиятҳои хоси инкишиофи адабиёти ин давраро дар асоси эҷодиёти адибони давр нишон дихед.*
3. *Хидматҳои Мўмин Қаноат, Лоик Шералий ва Бозор Собир дар инкишиофи шеъри ин давра муайян кунед.*
4. *Инкишиофи насрин бадеии точик ва хусусиятҳои асосии он дар осони нависандагони давраи мазкур.*

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ

1. Трилогияи Чалол Икромӣ 2-соат

“Духтари оташ”, “Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро”, “Тахти вожгун” ва проблемаи таҳавввули сегонанависӣ дар адабиёти тоҷик

Адабиёт:

Муҳимов Р. Чалол Икромӣ-драматург.-Д.: Адиб, 1988, 96с

Худойдодов Б. Се очерк дар бораи се адаб.-Д.: Ирфон, 1984

Икромӣ Ч. Романҳо: “Шодӣ”, “Ман гунаҳкорам”, “Духтари оташ”, “Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро”, “Тахти вожгун”

Њамроев Ч. Таърихи адабиёти навини тоҷик. – Тошканд: Тамаддун, 2015

2. Мавқеи достон дар эҷодиёти М. Турсунзода. 2-соат

Достонҳои “Садои Осиё”, “Чароги абадӣ” ва “Чони ширин”, мавзӯъ ва моҳияти онҳо.

Адабиёт:

Бобоев Ю. Сипаҳсолори назм.-Д.: Ирфон, 1971

Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри тоҷик..-Д.: Адиб, 1988

Маҳорати эҷодии М. Турсунзода (мачмӯи мақолаҳо).-Д.: УДТ, 1981

Њамроев Ч. Таърихи адабиёти навини тоҷик. – Тошканд: Тамаддун, 2015

3. Сотим Улуғзода ва таърихият дар осори ў. 2-соат

Офариниши образҳои таърихӣ.

Адабиёт:

Улуғзода С. Асаҳрои мунтаҳаб, иборат аз 4 чилд.-Д.: Ирфон, 1967-1976

Улуғзода С. Фирдавсӣ.-Д.: Адиб, 1988

Њамроев Ч. Таърихи адабиёти навини тоҷик. – Тошканд: Тамаддун, 2015

4. Инкишофи жанри достони манзум дар эҷодиёти М. Қаноат. 2-соат

Масъалаи анъана ва навоварӣ дар достони муосир. Таҳаввул ва таҷдиди жанри достон дар эҷодиёти М. Қаноат.

Адабиёт:

Қаноат М. Осори мунтаҳаб, ч. 2. Достонҳо-Д.: Ирфон, 1982

Њамроев Ч. Таърихи адабиёти навини тоҷик. – Тошканд: Тамаддун, 2015

5. Тасвири проблемаҳои ахлоқӣ иҷтимоӣ, қувватгирифтани психологизми тасвир, вусъати монологи ботинӣ. 2-соат

Майл ба рӯйдодҳои таърихӣ дар насри Саттор Турсун.

Адабиёт:

Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависандва замон.-Д.: Ирфон, 1987

Турсун С. “Пайванд”, “Се рӯзи як баҳор” -Д.:

Њамроев Ч. Таърихи адабиёти навини тоҷик. – Тошканд: Тамаддун, 2015

ГЛОССАРИЙ

Термин	Шарҳ
Автобиографизм (юоннӣ)	инъикоси лаъзањои юаёти муаллиф дар асараш.
Лирикаи автопсихологӣ	ашъори лирикие, ки дар он юолатњои рӯњии худи муаллиф ифода ёфтааст.
Анахронизм (юоннӣ)	гайритаърихӣ; сањван ё қасдан нодуруст ва хато тасвир кардани воќеа, замон ва корномаи шахсони гузаштаи таърихӣ дар асари бадеӣ; асарњо дар бораи Искандари Македонӣ, Абўмуслим ва ғайра.
Апсихологизм	инкори тасвири юолатњои рӯњӣ дар эъоди бадеӣ.
Архетип (лотинӣ)	1) нахустобраз; нусхай аслии асари қадим; 2) «идея»-ро асоси системаи образ номидан дар эстетикии К.Г.Юнг.
Герменевтика (юоннӣ)	тафсирот, ташрењот; навъи илми матнишносӣ, ки назария ва хусусиятњои асарњои қадимиро меомӯзанд ва матнњои онњоро барқарор мекунад.
Глосса (юоннӣ)	калимаи нодир; калимаи мушкилмаъни архаистие, ки маъною мазмуни онро котиб, муњаррир, хонанда дар юшияи асар шаръ медињанд
Глоссарий (юоннӣ)	лугат; шаръу тафсири калимањои архаистӣ, камистеъмол ва номафъум; юшия, иловањо дар юшия ва вараќи асар.
Подтекст	маънои нињонӣ, таътулматн; матни тамсилӣ, матни маъзӣ, матни ињоммаъно.
Психоанализ	усули таълили психологии; яке аз ѡараёнњои субъективӣ- идеалистӣ дар соњаи эъоди бадеӣ, ки ба омӯзишу таълили азобу машаќкат ва юлати рӯњии персонажњо диќќати асосӣ дода, маќоми ѡамъиятӣ ва иљтимоии персонажњоро аз эътибор сокит мекунад.
Психологизм (юоннӣ)	ба фаъолияти рӯњӣ иснод овардани нависанда; майли амиқ тасвир кардани рӯњия, олами ботинӣ ва ноаёни инсон.

Мактаби психологі	яке аз мактабъои илмі-эстетикї, ки дар чоряки охири асри XIX ба вульуд омада ба фаъолият ва юлати рўњии санъаткорон маќоми калон медод ва фолклору адабиётро дар асоси «оѓози иродай нахустин» тадќик мекард.
Омӯзиши статистикии шеър	таълили шуморавии ашъор, тадќики ъисобии шеър, ки дар методи статистикї (усули риёзї-ъисобкунї) дида мешавад.
Адабиётшиносии структуралї	адабиётшиносие, ки соҳти асаръои бадеиро меомўзад.
Семиотика	илм дар бораи алломат ва системаи алломатъои забон ва услугуб мебошад. Семиотикаро услуги алломатию шартї дар эъоди бадеї юам меноманд.

VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 488 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 592 б.

II. Норматив-хукуқий хужжатлар

3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли Фармони.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармони.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сонли Фармони.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “2019-2023 йилларда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантири чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармони.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 августдаги 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.

Ш. Махсус адабиётлар

13. Дастури таълимии забони точикӣ, (с. 5-9). Тошкент, 2003.

14. Мутолиа кардан: Таълим методлари. Тошкент, 2004, 2 бўлим.

15. Хўчақулов С. Технологияи нави таълим ва методикаи таълими адабиёти точик. Васоити таълимӣ-услубӣ. Самарқанд. СамДУ: 2012.
16. Истамова М. Методикаи таълими забони точикӣ. Самарқанд. –2003.
17. Истамова М., Адашуллоева Г. Методикаи таълими забони точикӣ
Дар асоси технологияи нави таълим. –Самарқанд, 2015.

IV. Интернет сайтлар

18. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:
www.edu.uz.
- 19.<http://bimm.uz>
- 20.<http://ziyonet.uz>